

Сайдамир АМИНОВ

ЗАБОНИ ТОЧИКӢ

*Китоби дарсӣ барои синфи 8
мактаби таҳсилоти умумӣ*

*Мушовараи Вазорати маорифи
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чоп тавсия кардааст*

«Собириён»
Душанбе
2007

**ББК 74.26 Я72
М 80**

Ин китоб дар доираи Лоиҳаи таҷдиди
соҳаи маориф нашр гардидааст.

Хонандай азиз!

*Китоб манбаи донишу маърифат аст, аз он баҳравар шавед ва
онро эҳтиёт намоед. Кӯшиш ба ҳарҷ дижед, ки соли хонии оянда
ҳам ин китоб бо намуди аслиаш дастраси доддару хоҷарҳоятон
гардад ва ба онҳо низ хизмат кунад.*

Истифодаи иҷоравии китоб:

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	Аввали соли хониш	Охири соли хониш
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

ISBN 978-99947-719-3-6

М $\frac{4306020600 - 114}{418(05) - 2000}$ Инф. Письмо-99

© С. Аминов
© «Собириён», 2007

Мундарича

Забон ва сухан	5-7
Такрор ва чамъбости маводи синфҳои V – VII	7-27
1. Фонетика (овошиносӣ) ва имло.....	7-10
2. Калима	10-13
3. Таркиби калима.....	13-14
4. Морфология (сарф).....	14-22
Услубҳои нутқ	22-27
Синтаксис (нахв) ва аломатҳои китобат	
Ибора ва чумла	27-28
5. Маълумот дар бораи ибора	28-29
6. Фарқи ибора аз калима, таркиб ва чумла.....	29-31
7. Алоқаи калима дар ибора.....	31-35
8. Хелҳои асосии ибора	35-39
Чумла	39-42
9. Чумла. Хелҳои чумлаи сода.....	42-53
10. Алоқаи калимаҳо дар чумла.....	53-55
11. Тартиби калима дар чумла.....	55-58
12. Задаи мантиқӣ.....	58-59
Чумлаи содаи дутаркиба	
Сараъзоҳо –асоси грамматикии чумла	59-60
13. Мубтадо.....	61-69
14. Хабар.....	69-72
15. Хабарҳои феълӣ.....	72-75
16. Хабарҳои номӣ.....	75-81
Аъзоҳои пайрави чумла	81-120
17. Пуркунанда.....	82-85
18. Пуркунандай бевосита ва бавосита.....	85-94

19. Ҳол ва хелҳои он	94-109
20. Муайянкунанда.....	109-120
21. Баёния.....	120-123
Чумлаҳои содаи яктаркиба	
22. Навъҳои чумлаҳои содаи яктаркиба.....	123-138
23. Чумлаҳои пурра ва нопурра.....	139-145
24. Чумлаҳои чидааъзо	145-163
Калимаҳое, ки ба аъзоҳои чумла алоқаи	
грамматикӣ надоранд	163-179
25. Мухотаб.....	164-170
Аъзоҳои туфайлии чумла	
26. Калима ва ибораҳои туфайлӣ	170-179
27. Аъзоҳои истисноии чумла.....	179-186
Нутқи айнан ва мазмунан нақлшуда	
28. Нутқи айнан нақлшуда	186-187
29. Нутқи мазмунан нақлшуда	187-190
30. Такрор	190-194
	194-206

Ҳамчун номи точик забони точик ҳам таърихи ганӣ ва рангин дорад ва барои муҳофизати қаламрави ҳастии худ бо забонҳои бегона ҳамеши дар набард будааст.

* * *

Поку беолоши нигоҳ доштани забон ва асолату шевоии онро ҳифз кардан қарзи фарзандии ҳар яки мову шумост.

Эмомалӣ Раҳмон

Забон ва сухан

1. Хонед ва маънидод кунед. Гӯед, ки қадом нукта порчаҳоро муттаҳид сохтааст.

Шунидам, ки бошад забони сухан,
Чу алмоси буррону теги кухан.
Сухан бифканад минбару дорро,
Зи сӯроҳ берун кашад морро.

Абӯшакури Балхӣ

Суханҳо, ки ҷонро бувад судманд
В-аз он марди беарз гардад баланд.
Ва он ганчи гӯё нагирад камӣ,
Шунидам бувад мардро хуррамӣ.

Абулқосими Фирдавсӣ

Бирав, бо ҳалқ хушгӯ бошу хушхӯ,
Ки хун аз тарбият шуд мушки хушбӯ.

Носири Ҳусрав

2. Байтҳоро ифоданок хонед ва маънидод кунед. Хулосаи худро номи мувоғиқ гузошта, муҳтасар нависед.

Замона гуфт маро: Ҳашми хеш дор нигоҳ,
Киро забон на ба банд аст, пой дар банд аст.
Абӯабдуллои Рӯдакӣ

Забоне, ки андар сараш мағз нест,
Агар дур биборад, ҳамон нағз нест.

Абулқосими Фирдавсӣ

Сухан гарчи бошад чу оби зулол,
Зи такрор хезад губори малол.

Абдураҳмони Ҷомӣ

Дар сухан воҷиб аст ҳусни баён,
Ҳақ аз он гуфт раталил қуръон.

Абдураҳмони Ҷомӣ

Лӯғат

раталил – Қуръонро равшан баён кун

3. Порчаро хонед ва маънидод кунед. Ба навиштаҳои адиб пурра ҳамфиркред ё не? Чаро? Андешаҳои худро дар ин ҳусус мухтасар нависед.

Олитарин зуҳурот ва нишони мавҷудияти ҳар як миллат забон аст. Миллат бо ҳама шукӯҳу шаҳомат, урғу анъана, маърифату фарҳанг, ахлоқ, биниш ва ғайра дар забони зиндаи ҳуд аксандозӣ мекунад. Аз ин аст, ки забони ҳалқро надониста, ӯро шинохтан душвор аст. Донистани ҳар як забон барои инсон дорул-фунунест, ки ҳамто надорад.

Муҳаббат ба забони модарӣ як ҷузъи муҳаббати Ватан аст ва қасоне, ки забонро пушти по мезананд ва ба он ҳурмат надоранд ва наомӯҳтаанд, ба ҳалқу Ватан эҳтироми бардурӯғ доранду бас.

Баҳром Фирӯз

4. Матнро хонед ва ҳадафи онро аниқ созед. Ба ҳақиқати ин гуфтаҳо боварӣ доред? Боз қадом шартҳои сухан гуфтанро мепонед?

Ва мардумони сухангӯю сухандон, ки ба саломи ту оянд, эшонро ҳурмат дор ва бо эшон эҳсон кун, то бар саломи ту ҳаристар бошанд. Ва нокастарини ҳалқ он бувад, ки бар вай салом накунанд, агарчи бо дониши тамом бошад. Ва бо мардуми накӯгӯй дижам мабош, ки мардуми дижам на накӯ бошад, ки мардум агарчи

ҳаким бувад, чун дижамрӯй бувад, ҳикмати вай ба ҳикмат намонад ва сухани вай равнақе надорад. Пас шарти сухан гуфтан бидон, чи чун асту чист.

Үнсурулмаолии Кайковус

Лугат

эҳсон кардан – накӯй ва лутфу марҳамат кардан
ҳаристар будан – талабгор будан
дижам набудан – хашмгин набудан

ТАКРОР ВА ҶАМЬБАСТИ МАВОДИ

СИНФҲОИ V-V11

1. Фонетика (овошиносӣ) ва имло

1. Порчаро ифоданок хонед ва муайян кунед, ки ҳангоми талаффузи калимаҳои ишорашуда чӣ ҳодисаи забонӣ рух дод. Маънои онҳоро пай бурдед ё на? Матнро нависед.

Туфанги бетир киро аз по **нишонд** ва паланги **бечанг** киро аз чо **фишонд**? Оҳан, то тафта накунӣ, дар **ҷӯб** направад ва тир, то оташ надиҳӣ, аз **тӯб** начаҳад. Замиро дона дех, то хирман даравӣ ва тӯтиро шакар дех, то сӯхан шунавӣ.

Шамсиддин Шоҳин

Савол ва супориши

1. Порчаро кадом ифодаҳо хушоҳанг гардонидаанд?
2. Ҳангоми **талаффузи** калимаҳои ишорашуда чӣ ҳодисаи фонетикиро пай бурдед? Шарҳ дихед.
3. Дар таълифи чунин порчаҳо қувваозмой кунед.
2. Калимаҳои ҳар ду сутунро хонед. Чиро пай бурдед? Барои бегалат навиштан чӣ бояд кард? Бо ҳар кадоми калимаҳои зерин ҷумла тартиб дихед ва нависед.

исбот	мағфират
тӯбҳо	боғча
касб	зоғча
зудтар	якҷоя
кордча	рагҳо

3. Хонед ва маънояшонро шарҳ дихед. Бо калимаҳои зерин чумлаҳо тартиб дихед ва нависед.

ало - аъло	тана - таъна
бад - баъд	маданий - маъданӣ
шер - шеър	қатӣ – қатъӣ
даво - даъво	рад – раъд

Он фасли илми забон, ки овозҳои нутқро меомӯзад,
фонетика (овошиносӣ) ном дорад.

4. Порчаро ифоданок хонед ва маънидод кунед. Муайян созед, ки кадом мисраъ ба унвони шеър мувофиқ аст.

Агар бозҷӯйӣ хато аз савоб,
Наёбӣ яке ҳамнишин чун китоб.
Нахоҳад зи гетӣ магар коми ту,
На ҳаргиз ба зиштӣ барад номи ту.
Зи кори ҷаҳонат дихад оғаҳӣ,
Биёмӯзадат роҳу расми бехӣ.
Бувад сӯйи озодагӣ раҳнамун,
Кунад мардро дину дониш фузун.
Китоб аст оинаи рӯзгор,
Ки бинӣ дар он розҳо ошкор.
Чунин ҳамнишин гар ба даст оварӣ,
Нашояд ки бигзорию бигзарӣ.

Бадеъуззамон Фурӯзонфар

Савол ва супориши

1. Тарзи ба сатри дигар гузаронидани калимаҳои **ҳамнишин**, **раҳнамун**, **кимиё**, **аҳамият**, **Одина**, **муazzам**-ро шарҳ дихед.
2. Гӯед, ки кадом ҳиссаи калимаҳо зада намегирад.
3. Дар кадом калимаҳо зада дар ҳичои аввал меафтад?
4. Дар калимаи **биёмӯзад** миқдори овоз ва ҳарф баробар аст?

Тартиби таҳлили фонетикиӣ

1. Муайян кардани миқдори ҳичои калима.
2. Нишон додани овозҳои садонок ва ҳамсадо.
3. Ба ҷарангдор ва бечаранг чудо кардани ҳамсадоҳо.
4. Муқаррар қардани таркиби овозӣ ва ҳарфии калима.

5. Матнро ифоданок хонед ва гӯед, ки ҳадафи асосии он дар чист.

«Фарзанди одам баъд аз гузаронидани айёми хурд-солӣ ҳамаи тарбияи худро бевосита аз Ватан мегирад. Ўдар он чо зиндагонӣ мекунад, озодона мегардад, кор мекунад дар он чо ва аз манбаъҳои майшати вай худро ва наздикони худро сер мекунад, меҳонад, фарзандони худро меҳононад, ҳунар меомӯзад, хулоса, ҳамаи осудагӣ, озодӣ ва шарафи худро дар ватани худ, аз ватани худ меёбад. Бесабаб нест, ки мегӯянд: «Ҳар кас дар ватани худ подшоҳ аст!» Фарзанди одам, ба сабаби он ки ҳамаи муродаш ва озодиаш дар ватани худаш ҳосил аст, худро на танҳо граждани оддии ватан, балки подшоҳи вай медонад, чунки вай **подшоҳвор** озодона зиндагонӣ мекунад.

Ватан ҳам монанди модар аз фарзанди худ дар муқобили он тарбияҳое, ки ўро кардааст ва муносиби он ёриҳое, ки ба ў расонидааст, дар ҳаққи худ ҳимоят, хидмат ва фармонбардорӣ талаб мекунад. Ба ин сабаб ҳар фарзанди одам, ки сифати инсонии худро барҳам надодааст, ватани худро монанди модари худ, ҳатто аз вай ҳам **зиёдтар** дӯст медорад, ўро ҳимоят ва мудофиа мекунад ва ба ў хидмат менамояд ва дар роҳи ў аз фидо кардани ҷони худ ҳам бознамеистад. Чунки ў ҳамаи чиз, ҳатто ҳастии худро аз ватани худ ёфтааст...»

Садриддин Айнӣ

Савол ва супориш

1. Бо андешаҳои нависанда розӣ ҳастед? Чиро илова карданиед? Чаро?
2. Қарзи шаҳрвандиро дар чӣ мебинед?
3. Ҷойи задаро дар калимаҳои **Ватан, фарзанд, ҳама** муайян кунед.
4. Калимаҳои ишорашуударо бори дигар талафуз карда, хуло-саатонро баён кунед.

2. Калима

- Порчай манзууро ифоданок хонед ва маъниидод кунед. Муайян соэд, ки дар он калимаҳои дорои маъни лугавӣ бештар ис-тифода шудаанд ва ё маъни лугавӣ надошта.

Чу ёбӣ дӯсте, саҳташ нигаҳ дор,
Ба сустӣ доманаш аз даст магзор.
Бибояд қарн кардан зиндагонӣ,
Ки сарду гарми касро боздонӣ...
Ба роҳат аз даҳоқин мурғу мӯранд,
Ҳама гар одамию гар сутуранд.
Ба коранду ҳама мардони коранд,
Арақ резанду қути ҳалқ коранд.
Калиди ризқу қисмат саҳт дар мушт,
Чароғи дилфурӯзӣ дар даҳ ангушт.

Носири Ҳусрав

Лугат

қарн – давр, аср
саҷду гарм – неку бад
даҳоқин – ҷамъи деҳқон, қишоварз, молики замин
сутур – асп, шутур, ҳачир, ин ҷо ба маъни ҳайвон

Савол ва супориши

- Кадом байтҳо бароятон писанд омаданд ва ҷаро?
- Дар мисраи ҳафтум «коранд» такрор шудааст, фарки онҳоро шарҳ дихед.
- Дар талаффузи калимаҳои ишорашуда чиро пай бурдед?
- Порчаро хонед ва маъни лугавии калимаро аз маъни грамматикӣ фарқ кунед.

Калимаҳои забон аз рӯйи маъни грамматикӣ ва лугавиашон ба гурӯҳҳо ҷудо мешаванд. Масалан, калимаи **дараҳт** номи нисбат ба намудҳои дараҳт умуми-гардида мебошад, маъни лугавӣ дорад. Калимаи тоҷикист ва серистеъмолу дар калимасозӣ сермаҳсул аст. Маъни грамматикии **дараҳт** ҷунин аст: исм, танҳо (ҷамъ ҳам буда метавонад – дараҳтон, дараҳтҳо), исми ҷинс, моддӣ (конкрет) ва сода мебошад.

Мардон Муҳаммадиев

Савол ва супориш

1. Маъни лугавӣ ва грамматикии **китоб-ро** шарҳ дихед.
2. Калимаҳои забон ба чанд гурӯҳ чудо мешудаанд?
3. Порча ба кадом услугуб мансуб аст?

Мачмӯи овозҳои ба ҳам алоқаманд, ки маъни лугавӣ доранд, калима ном дорад.

6. Байтҳоро хонед ва маънидод кунед. Калимаҳои ишорашударо дар забон чӣ меноманд? Байтҳоро нависед.

Нишаста ба ҷоҳ андарун май ба **чанг**,
Дилу гӯш дода ба овози **чанг**.

Абулқосими Фирдавсӣ

Биё ба сайри гулистон, нигар ба бӯғу бӯston,
Намуда шоҳи гул макон **ҳазорҳо, ҳазорҳо**.

Ҳабиб Юсуфӣ

Нутқи мураттаб: Бодиққат хонед ва гӯед, ки кадом муродифҳои **рӯй** дар матн истифода шудаанд. Он муродифҳоро нависед ва хоси кадом услугуб будани ҳар якеро шарҳ дихед.

МО ба рӯйи суфаи баланд баромада, ба меҳмонхона нигоҳ кардем, дар шифти хона лампаҳои чилум медураҳшиданд, дар гирдогирди хона ҳама одамони яккачин нишаста буданд, бештари онҳоро, ки бой ва бойбачагони Бухоро буданд, мо мешинохтем. Аммо дар пешгоҳи меҳмонхона як одами паканаи сиёҳчехраи хушлибос ҷорзону нишаста буд, ки мо ӯро нашинохтем ва ҳамаи аҳли маҷлис ба тарафи ӯ бо эҳтиром нигоҳ мекарданд, суханони ӯро даст пеш гирифта ва сар ҳам карда тасдиқкуон мешуниданд. Дар пушти он одам дар тоқи меҳмонхона як дона дутор ҳам буд.

– Бояд ана ҳамон шахс Ҳочӣ Абдулазиз бошад, – гуфта рафиқам **ба тумшуки** худ ба тарафи он одами пешгоҳнишин ишора кард. Намедонам, ба чӣ сабаб бо-

шад, қиёфа ва симои он одам дар дили ман нишааст: рӯйи борики хурд, чехраи сиёхтоб, пешонаи турш ва ҷашмони танги шубҳаомез дошт он одам ва бисёр **мутакаббirona** менишааст.

Агар Ҳочӣ Абдулазиз ҳамин одам бошад, ба қавли Саъдии Шерозӣ, «Атои ўро ба лиқои ў мебахшем» – гуфтам ман дар дили худ ва пешхизмати бойро, ки аз рӯйи суфа намадҳоро **мегундошт**, бо ишора ба пеши худ ҷеф зада аз ў пурсидам:

–Магар Ҳочӣ Абдулазизи Самарқандӣ ҳамон одам аст? – гӯён он шахси пешгоҳнишинро нишон дода пурсидам.

– Не-е, – гуфт пешхизмат бо оҳангे, ки гӯё маро ба сабаби ин ғалатфаҳмиам **истеҳзо мекард** ва илова намуда гуфт:

–Ин кас Муҳаммад Раҳимтойча ном бойи машҳури самарқандианд, ки меҳмони азизи ҳӯҷаини мо мебошанд.

Монанди касе, ки хоби парешон дида бедор шуда бошад, дар дили худ шукр кардам, ки ҳарчи ин одами бадбашара Ҳочӣ Абдулазиз шуда набаромад. Ин башара ба он шӯҳрате, ки дар ҳаққи Муҳаммад Раҳимтойча мешунидед, хеле мувофиқ меомад.

Садриддин Айнӣ

Лугатшиносӣ (лексиология) як қисми илми забоншиносӣ буда, таркиби лугавии забон ва маънои қалимаҳоро меомӯзад.

7. Порчай шеъриро хонед ва антоним (мутазод)-ҳои дар он бударо ёфта шарҳ дигҳед. Сипас байтҳои антонимдорро нависед.

Дарди шоҳон аст дарди бедаво,
Аз чӣ баҳшидам ба нодоне шифо!
Ман сабабори ҳамин маҳшар шудам,
Зидди шар будам, зи аҳли шар шудам.
Ман ки будам дар набарди неку бад,
Дар набарди нуру зулмат то абад.

Рӯ ба рӯ гаштам ба зулматпешае,
Чун кунам дар ҷанги ӯ?... Андешае...
Ҳайфи ин дониш, ки ғофилгир шавам,
Равшаниро аввалу охир шавам.
Разми мо бокист бо назму кухан,
Дасти мо болост аз гӯру кафан...

Mӯъмин Қаноат

Лугат

маҳшар – чойи ҷамъомади мардум дар рӯзи қиёмат
шар – бадӣ
набард – муҳориба, ҷанг

3. Таркиби калима

1. Матнро ҳонда, ҳадафи нависандаро шарҳ диҳед. Калимаҳои ишорашиударо навишта, асос ва бандакҳои онҳоро муайян қунед.

Дар Қарияи Миршикорон Воҳид ном марди ширинкору базлагӯ, асқиячӣ ва латифадоне мезист. Ӯ дар тӯю маъракаҳо гули сари сабад буд. Мардум эҳтиромаш ме-карданд. Шомгоҳон, баъди кор сокинони қария, ба хусус ҷавонон, то ӯро **набинанду** литифае аз ӯ нашуванд, ба хона намерафтанд. Вай марде буд бағоят логарандом. Агар **ношиносе** бори аввал ӯро медид, мепиндошт, ки нав аз бистари **беморӣ** барҳостааст. Вале, баръакс, вай марди ҷобуку пуртавон ва коргару **захмат-қарин** буд. **Чашмони** хушёру айёр, овози маҳин дошт, тез-тез ва бурро ҳарф мезад. Ба одамони хушфезу ростқавл, санъаткорону хунармандон ихлос дошт.

Ҳанноту раммол, муллотарош, афсунгар, ҳарису ҳасис ва ҳамин қабил афродро тоби дидан надошт.

Собир Зокирзода

2. Калимаҳои зеринро дар асоси нақшай намуна аз рӯйи таркиб таҳлил намоед.

намуна:

Асос			
пешванд	реша	пасванд	бандак
бо	хирад-	-и	-яш

Бетаъхир, ҳамроҳӣ, баргашт, бармаҳал, беситора, барнагаштанд, ҳаробӣ, дуредгарӣ, сарбаландона, ноҳонда, намеомадааст, гуфтушунид.

4. Морфология (сарф)

- Ҳикояро бодиқкат ҳонед ва ҳикмати онро шарҳ диҳед.
Калимаҳои ҳикояро ба ҳиссаҳои нутқ ҷудо кунед ва нависед.

Марде аз надимони Нӯшервон дар маҷлис ҷоми заррини мурассаъ ба ҷавоҳир бидуздид. Ва Нӯшервон бидид, шаробдор талаб кард, наёфт. Овоз дод, ки ё аҳли маҷлис, ҷоми заррини ба гавҳар ороста гум шуд, як тан аз ин ҷо берун маравед, то боз диҳед. Нӯшервон ӯро гуфт: «Раҳо кун, то бираوانд, ки он ки ҷом дуздид, боз надиҳад ва он ки бидид, ғаммозӣ накунад».

Ва ҳар кучо саховату ҳиммат аст, роҳат он ҷост, валекин мардуми носипоси нокас асли ҳуд пинҳон натаҷон кард, чунон ки ба ҳикоят омадааст.

Муҳаммад Газолӣ

Лугат

ғаммозӣ – ҳабаркашӣ

мурассаъ – бо ҷавоҳирот ороиш додашуда

Савол ва супорииш

- Кадом пешвандҳои шаклсоз дар матн бештар истифода шудаанд ва онҳо ба феълҳо чӣ тобише додаанд?
- Ҷавҳар** дуруст ё **гавҳар**?
- Дар ифодаи **ба ҳикоят омадааст ба** кадом ҳиссаи нутқ аст?
Онро бо кадом пешоянд иваз кардан мумкин?
- Порчаро ҳонед, исму сифат ва феълҳои онро дар се сутун нависед ва тарзи соҳта шуданашонро шарҳ диҳед.

Падарам дар Соктаре баъд аз фориғ шуданаш аз ко-
ри дехқонӣ ҳамеша ба бофандагӣ машғул шуд. Аз ҳама
бештар карбос бофт, ў як қисми вайро ба шуштагар до-
да, шитта кунонда ба худ курта – лозимӣ дӯзонид, дига-
рашро абра-астари кӯрпаву кӯрпача, болиш, дастурхон
ва дигар чизҳои даркории хона дӯзонда, ба читгар дода
ранг кунонда гирифт. (Читгарҳо одатан ҳар чизро
мувофиқи худаш нақш ва ранг мекарданд. Бинобар ин
аввал дӯхта, баъд аз он ба ранг додан даркор буд.)

Қаламӣ монда ба мо курта – лозимӣ ва ба худаш, ҳам
ба мо яктаҳ дӯзонид. Алоча монда худаш ва ҳама-
монро бо чомаҳои таҳпӯш ва рӯпӯшӣ таъмин кард.

Садриддин Айнӣ

Савол ва супориши

1. Калимаҳои дигари дар бофандагӣ истифодашавандаро ном-
бар кунед.
2. Феълҳои бевосита ва бавоситаи матнро ёбед ва шарҳ дихед.
3. Лозимӣ ё лозима? Кадоме аз инҳо дуруст?
3. Порчаро хонед ва маънидод кунед. Пайвандаку пешояндҳои дар
он бударо ёфта нависед ва бо истифода аз онҳо ҷумлаҳо тар-
тиб дихед.

Бипарҳез, эй бародар, аз лаймон,
Бино кун хона дар кӯи каримон...
Аз ин бедонишон бигсал ҳарифӣ,
Зарифонро талаб кун, гар зарифӣ.
Бувад бо зирақон зиндон гулистон,
Чу зиндон аст бо ноаҳл бӯстон.
Агар доно бувад ҳасми ту беҳтар,
Ки бо нодон шавӣ ёру бародар...
Наёяд душманӣ аз марди оқил,
Нашояд дӯстиро марди ҷоҳил.
Касеро марди оқил дӯст хонад,
Ки дар неку бадиҳо дӯст монад.

Носири Ҳусрав

Луғат

лаимон – нокасон, хасисон
каримон – саховатмандон, чавонмардон
бигсал – дур шав, қать кун
ҳарифӣ – ҳамсӯҳбатӣ, ҳамнишинӣ
зарифон – хуштабъон, зиракон, тезфаҳмон

Савол ва супориш

1. Ба фикрҳои шоир розиед ё на? Чаро?
2. Бо кӣ ҳамнишину ҳамсӯҳбат будан меҳоҳед?
3. **Ба ноаҳл аз бо ноаҳл чӣ фарқ дорад?** Шарҳ дихед.
4. Матнро хонед, феъли ҳол ва сифатҳои феълияшро нависед ва тарзи сохта шудану имлояшонро шарҳ дихед.

Темурмалик аз аввал медонист, ки як душмани хунхори пурзӯри монанди Чингизро Хучанд ба танҳоӣ шикаст дода, нест карда наметавонад. Лекин вичдони ватандӯстӣ ўро маҷбур мекард, ки то дар бадан ҷон ва аз ҷон рамақе дорад, адо намояд, то ки дар пешӣ модари азиз – Ватан хоин ва оқимодар ба шумор наравад ва дар таъриҳ номи ў бо лаънат ва нафрат ёд нашавад. Ўин нуктаро бо хубӣ медонист, ки агар ватан аз даст рафта поймоли суму аспони душман шавад, ў зинда наименонад ва агар зинда монад ҳам, бономусона ва қаҳрамонона дар сафи ҷангӣ мудофиаи ватан кушта шудан ҳазор бор аз он гуна зиндагонии сарпастона, асиrona ва беномусона беҳтар аст. Бинобар ин, ў қарор дод, ки ба ҳар роҳе ки бошад, ба қадри қувват ва имкон дар мудофиаи ватан қӯшиш намояд.

Садриддин Айнӣ

Савол ва супориш

1. Дар мавзӯи **Ватан - модар** иншое навишта, эҳсоси ватандӯстии худро баён созед.
2. Зери мағҳуми **Ватан** чиро мефаҳмад? Андешаи шахсиатонро баён намоед.
3. Чаро **Ватан** бо ҳарфи калон навишта шудааст?

5. Ҳикояро хонед ва маънидод кунед. Феълҳои содаи онро аниқ сохта шарҳ дихед.

Дар «Таърихи мулуки Аҷам» мастур аст, ки чун Гуштосп ба Рум афтод ва дар Қустантания ҳеч аз дуняйӣ на дошт ва ҳиммати баландаш ризо намедод, ки дасти суол пеши касе дароз кардӣ.

Чунон иттифоқ афтода буд, ки дар вақти сабӣ дар сарои падари худ оҳангаре дида буд, ки кордҳо ва тегҳо ва рикобҳо соҳтӣ. Ӯ бо ҳавас ҳар вақт биёмадӣ, пеши эшон бинишастиӣ, магар дар толеи ӯ ин санъат афтода буд ва хотири ӯ бад – он мусомаҳат намуда.

Чун дармонд ва ҳеч ҳилате надошт, ба наздики оҳангарон рафт ва гуфт: «Ман ин санъат медонам».

Ӯро ба муздурий гирифтанд ва рӯзе чанд, ки он ҷо буд, аз он кути рӯзӣ ҳосил мекард ва ба қас мӯҳтоҷ набуд. Чун ба вилояти худ омад ва бар таҳти подшоҳӣ нишастан, фармуд, то ҷумла мӯҳташамон фарзандони худро ҳирфат даромӯҳтанд ва дар Аҷам ин расми мустамир шуд ва ҳеч мӯҳташаме набудӣ, ки пеша надонистӣ, агарчи бад-он мӯҳҷ набудӣ ва гӯянд:

«Ал -ҳирфа амон мин-ал факр».

Байт:

Пеша омӯз, эй писар, ки туро

Пеша бошад амон зи дарвешӣ.

Муҳаммад Авғӯ

Лугат

мастур – навишта, сабтшуда

сабӣ – қӯдакӣ, бачагӣ

муздурӣ – мардикорӣ

мустамир – доимӣ, устувор

мусомаҳат – кореро осон пиндоштан, аҳамият надодан

Савол ва супориши

1. Шаклҳои ҳозираи феълҳои **биёмадӣ** ва **бинишастиӣ**-ро ёбед.
2. Магар пеша қасро аз факирӣ мераҳонад? Андешаи шумо?
3. Дар бораи пешаи дӯстдоштаатон нақли муҳтасаре нависед.

6. Порчаро хонед, феъл, феъли ҳол ва сифатҳои феълиашро муайян кунед ва баъд нависед. Барои багайрату кордон шудан боз чӣ кор бояд кард? Дар мавзӯи **Одами бекор ҳор гардад** иншое нависед.

Бобои пир ва қариб барҷомондашуда падарамро дуо ва миннатдорӣ карда гусел намуд ва дар вақти ба роҳ даромадани мо Курбонниёз тағоям ба модарам гуфт:

- Язнамулло! Ман шумо барин бағайрат шуданро меҳоҳам.

Агар хоҳӣ, ман баринак не, аз ман зиёдтар бағайрат, коркун ва кордон шуда метавонӣ, ҳама гап дар хостан ва ҳоҳиши худро ба кор даровардан аст. **Агар танбалон ва танпарварон медонистанд, ки кор чӣ гуна бадани касро сахт мекунад ва дили касро ҳузур медиҳад, ҳеч гоҳ дар сояи бекорӣ намехобиданд.**

Садриddин Айнӣ

7. Ҷумлаҳоро нависед ва фразеологизмҳои ишорашуударо шарҳ дихед. Гӯед, ки онҳо дар ҷумлаҳо ба чӣ вазифа омадаанд.

1. Аз суханони пур аз таҳсин ва ҳайратангез моҳамҷун одамони мамлакати хеш **курта-курта гӯшт гирифтем ва сарамон ба осмон расид.** (М.Т.)

2. Корӣ Ишкамба бо шунидани ин пешниҳод **ба пӯсташ намегунцид.** (С.А.)

3. Агар аз баъзе таъсирҳои ҷузъии забони ӯзбекӣ **чашм пӯшем,** содатарин ва софтарини лаҳҷаҳои форсӣ забони тоҷикӣ аст. (С.А.)

4. Дар ин миён гург ҳам набуд, маълум аст, ки инҳоро **гургони дупо рабудаанд.** (С.А.)

8. Бо истифода аз фразеологизмҳои зер ҷумлаҳо тартиб дихед ва нависед.

Дарди сар, араки ҷабин, ду мағзи як бодом, коҳи кӯхнаро бод додан, ҷамш дӯхтан, панҷ панҷааш ҳунар, дилу бедилон, аз ҳуд рафтан.

9. Байтҳоро хонед ва фразеологизмҳоро муайян сохта маънидод кунед.

Одамон дар кӯҳ симу ганҷ чустучӯй кунанд,
Чон ба каф бигзошта бо абрӯ борон хӯ кунанд.

* * *

Сарзаминат, дӯстам, озода маскан будааст,
Дар дили кӯҳи ту назму шеър маъдан будааст.

* * *

Аз дили шаб то сахар меҳмоннавозӣ менамуд,
Шоири точикро, ки бо шумо ҳамроҳ буд.

Mирзо Турсунзода

10. Ба чои нуқтаҳо фразеологизмҳои мувофиқ гузашта, чумлаҳоро нависед.
 1. Аз қиёфааш маълум буд, ки ў каме шарманда, як андоза.... (С.А.)
 2. Падарам аз хурсандӣ..... (С.А.)
 3. Ман барои пурра ва пухта дидани рӯи ў ҷашмамро ба ў.....(С.А.)
 4. Акаам ба ин савол ҷавоб ёфта натавониста..... шуд. (С.А.)
 5. Баъд аз он ки ман шашмақомхониро....., маро ҳамроҳи худ ба меҳмониҳо бурдан гирифт. (С.А.)
 6. Ман ду моҳи дароз..... дар ҳавлии Латифҷон маҳдум истодам. (С.А.)
(об карда ҳӯрдан, дандон ба дандон мондан, дар куртагаш нағунчидан, суп-сурх шудан, ҷашм дӯхтан, худро гум кардан).
11. Матнро хонед ва ҳиссаҳои онро ёфта, ба қадом навъ тааллуқ доштани онҳоро шарҳ дижед.

Дар деха ҳар як ҷашма исми хоси худро дорад. Ҷашмаҳои саргаҳи дехай мо низ бо номҳои Ҷашмаи холдор, Ҷашмаи дамгирак, Ҷашмаи бедзор, Ҷашмаи тармагал, Ҷашмаи мазор, Ҷашмаи юнучқа ва амсоли инҳо маълуманд. Оби баъзеи ин ҷашмаҳо шӯру баъзеашон ширин аст. Ана ҳамин ҷашмаҳо ба ҳам даромехта

чўйро ташкил медиҳанд ва пайдост, ки таъми обаш низ тафийир меёбад.

Дере нагузашта мушкили усто осон гардид...

Мо харсавор рафтем ва барои нишон додани роҳи он Абдуноситро низ ҳамроҳ бурдем. Ду машкро аз оби ширина мусаффо пур карда, ба дўкони усто овардем.

Усто машкро кушоду косаро пур кард ва шубҳаомез онро ба лабаш бурд, як-ду қулт об хўрд ва филфавр чехрааш офтоби сахарӣ барин якбора кушода ва лабонаш пуртабассум гардиданд.

Ўхӯ, ин айнан оби дарёи мо барин – ку! –гуфта изҳори шодмонӣ кард ва зуд қумғонро аз об пур карда, болои лахчаи сурҳ гузошт.

Собир Зикирзода

Савол ва супорииш

1. Накли муҳтасар навишта, ҷашмаи дар маҳаллаатон буда ва ё диддаатонро тасвир кунед.
2. **Ҷашмаҳо чўйро ташкил медиҳанд** чӣ маъно дорад?
3. Чаро баъзе ҷашмаҳо шӯранду баъзеашон ширин? Магар ҳамин тавр аст?

12. Матнро ифоданок хонед ва нақши ҳиссачаҳоро дар баён шарҳ дижед. Ҷумлаҳои ҳиссачадорро нависед.

Абӯалий аз назди писарбачаи доруфурӯш мегузарад. Бача ҳанӯз бо садои чирросӣ дод мезад:

Ана, шарбати дарахти шабшаби мисрӣ! Ана кирмҳои шифобаҳш – дарди дандонро макида мегиранд!...

Мана қаждумҳои хушконидашуда!...

Абӯалий аз назди ҷавохирфурӯше гузашт, ки хосиятҳои мӯъчизвии ҷавохироташро бо лоғу газоф тавсиф мекард:

Ана зумуррад! Агар мор ба ин нигоҳ кунад, ҷашмаш об шуда мерезад!... Ақиқи Яман – давои дарди ҷигар!... Мана лаъли сиёҳ, ки борон меорад!

Бар болои таҳтасуфа зангӯлаи калоне овехта шуда буд, аз таги он андак дуд печида мебаромад ва поҳои

касе, ки ба харак нишастааст, баромада меистоданд. Соҳиби ин «корхона» зарфҳои даҳонмаҳқами дар пешаш бударо бо ҷӯбаҳо нағоравор зада, бо овози баланд:

– Ана, ҳавои шаҳри Макка! – мегуфт.

– Бӯй кашед, камари мардро маҳкам, хусни занро зиёд мекунад!...

Абӯалӣ, китоби ғафсе дар бағал, аз байни растаю бозорҳо тез – тез қадам партофта мерафт...

Сотим Улугзода

Савол ва супориши

1. Дар ин матн қадом ҳиссача бештар истифода шудааст ва ҷаро?
2. Дар қадом услуб одатан аз ҳиссачаҳо бештар истифода мекунанд?
3. Ба имлои зумуррад дикқат дихед. **Зумрат ё зумуррад?**

13. Ҳиссачаҳои зеринро истифода бурда, ҷумлаҳо тартиб дихед ва нависед.
Магар, оё, хуб, бале, оре, мана, ана, танҳо, не.
14. Ҳиссачаҳоро аз рӯи маъно ва вазифа ба ҳелҳо ҷудо карда шарҳ дихед.
Мана, -ку, -дия, э, магар, оё, наҳод ки, ҳатто, ҳам, на.... на, бале, оре, хуб, не, на, танҳо, фақат.
15. Ҷумлаҳоро нависед ва тарзи ташкили қалимаҳои тақлидиро шарҳ дихед.
 1. Аз тарафи бозори хиёбон даранг – даранг овози доира омадан гирифт. (С.А.)
 2. Шалап – шалап садои пой шунида мешуд. (Ҳ.К.)
 3. Зарраҳои вай ялт – ялт ҷило медоданд. (Ф.Н.)
 4. Дар берун ҳанӯз шитир – шитир борон меборид.

16. Қалимаҳои тақлидии зеринро истифода бурда, ҷумлаҳо тартиб дихед ва хусусиятҳои онҳоро маънидод кунед.

Шар – шар, гулдур – гулдур, ғуввос, шабар – шабар, шилдирес, ширр – ширр, ак – ак, ялт – ялт, милт – милт, лап – лап, чарсос, лаппи, фарри.

Морфология (сарф) як қисми илми забон буда, хиссаҳои нутқ, шакли қалимаҳо ва маънои грамматикии онҳоро меомӯзад.

Услубҳои нутқ

Дар забони адабии тоҷик якчанд тарзи баён мавҷуд аст, ки онро услубҳои нутқ меноманд. Услубҳои нутқ гуфтугӯй ва китобӣ буда, дар навбати худ услуби китобӣ ба ҷорӣ навъ: илмӣ, публисистӣ, бадеӣ ва расмии коргузорӣ ҷудо мешавад. Ҳар як навъи услуби китобӣ маҳсусиятҳои луғавӣ ва грамматикий доранд, ки аз ҳам фарқ мекунанд.

1. Порчаро хонед ва ғӯед, ки он ба қадом услуб мансуб аст.

Эргаш акаам ба ман гуфт:

- Ту ба падару модарат савғоӣ намебарӣ?
- Аз ёбони регзор чӣ гуна савғоӣ бурда мешавад? –

Ман тааҷҷубкунон аз ӯ пурсидам.

Эргаш боз пурсид:

- Ту занбӯруғ ҳӯрдай?
- Не, нахӯрдаам, агар ҳӯрда бошам ҳам, дар ёдам на-мондааст?

– Бо таъсири борони дирӯза дар регзор чунон бисёр занбурӯғ рӯидааст, ки ҷувол – ҷувол чидан мумкин аст. Ман барои хонаи худҳомо як ҳалта чидам. Агар ҳоҳӣ, барои ту ҳам чида медиҳам.

– Майлаш, – гуфтам ман дар ҷавоби ин таклифи ӯ. Эргаш чӯбдасти подабонии худро ба даст гирифт ва ҳар ду аз хонаи пастаки рег гузаштем, дар хонаи сеюм, ҳар гоҳ ӯ ҷои дамидагии регро медид, бо нӯги чӯбдасташ он

чоро мекофт ва аз таги пардаи тунуки рег занбӯргҳо намудор мешуданд. Ман ба чидан сар қардам ва қариб доманамро пур карда будам, ки Эргаш ба ман гуфт:

- Доманатро кушо, бинам, ки ту чихо чидай?
- Ман кушодам, ў ба занбӯргҳо як нигоҳ карда:
- Ба замин рез! – гуфт. Ман реҳтам, ў занбӯргҳои реҳташударо ба ду қисм ҷудо кард... Эргаш қисми қалон – қалони онҳоро, ки хеле кам буданд, ба ман нишон дода:
- Ана инҳо ҳӯрдашуданий ва бомазаанд, – гуфт ва гарданборикҳоро нишон дода, сухани ҳудро давом қунонид:
- Инҳо талх ва заҳрдоранд, инҳоро ҳӯрдан мумкин нест.

Садриддин Айнӣ

Савол ва супориши

1. **Хома** ба қадом маъно омадааст ва боз чӣ маъноҳо дорад?
 2. **Замбӯргро** медонед ва дар ҷои шумо чӣ ном дорад?
 3. Хулосаи матн дар қадом ҷумлаҳо баён шудааст?
-
2. Матнро хонед ва гӯед, ки мазмуни он дар шакли тасвир баёни шудааст ва ё муҳокима.

Ман ба ёбон баромадам. Ёбон аз рӯидаричаи мо ва сеъ ва хушҳавотар буд, боди сабуке мевазид ва ба димоги қас бӯи хуши нозукеро меовард. Майсаҳои ҷаву гандуми тирамоҳ қишташуда замини сиёҳро пӯшонида сабзу ҳуррам карда буданд. Сабза ва себаргаҳои лаби чӯй ва дигар алафҳои ҳудрӯ ба назари қас ҳим – ҳим тофта, ҷашми одамро мебурданд. Ҳаво на сард буду на гарм ва бағоят форам буд. Дехқонбачагон дар қашшукҳо ба ҳарҳошон нурӣ бор карда оварда, вайҳоро дар заминҳои қишта шуданий мерехтанд.

Ман рост ба лаби рӯд рафтам, ки дарахтҳои канори вай аз пеши ҳавлии мо намуда меистод. Дар ин тараф - дар тарафи ҷануби рӯд қасе набуд, факат бар шохҳои дарахтони бед, ки нав сабзимадон баста буданд, фарош-

турукон ва гунчишкон нишаста хониш мекарданд ва хониши онҳо ҳам монанди ҳавои он ҷо ба қас мефорид.

Дар он тараф – дар тарафи шимоли рӯд, бар болои хомаи пастаки рег чӯпонбачагон бо ҳам гӯштингирӣ мекарданд. Ман бар лаби рӯд гӯштингирии онҳоро тамошо карда нишастанам. Азбаски дар рӯд об буд, аз гуаштан тарсидам.

Садриддин Айнӣ

Савол ва супорииш

1. Сифатҳои ҷумлаи дуюму сеюмро ёбед ва аз ҷиҳати соҳт шарҳ дихед.
2. Барои аз оби рӯд натарсидан чӣ бояд кард?
3. Накъле нависед ва таассуроти ҳудро аз кори дехқонӣ баён қунед.
3. Порчаро ҳонда муайян қунед, ки он ба қадом услуб мансуб аст ва онро аз ҷӣ фаҳмидаид.

Овоз ва маҷмӯи овозҳои ба ҳамдигар алоқаманд, ки маъни луғавӣ дошта, чун воҳидҳои лексикии мустақил дар нутқ ва ҳат истеъмол мешаванд, қалима мебошанд. Аммо дар забон ба ғайр аз қалимаҳои маънодори мустақил истеъмолшаванд қалимаҳое низ ҳастанд, ки шакли лексикий дошта, маъноро ифода намекунанд ва маъни онҳо танҳо дар матн, дар алоқамандӣ бо қалимаҳои дигар ошкор мешавад. Масалан, пешояндҳо, пайвандакҳо аз ҳамин қабиланд.

Ба ҳамин сабаб, қалимаҳои забон ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд:

1. Қалимаҳое, ки маъни луғавӣ доранд.
2. Қалимаҳое, ки маъни луғавӣ надоранд ва танҳо дар алоқамандӣ бо қалимаҳои дигар маъноеро ифода карда метавонанд, ё ин ки маъни грамматикий доранд.

Қалимаҳои гурӯҳи дуюм аз ҷиҳати вазифа ба суффикс (пасванд) ва префикс (пешванд) наздиканд. Бо ҳамин сабаб онҳоро дар забоншиносӣ қалимаҳои ёридиҳанда меноманд.

Мардон Муҳаммадиев

Мачмӯи чумлаҳое, ки аз ҷиҳати маъно ба ҳам алоқаманд буда, тавассути қонуниятҳои грамматикӣ ба ҳам робита доранд, матн ном дорад. Матнҳо аз ҷиҳати ҳаҷм, фарогирии мавзӯй ва соҳт гуногун мешаванд.

Баъзе матнҳо дорои мазмуни тасвирий, қисми дигарашон нақлӣ ва гурӯҳи сеюм муҳокимавианд. Матнҳои ҳам ҳастанд, ки дар онҳо ин ҳарсери дидан мумкин аст.

Дар як гурӯҳи матнҳо чумлаҳо бо роҳи муттасил пайвастшавӣ алоқаманд шудаанд. Дар ин сурат қалимаҳои мустақили чумлаи аввал дар чумлаҳои минбаъда бо ҷонишин ва муродифҳои онҳо иваз карда мешаванд. Масалан: Айнӣ аз ҳӯҷраи танг ба қӯҷаи торик баромад. Қӯҷаҳо хилват буданд. Бо вучуди ин вай рӯй панаҳ мекард – бо эҳтиётроҳ мерафт, ки мабодо ба ноҳалафе воҳӯрад..... (У.Кӯҳзод)

Дар матнҳои дигар чумлаҳои доҳили он мустақиланд, vale онҳо бо ҳамдигар мувофиқати мавзӯй доранд. Масалан: Зали қалони оростаи Институти педагогӣ. Мулоқоти зиёйёни шаҳр бо Айнӣ. Муаллимон, талаба ва толибаҳо, коркунон.... ҷамъ омаданд. Зал ҳамаро намегунҷонад, як қисми омадагон дар пойгахи зал, дар таги дарҳо, дар роҳравҳо рост меистоданд. (С.Улуғзода)

Файр аз ин, барои ба ҳамдигар алоқаманд гардиданчи чумлаҳои доҳили матн пайвандакҳо, ҳиссачаҳо, қалима ва ибораҳои туфайлий ва воситаҳои дигар ёрӣ мерасонанд.

Соҳта тавонистани матнҳои гуногун ба донистани забон вобаста аст.

4. Матнро хонед, онро ба сарҳатҳо ҷудо карда, сабабашро шарҳ дигҳед.

Бачагон пода ва рамаҳои худро ба тарафи деҳа ронданд, молҳо, гӯё ки онҳоро гург пеш карда бошад, бо як ҳароси ваҳшиёна ба тарафи деҳа медавиданд. Ман ҳам як қаллапӯш занбӯруғро ба сари синаам маҳкам часпонда, роҳи хонаро пеш гирифтам. Замини киштзор

монанди регзор гежонак набуд ва шамол ҳам аз дунбол - аз тарафи пушт мевазид. Бинобар ин ба тарафи хона рафтан он қадар душворӣ намекард. Лекин дар замин ва ҳаво аз он таровате, ки ман дар вақти ба сайругашт баромаданам дида будам, асар намонда буд, майса ва сабзаҳо дар зери гарду губори рег монда пажмурда шуда буданд. Ман ба хона расидам, падарам ҳанӯз ба кофтани сӯроҳҳои ҷарҳи осиё машғул буд. Ў чунон машғул буд, ки ҳатто аз ман ҷиҳоро тамошо кардӣ, то кучоҳо рафтӣ гуфта напурсид. Ман баъд аз қадаре ба кори падарам нигоҳ карда истодан ба пеши модарам рафтам ва занбӯруғҳоро ба ў дода ҳоҳиш кардам, ки зудтар пухта дихад, чунки бисёр гурусна монда будам.

Садриддин Айнӣ

Савол ва супориши

1. Дар порча дар бораи қадом ҳодисаи табиат сухан меравад ва онро аз қадом ҷумла фаҳмидед?
2. Мазмуни матн муҳокимавист ва ё тасвирӣ?
3. **Пажмурда шуда буд** аз ҷиҳати соҳт чӣ гуна феъл аст?
5. Матнро хонда, ҷои алломатҳои китобатро аниқ созед ва ба ду сарҳат ҷудо карда нависед.

Айём сипарӣ мегардид ҳомҳо пухтаву сабзҳо хушк мегардиданд усто низ рӯз ба рӯзу моҳ ба моҳ пешаашро такмил медод асбобҳои нав ба нав соҳта ба дарди рӯзгори мардум дармон мебахшид. Ва бо ин амалаш беш аз пеш ба дили ҳоҷатмандон роҳ ёфта, азизу гиромии мардум мегардид, усто Ҷӯрабой бо мурури вақт аз байни мардум муҳлисон шогирдон ва пайравони хешро пайдо карда ба ҷанде аз ҷавонон нозукиҳои қасбаш аз ҷумла усули тайёр кардани лаҳча наългарӣ қадоқгарӣ тарзи обутоб додани филузотро омӯхт ва бо ҷунин ҳиммати баландаш ҳамчун устои воломақом ва марди соҳибэҳтиром дар хотири шогирдон нақш баст.

Собир Зикирзода

Савол ва супориш

1. Чумлаи аввалро чӣ тавр мефаҳмед?
2. **Олими беамал – занбӯри беасал** ба мазмуни матн чӣ робита дорад?
3. **Пешаашро такмил медод**, яъне чӣ? Касбҳое, ки дар матн номбар шудаанд, чӣ аҳамият доранд?
6. Ба расм диққат дода ном гузоред ва мазмуни онро хуб мулоҳиза кунед. Иншоё нависед, ки мазмуни расмро пурра фаро бигирад.



Синтаксис (нахв) ва аломатҳои китобат

Калимаҳо аз рӯи қоидаи муайян ба ҳамдигар алоқаманд шуда, ибора ва чумларо ташкил медиҳанд.

Синтаксис (нахв) яке аз қисмҳои грамматика буда, соҳтани ибора ва чумлаҳоро меомӯзад.

Морфология (сарф) ва синтаксис бо ҳам алоқаи мустаҳкам ва канданашаванда дошта, дар якҷояй грамматикаро ташкил медиҳанд.

Дар нутқи хаттӣ барои дуруст баён кардани фикр аломатҳои гуногуни китобат истифода мешаванд. Маҷмӯи қоидаҳо дар бораи истифодаи аломатҳои китобат пунктуатсия ном дорад.

ИБОРА ВА ЧУМЛА

5. Маълумот дар бораи ибора

1. Аз ибораҳои зер қалимаҳои асосӣ ва тобеъро муайян кунед. Бо қадом ҳиссай нутқ ифода шудани онҳоро шарҳ дижед.

1) кишти тирамоҳӣ, дарахти тут, ҳалвои собунӣ; 2) хеле калон, сурхи баланд, талҳи шифобаҳш; 3) китоб хондан, барвақт ҳестан, тозон рафтан.

2. Калима ва ибораҳоро муқоиса кунед ва гӯед, ки дар қадоме аз онҳо номи предмет ва амал аниқтар баён шудааст.

қалам	қалами сурх, қалами сурхи бародарам
навиштан	тез навиштан, боэҳтиётона навиштан, бо шавқу завқ навиштан

Ду ва зиёда қалимаҳои мустақил, ки яке ба дигаре тобеъ шуда, нисбат ба қалима маънизи мураккабтарро ифода мекунанд, ибора ном дорад. Ибора аз қалимаи асосӣ ва тобеъ ташкил меёбад: мурғи хонагӣ, ниҳол шинондан. Ибора дар баробари предмет ягон ҳусусияти онро номбар мекунад, вале муайянтару равшантар. Муқоиса кунед: ҳаво- ҳавои соғ; синф- синфи ҳаштум; *шинондан-ниҳол шинондан*.

3. Ибораҳое тартиб дижед ва нависед, ки қалимаҳои зерин асосӣ бошанд.

Гул, хона, дӯст, шунидан, омадан, рафтан, ҷавон.

4. Порчаро хонед ва маънидод кунед. Сипас ибораҳои ишорашуваро нависед ва қалимаҳои асосиашонро шарҳ дижед.

Дусаду панҷоҳ таноб (ҳар таноб ба ҷоряқ гектар) токзори дар пушти завод пахншударафтаро **алафи гафсе** пахш карда буд. Токҳо мисли беморон дар зери қӯрпаи сиёҳ, гиёҳи хушки порсола **ёзида мехобиданд**. Тирамоҳи

порсол онҳоро дар хок гӯр накарда, **ба сармои зимишон** voguzoшта буданд. Падарам, ҳар гоҳе ки он токзори ҳаробро мединд, бо таассуф сар чунбонида «бай-бай» гуфта мемонд: вай дехқон буд ва **дидани токзори** нобуд шудаистода ё, эхтимол, аллакай нобудшуда, барояш гарон меомад. Вай ҳам шуда, ягон токро оҳиста аз байнин алафҳо мебардошт ва нӯги шоҳашро шикаста нигоҳ мекард, ки хунук задаст ё не. Агар бинад, ки хунук назадаст, шод мешуд.

– Алаф мадад кардааст,- мегуфт вай. – Алаф токро печонда гирифта, аз хунуқӣ нигоҳ доштааст.

Сотим Улугзода

Савол ва супориш

1. Чаро токро тирамоҳ гӯр мекунанд?
2. Барои чӣ падар афсӯс мекӯрд?
3. Токҳо ҳам нигоҳубин меҳоҳанд, чаро?

5. Мувофиқи нақшай поён ибораҳо тартиб диҳед ва нависед.

исм + исм	сифат + исм
исм + сифат	шумора + исм
исм + шумора	ҷонишин + сифат
исм + ҷонишин	зарф + феъл
шумора + исм	феъли ҳол + феъл

6. Фарқи ибора аз қалима, таркиб ва ҷумла

1. Аз қалимаҳои ҳар ду сутун ибораҳо созед. Ҳангоми иборасозӣ қалимаҳои тобеъро дуруст интихоб намоед.

давлат	ба Ватан
садоқат	сафолин
коса	нав
китоб	соҳибистиклол

2. Хонед ва фарқи калимаро аз ибора шарҳ дихед.

дарахт	дарахти мевадор
китоб	китоби дарсӣ
рафтан	тез рафтан
тирамоҳ	тирамоҳи заррин

3. Нақшаро бодиққат аз назар гузаронед. Гӯед, ки ибора аз таркиб чӣ фарқ дорад.

таркиб	ибора
аз хона	хонаи дуошёна
ба мактаб	мактаби мо
кор кардан	аз пагоҳӣ кор кардан
даъват шудан	ба ҷашн даъват шудан
доду фарёд	доду фарёди бачагон

4. Нақшаро бодиққат хонед ва фарқи ибораро аз ҷумла шарҳ дихед.

фарқ	ибора	ҷумла
соҳти маҳсус доштан	мавҷуд будани калимаи асосӣ ва тобеъ: кишти тирамоҳӣ нағз хондан	мавҷуд будани асосҳои грамматикий: Зайнаб ба боғчай ба-чагон рафт. (Р.Ч.)
аҳамият	предмету амалро равшантар баён мекунад: китоб - китоби дарсӣ навиштан - мактуб навиштан	Ахборро баён мекунад: Восеъ аспи худро дӯст медошт. (С.У.) Дар кучо истиқомат карданӣ ҳастӣ? (С.У.)
таъинот	барои алоқаи қалима	воситаи муомилаю муносибат
оҳанг (дар нутқи шифоҳӣ)	дорои оҳангӣ маҳсуси талафуз нест	оҳангӣ маҳсус ва анҷоми кореро ифода мекунад

аломати китобат дар хат(навишт)	дар навишт аломати китобат талаб намекунад	барои баёни фикр ва чудо кардани нутқ аломати китобат истифода мешавад
---------------------------------	--	--

5. Хонед ва аниқ созед, ки кадоме аз ифодаҳо ибора ва кадомӣ фразеологизманд. Сипас ибораҳоро дар сутуни аввал ва фразеологизмҳо (таъбирҳо)-ро дар сутуни дуюм нависед.

Даст ба бинӣ омадан, сандуки оҳанин, дасту по гум кардан, ҳаракати оромона, девори намкаш, кабутари дубома, меваи ҳӯрданӣ, калонтарин шаҳр, об карда ҳӯрдан, муҳаббат ба Ватан, баланд паридан, офтоби лаби бом, давида омадан.

7. Алоқаи калимаҳо дар ибора

1. Ба ибораҳо диққат дода, калимаи асосӣ ва тобеъро аниқ созед. Гӯед, ки калимаҳои тобеъ ба кадом ҳиссай нутқ мансубанд.

Лолаи сурх, дашти васеъ, ҳавои хуш, гул барин зебо, мубориза барои сулҳ, хеле оромона, меҳмони ду рӯз пеш рафтагӣ, аз оҳан соҳтан, хонданро дӯст доштан.

2. Ибораҳоро нависед ва муайн кунед, ки калимаҳои ибораҳо чӣ тавр бо ҳам алоқаманд шудаанд.

Дашти беоб, пухтани меваҳо, омадани баҳор, шиша барин шаффоғ, бо ҳамсинфон рафтсан, оҳиста гуфтан, дирӯз омадан, тозон омадан.

Дар ибора се роҳи алоқаи калимаҳо мавҷуд аст: изоғӣ, вобастагӣ ва ҳамроҳӣ.

Дар алоқаи изоғӣ калимаҳои тобеи таркиби ибора ба воситаи бандаки изоғӣ (и) алоқаманд мешаванд: **талабаи ҳушзехӣ, хондани китоб.**

Дар алоқаи вобастагӣ калимаҳои тобеъ ба худ пешоянд ва ё пасоянд мегиранд. Дар ин навъи алоқа одатан

калимаи асосӣ баъди тобеъшаванд моеяд: **оҳу барин ҷолок, бо қалам навиштан.**

Дар **алоқаи ҳамроҳӣ** робитаи байни калимаҳои таркиби ибора танҳо аз рӯйи маъно ва бо ёрии тартиби калима сурат мегирад. Дар ин навъи алоқа пешоянду пасоянд истифода намешаванд: **оҳиста рафтсан, баландтарин қулла.**

3. Ибораҳоро хонда, роҳҳои алоқаи онҳоро номбар кунед. Кадом ҳиссаҳои нутқ ба сифати калимаи тобеъ омадаанд?

Калонтарин шаҳр, ҳафт коргар, чой нӯшидан, ларзида хестан, нақлҳо оид ба Рӯдакӣ, даҳони пиёла барин калон, коре бузург, порчае аз шиша, шоир Рӯдакӣ, калимаи дуруст, мактубро хондан.

4. Матнро хонед ва моҳияти онро гӯед. Ибораҳои ишорашударо навишта, ба кадом навъ тааллуқ доштанашонро шарҳ дихед.

Ин **танбеҳи падарам** барои ман як танбеҳи **бисёр фоидаманд** шуд, ки дар ҳаётам таъсири калон кард ва маро ба диққаткорӣ тарбия намуд, фаромӯш накардани гапҳо, ҳодисаҳо, чизҳо ва одамҳоро ба ман ёд дод. Ман шеърҳоро ҳарчанд маҳсусан ёд қунам ҳам, зуд аз ёд мебарорам, ҳатто **шеърҳои худамро** ҳам дар **рӯзи дуюми** гуфта шудани онҳо фаромӯш мекунам. Аммо гапҳо, ҳодисаҳо, хотираҳоеро, ки ба ман каму беш таъсир карда бошанд, аз ёд набаровардаам. Ҳарчанд дар 10-12 соли охирӣ **кувваи ҳофизаам** хеле суст шуда, гапҳо ва чизҳоро зуд фаромӯш мекардагӣ шуда бошам ҳам, аммо **хотираҳои пештара** қариб ҳамагӣ дар ёдам нақш баста мондаанд. Ин натиҷаи ҳамон танбеҳи падар аст, ки ман дар паси вай ба идмони (тренировки) хотира ва ҳофиза машғулӣ намудам.

Садриддин Айнӣ

Савол ва супориши

1. Оё дар зиндагӣ танбеҳи касе бароятон таъсир кардааст?

2. Барои **идмони хотира** чӣ бояд кард? **Идмон**-ро бо кадом камима ифода кардан мумкин аст?

4. Нутқи мураттаб. Матнро хонед ва гӯед, ки чӣ таассуроте гирифтед. Онро чӣ ном муносиб аст. Чамъомадеро, ки барои рӯзҳои таҷлили ҷашни мардумӣ доир гаштаанд, ба ёд оварда дар иншое (нақле) тасвир кунед.

Расми сүғдиён буд, ки ҳар сол рӯзи якуми моҳи Навсард, ки сари соли сүғдӣ – Наврӯз буд ва оғози тобистон ҳисоб меёфт, нахустпаҳлавони Сүғд муқаррар мегардид, бо ин тариқ ки он рӯз барои паҳлавон сӯфраи таому шароб густурда мешуд, ҳар кӣ аз он таом ва шароб ҳӯраду нӯшад, бо ҳамин ҳудро рақиби паҳлавон эълон карда, ӯро ба майдони мубориза меҳонд. Агар дар майдон бар вай ғолиб ояд, ҳудаш паҳлавони якуми Сүғд мешуд. Мағлуб ба дasti ғолиб кушта мегардид.

Боре Виркан аз бозори Самарқанд ба Реводод баргашта, уштурони аз бори ангишт ҳолишударо дар дашт раҳо карду ба ҳонаашон омада, падарашро дар боғчашон машгули токбурий ёфт. Дуяшон дар лаби ҷӯи барои дамгирӣ нишастанд.

Виркан гуфт:

– Падар, Наврӯз наздик аст.
– Наздик, – тасдиқ кард пирамард ва пурсид: -Чаро ту ёди Наврӯз кардӣ?

– Ман бо Ёдҳишетак набард кардан меҳоҳам.

Ёдҳишетак номи паҳлавони Сүғд буд. Ревахшиён ҳайрон шуд, бодиққат ба писара什 нигаристу гуфт:

– Туromo ҷӣ шуд? Магар дар кони ангишт бо Шимну дучор шудӣ ва ӯ туromo гумроҳ кард?

– Не, падар, Шимнуро ман надидам. Даме ки ин хаёл дар ман пайдо шуд, дилам бо ҳудоёни бузургамон Зарвон, Бағ, Митра буд, ин хаёлро ба дили ман онҳо андохтаанд.

– Охир ба Ёдҳишетак агар даст наёбӣ, кушта ҳоҳӣ шуд! Ҷӣ, магар аз ҷонат сер шудӣ?

– Хоҳу маҳоҳ рӯзе чон маро тарк мекунад, пас чӣ фарқ дорад, ки андак пештар ё андак дертар. Аммо агар худоён маро мададгор шаванду бар паҳлавони Суғд даст ёбам, ҳароина сарфарозӣ ёфтаам...

– Ба занат гуфтӣ?

– Ҳанӯз не. Вай, албатта, розӣ намешавад, мешӯрад. Келинат даст задани маро ба ҳеч як коре, ки андак ҳатаре дар вай бошад, намехоҳад.

– Зеро ҳар ҳатаре, ки ба сари ту ояд, ба сари вай ва фарзанди ояндаи шумоён ҳам омадааст.

– Агар ту маро манъ накунӣ, ман ба Наниманча мегӯям, ки падарам ин корро раво донист ва иҷозатам дод.

Ревахшиён ба сукут рафт ва сипас гуфт:

– Ман туро аз оқибати ин кор огоҳ кардам. Ту кӯдак нестӣ, марди рашид ва ҳушмандӣ, худат хуб бияндеш. Аммо агар ба набарди Ёдхишетак ҷазм кунӣ, аввал ба вағн бирав, назр бикун, аз мағупат дуо бигир.

Худи Ревахшиён бе ин ки аввал ба парастишгоҳ бираваду аз пешвоёни мазҳаб дуо бигирад, ба ҳеч кори муҳим ибтидо намекард, марди солеҳ ва тақводоре буд. Дар ризояти ў ба набарди писараш бо паҳлавони Суғд низ сухани Виркан, ки гуфт ин хаёлро худоён ба дили вай андохтаанд, бетаъсир набуд.

Сотим Улугзода

Луғат

Шимну - дев, аҳриман, иблис

вағн - парастишгоҳ, оташкада

Мағупат - муғи калон, нигоҳдорандай оташи мӯқаддас

Маънои ибораҳо ба таркиби онҳо вобаста мебошад. Баъзе аз ибораҳо аз рӯи маъно предмет, аломат ва амали онро ифода мекунанд. Масалан, **китоби бадӣ**, **дӯсти бовафо**, **ҳикояи шавқовар** соҳтори ягона доранд ва маънои грамматикиашон умунианд: предмет ва аломати онро нишон медиҳанд.

Ибораҳои рафтани Фарруҳ, сохтани хона, дубора ҳондан ва ғайра ҳам сохтори якхела доранд ва ҳам маъни ғрамматикиашон ба амалҳо ва предмет ишора мекунанд.

5. Ибораҳои зеринро ҳонед ва калимаҳои асосиашро муайян сохта, маъни луғавӣ ва грамматикии онҳоро шарҳ дихед.

Талабаи аълоҷӣ, қалонтарин қӯча, синфи ҳаштум, дидани падар, шабона омадан, шуморо дидан, (мехмони) аз шаҳр омада, сӯҳбаткунон рафтани.

8. Хелҳои асосии ибора

1. Мувофиқи тартиби зерин ибораҳо созед ва нависед.

исм + исм	исм + чонишин
исм + сифат	зарф + феъл
исм + шумора	феъли ҳол + феъл

2. Матнро бодиққат ҳонед ва гӯед, ки дар чӣ ҳусус гап меравад.
Ибораҳои матнро аниқ созед ва нависед.

– Мирзоҷон,—ба гап ҳамроҳ шуд Боқӣ Раҳимзода, ки оҳиста мавҷ задани қӯлро тамошо дошт, - Искандари Зулқарнайн то ба ҳамин ҷо ҳам омадааст, ки қӯлро ба номи мубораки ӯ гузоштаанд?

–Не, Боқичон,—гуфтанд устод,— ин ҷо саҳв ҳаст. Шаклан қаробат доштани ду калима ба чунин як саҳв сабаб шудааст. Суми аспи Искандар ба ин мавзезъ нарасидааст. Номи аслиаш бояд Искандакӯл бошад. Шунидаам, ки калимаи сӯғдии «исканда» маънии баландро ифода мекунад, яъне Баландкӯл аст. Искандаву Искандари наздикшакл ин гуна як номро ба вучуд овардаанд.

–Гапат ҷон дорад, Мирзоҷон.

–Маъниидоди устод маънии солиме дорад,— гуфт Ёрмуроди Фиёс, – ман ҳам аз баъзе қасони забондон пурсиdam, ҳамин хел мегӯянд.

Убайди Раҷаб

Савол ва супориш

1. Шумо ҳам аз ягон кас шарҳи калимаеро шунидаед?
2. Донистани таърихи пайдоиши калима чӣ аҳамият дорад?
3. Агар доир ба таърихи калимае маълумот дошта бошед, дар миён гузоред.

Дар ибора кадом ҳиссаи нутқ асосӣ бошад, ибора ҳамон номро мегирад. Масалан, агар калимаи асосии ибора исм бошад, онро ибораи исмӣ, сифат бошад, ибораи сифатӣ, феъл бошад, ибораи феълӣ меноманд: **одами доно** ибораи исмист, зоро калимаи асосии он исм (одам) буда, калимаи тобеъ (доно) сифат мебошад.

Ҳамин тавр, ибораҳо аз рӯи маъно ва вобаста ба кадом ҳиссаи нутқ тааллук доштани калимаҳои асосӣ исмӣ, феълӣ, зарфӣ...мешаванд: **ранги сабз, бинои аз ҳама баланд, одами дирӯз омадагӣ, аз шаҳр омадан, ба китобхона рафтан, гирикунон омадан, андаке сусттар ва гайра.**

3. Ибораҳоро нависед ва аз рӯйи маъно аниқ созед, ки кадом ҳиссаи калима асосӣ ҳисоб мешавад.

Хонаи калон, муҳаббат ба Ватан, ин масъала; хеле баланд, шер барин нотарс, аз санг вазнин; нағз хондан, ба Хучанд рафтан, китоб хондан, аз дарё гузаштан, имрӯз омадагӣ, ба девор такякунон; дар корхона коркардан, дар дафтар навиштан.

4. Ба нақша бодиқҷат нигаред ва сутуни холиро бо ибораҳои соҳташон пур кунед. Вобаста ба калимаи асосӣ навъи ибораро низ муйян созед.

соҳтори ибора	мисолҳо	навъи ибора
Исл + исм		
Исл + сифат		
Исл шумора		
Исл + ҷонишин		
Исл + зарф		
Феъл(масдар)+ исм		
Феъл + ҷонишин		

Феъл + зарф		
Феъл + феъли ҳол		

5. Матнро хонед ва гүед, ки аз он қадом хислатҳои Айниро барои худ қашф кардед. Ибораҳои ишорашударо нависед ва аз рӯйи маъно шарҳ дихед.

Дар соатҳои дамгирӣ дар вагон Айнӣ бо мо **сӯхбатҳои шавқовар** мекунад. Ҳофизаи устод ҳазинаи пургандест. **Тамошои Бухоро** ва ҷойҳои гуногуне, ки як қисми умри бачагӣ ва ҷавонии Айнӣ дар он ҷойҳо гузаштааст, воқеаҳо ва саргузаштҳои аҷоиберо дар хотири вай зинда мегардонад: вай **китоби хотироташро** варақ зада, завқовартарин ё ибратбаҳштарини он воқеа ва саргузаштҳоро ба ҳикоя кардан медарояд. Монанди қиссаи «Ҳазору як шаб» саргузаштҳои Айнӣ ҳам печ дар печ аст, ки аз ҳар ҳикоя ҳикояҳои дигар сар мезананд. Ҳикояҳо ҳама бо тафсил: бо тасвири макон, шароит, қиёфаи одамон, тарзи гуфтор ва рафтари онҳо нақл карда мешаванд. Баъдҳо мо он ҳикояҳоро дар «Ёддоштҳо»-и устод ҳонда, мусоҳибаҳои дар тобистони соли 1949 дар вагон кардаамонро ба хотир меовардем...

Сотим Улугзода

Савол ва супориши

1. Завқовартарин хотирот-ро боз чӣ тавр гуфтан мумкин аст?
2. Оё дар сӯҳбати фозиле ё адибе ширкат доштаед? Чӣ натиҷа бардоштед? Муҳтасар нависед.
6. Дар ҷойҳои лозима аломатҳои китобатро гузошта, матнро нависед. Ибораҳои ду ҷумлаи аввалро муайян соҳта маънидод қунед.

Баъди шунидани суханони усто пардаи роз қушода шуд. Доностам ки ў ба Қаратоғ кӯчиданист. Нигоҳи Абдуносит басо маҳзунона буд. Маълум ки вай рафтани намехост. Охир худи ў гуфта буд ки барои бозӣ, ба ҳусус аспу ҳарсаворӣ, лику қарибозӣ зув-зув тутпухт рустаконбозӣ ва амсоли инҳо дар деха майдон фароҳтар

аст. Ҳамсолонаш дар Қаратоғ аксар косиббача буда ба бозй вақти камтар доранд. На дар ҳамай хонаҳои он ҷо аспу ҳар ҳаст.

Аз шунидани каломи усто пеш аз ҳама ман ғамгин шудам. Охир ҷӯраи хунарманд хушфеълу боодобро аз даст додан осон набуд. Аммо ҷӣ илоҷ ҳаёт қоидай худ бозии худ қонуну тақозои худро дорад. Аз ҳамай инҳо зодгоҳ азизтар аст.

Собир Зикирзода

Савол ва супориш

1. **Пардаи роз қушода шуд-ро шарҳ дода гӯед, ки онро дар забон ҷӣ мегӯянд.**
2. Кадом бозиҳои миллӣ дар маҳалли шумо мавҷуд аст ва ё зинда шуда?
3. **Ҳаёт қоидай худ, бозии худро дорад, яъне ҷӣ?**
4. Чаро зодгоҳ азиз аст? Магар коғист, ки одам фақат маҳалли таваллудро дӯст дорад.

САВОЛҲО БАРОИ ТАКРОР ВА ҶАМЪБАСТ

1. Ибора чист?
2. Ибора аз калима ва таркиб ҷӣ фарқ дорад?
3. Тафовути ибора аз ҷумла дар чист?
4. Кадом ҳиссаҳои нутқ ҳиссаҳои дигарро ба худ тобеъ мекунанд?
5. Кадом навъи ибораҳоро медонед?
6. Аз рӯи ҷӣ ибора ба навъҳо чудо мешавад?
7. Дар ибора кадом навъи алоқа вуҷуд дорад?

Тахлили синтаксисии ибора Тартиби таҳлил

1. Ибораҳои ҷумларо номбар кунед.
2. Калимаи асосӣ ва тобеъро нишон дихед.
3. Навъи алоқаи синтаксисиро муайян созед.
4. Воситаи алоқаи ибораро нишон дихед.

Намунаи таҳлил:

Насими баҳор зулфҳои Гуландомро парешон мекард.

Насими баҳор (изофӣ)
Зулфҳои Гуландом (изофӣ)
Алоқаи байни калимаҳои ибора бо бандаки изофи
«и» сурат гирифтааст.

Чумла

1. Матнро хонед ва ҳар кадом чумларо аз рӯи навъ муайян кунед.
Дар охири чумлаҳо кадом аломатҳо гузашта шудаанд? Чаро?

Касе саволомез ба Ҳофиз ҳамфирӯшуд:

-Чаро инҳо аз моли дунё сер намешуда бошанд?

-Ҳофиз ҷавоб дод:

-Шайх Саъдӣ гуфтааст:

...Чашми танги дунёдорро

Ё қаноат пур кунад, ё хоки гӯр!

Шӯҳрати Ҳофиз рӯз ба рӯз меафзуд. Дар ҳама ҷо мардум ғазалҳои Ҳофизро хонда, ҳар мисраи онро мисли ҷавоҳири тобнок дармейфтанд... Кӯшиши пайдарпай ва омӯҳтани ҳамешагӣ ӯро ба ин дараҷа расонида буд...

Аълоҳон Афсаҳзод

Чумла воҳиди асосии синтаксис (нахв) мебошад. Чумла аз ибора бо он фарқ мекунад, ки дорои асоси грамматикий – сараъзоҳои чумла ва ё яке аз онҳо мебошад. Мо фикрамонро ба воситаи чумлаҳо баён мекунем. Нутқи мо аз чумлаҳо иборат аст: **Мо ба боғи мактаб даромадем. Он хеле ҳушманзара буд. Бӯи атргулҳои рангорангги атрофи сарҳавзи боғ ба қас ҳаловат мебахшид. Мо хеле тамошо кардем. Баъди ин ҳаваси мо ба гулпарварӣ бозҳам зиёд шуд.**

Гурӯҳи калимаҳои ба якдигар алоқаманд ва ё калимаи ҷудогонае, ки фикри тамомшударо ифода мекунад, чумла номида мешавад.

Дар гуфтугӯ тамом шудани ҳар як чумларо оҳанги талаффуз муқаррар месозад. Чумлаҳоро дар навишт аз якдигар аломатҳои китобат ҷудо мекунанд.

Калимаи алоҳида асосан дар муколама ва дар матн чун чумлаи мустақил истифода мешавад: Даруни қаср. Майдони на чандон калон, вале чун кафи даст ҳамвор. Дар атроф – иморатҳои бузурги айвонҳошон пур аз нақшу нигор. (С.У.)

2. Матнро хонед ва ба оҳанги хониши чумлаҳо диққат кунед.

Дар пеши дар ғалоғула хест. Абӯалӣ ба сару рӯи чангӯ хокистаролуд ва ҷашмони пур аз оташи ҳаяҷон посбононро ба ҳар тараф тела дода, даромада омад. Аз паси ў посбонон давида омаданд. Маҳмуд бо ишораи дасташ онҳоро нигоҳ дошт. Абӯалӣ бо шитоб таъзим карда, нафасашро базӯр рост гирифта гуфт:

Амир, ганцинаи ҳикмат сӯхта истодааст. Ба сарбозҳоятон фармоед, сӯхторро ҳомӯш кунанд!

– Ту кистӣ? – пурсид Маҳмуд.

– Табиб Абӯалӣ ибни Сино... Амир, ҳар дақиқа ганимат аст! Бузургтарин китобхонаи олам нобуд мешавад!

Маҳмуд бо назари савол ба вазири худ нигоҳ кард.

– Ту ҳамон табибӣ, ки подшоҳи Бухороро табобат кардӣ?

– Бале. Илтиҷо мекунам, таъхир накунед, амир!

– Мо таърифи туро бисёр шунидаем, – гуфт вазир бо нармии маккорона – аммо гумон накарда будам, ки ту ин қадар ҷавон ҳастӣ.

Сотим Улугзода

Асоси грамматикии чумларо мубтадо ва хабар ташкил медиҳанд. Тобиш ва маъноҳои гуногун гирифтани чумла ба он вобаста аст, ки хабари он бо қадом калима, сифа, дар қадом шаклҳои замон ва намуди феъл, шахсу шумора ифода ёфтааст. Масалан, чумлаи *Солеҳ рубоберо навохта истодааст* ахбореро дар бар мегирад, ки амал дар ҳақиқат дар замони ҳозира ба вуқӯй меояд. Дар

чумлаи *Солеҳ рубобаширо менавохт* ахбор амалеро дар бар мегирад, ки дар замони гузашта ба вуқӯй пайваста-аст. Ё ин ки агар чумлаи *Солеҳ рубобаширо навохтагист* – эҳтимолро ифода кунад, чумлаи *Солеҳ рубобаширо навохтаний* – хоҳишро ва ғайра.

3. Ба чумлаҳо феълҳои мувофиқ илова карда нависед ва вазифаи грамматикии онҳоро шарҳ диҳед.

1. Баҳром ба хона ... ва ба рӯи дивани кӯхна
2. Шумо боз аз қадом орзухо
3. Соҳибхона ҳомӯш то дари ҳавлӣ онҳоро
4. Дар шӯъбаи дастнависҳо ... ?
5. Мӯҳсин либосҳояшро ... ба хонаи берун

4. Феълҳои дар қавс бударо истифода бурда, матнро хонед, тобиши маъноии хабарҳоро вобаста ба мазмуни матн шарҳ диҳед.

Рӯзе Абӯалӣ барои коре ба дӯконе (рафтан). Дид, ки кӯдаки хурдсоле ба назди соҳиби дӯкон (омадану гуфттан):

– Устодам маро ба назди ту (фиристодан), ки барояш оташ (бибурдан). Бача дар даст барои бурдани оташ чизе (надоштан). Дӯкондор (хайрон шудан) ва (пурсидан):

– Оташро чӣ тавр мебарӣ, ки зарфе (надоштан)?

Бача ба кафи худ хокистар (рехтан), ба болои он лаҳчаҳои оташро (гузоштан) ва (равон шудан). Дӯкондор гуфт:

– Эй фарзанд, ту хеле (зирак будан). Агар роҳи до-нишро (пеш гирифтан), донишманди баландовоза мешавӣ.

Бача (гуфтан):

– Монанди ман дар ин шаҳр бачаҳо (зиёд будан), аммо шароити (таҳсил надоштан).

Абӯалӣ аз заковати бача (тааҷҷуб кардан) ва (орзуманд шудан), ки шояд рӯзе (расидан), ки ҳамаи бачагон аз роҳи дониш (баҳраманд шудан).

Сотим Улугзода

Савол ва супориш

1. Ҳадафи асосии матн дар чист?
2. Дар ибораи **кӯдаки хурдсол** кадом калима асосист?
3. **Шароити таҳсил** гуфта чиро мефаҳмедине?

9. Хелҳои ҷумлаи сода

Гӯянда вобаста ба мақсади ҳуд метавонад бо оҳангҳои гуногун фикрашро баён созад. Аз ин рӯ, ҷумлаҳо аз ҷиҳати ифодай маънову мақсад ҳикоягӣ (хабарӣ), саволӣ ва амрӣ мешаванд. **Файр** аз ин, ҷумлаҳо метавонанд хитобӣ шаванд, агар эҳсосотро ифода кунанд. **Воситаи асосии ифодай мақсад ва хитоб оҳанги талафуз мебошад.**

Ҷумлаи ҳикоягӣ

1. Порчаро ҳонед ва ба оҳанги он диққат дижед. Гӯед, ки оҳанги хониши ҷумлаҳои ҳикоягӣ чӣ гуна аст?

Айнӣ фикр карда истода мегӯяд:

– Asappo аввал як бор аз сар то охир навишта баромадан беҳтар аст. Ҳар тавре ки барояд, майлаш. Ана баъд кори асосӣ сар мешавад: «арра» мекунед, «метарошед», «сӯҳон» мезанед. Ман асарҳоямро камаш ду бор навишта мебароям: як бор аз сар то по менависам, баъд аз он покнавис мекунам. Дар вакти покнавис кардан тасҳехот ва тағйироти даркориро медарорам. Дар аснои ин кор саросема нашудан, пухта фикр кардан лозим аст.

Сотим Улугзода

Савол ва супориш

1. Ба андешаи устод розиед ё на? Чаро?
2. Шумо дар навишт ин таъкидро риоя мекунед?
3. Покнавис чӣ аҳамият дорад?

Дар ҷумлаи ҳикоягӣ фикр ба таври ҳабар ё ҳикоя баён мешавад. Гӯянда ба воситаи ҷумлаҳои ҳикоягӣ ҳодисаю воқеаҳоро нақл, фикро тасдиқ ё инкор мекунад.

над. Оҳанги гуфтор дар аввали чумлаҳои хабарӣ баланд буда, дар охир паст мегардад. Оҳанги баланд ба калимае меафтад, ки задаи мантиқӣ қабул кардааст. Дар охири чумлаи ҳикоягӣ нуқта гузашта мешавад.

2. Матнро хонед ҷумлаҳои ҳикоягиро аниқ созед ва нависед.

Офтоби пагоҳӣ ба сари сафедорҳои баланд шилшилаҳои заррин овехт. Нурҳои офтоб ба гирду атроф барқвор паҳн мешуданд ва ҳамаро ҷоннок ва серҳаракат мекарданд.

Нокҳои қоматбаланди сарҳам гӯё аз чизе шарм дошта бошанд, сурх шуданд. Тумани ширтоби тунук ба анҷом ёфтани умри кӯтоҳи худ боварӣ ҳосил карда, домони худро аз канор ба миёнҷои дарё қашид, вале нурҳои шамшервор тези офтоб зуд ба сари ӯ рафта расиданд ва пас аз лаҳзае аз туман осоре боқӣ намонд.

Насими тоза барҳост ва буттаву дараҳтон аз кокулҳои худ марворидҳои шаффофи шабнамиро афшонда-афшонда, бо ҳамдигар пичирросзанон сӯхбат сар карданд, гӯё хобҳои имшабаашонро ба якдигар ҳикоя мекарданд.

Пӯлод Толис

3. Порчаро такмил диҳед ва аз ҷумлаҳои ҳикоягӣ истифода баред.

Баҳор. Ҳама чоро либоси сабз пӯшонида буд. Борони маҳин меборид...

4. Матнро хонед ва ба оҳанги хониш дикқат диҳед. Гӯед, ки дар он бештар қадом ҷумлаҳо истифода шудаанд.

Зали қалони оростаи Институти педагогӣ.

Мулоқоти зиёйёни шаҳр бо Айнӣ, муаллимон, талаба ва толибаҳо, коркунони ҳизбӣ ҷамъ омаданд. Зал ҳамаро намегунҷонад, як қисми омадагон дар пойгоҳи зал, дар таги дарҳо, дар роҳравҳо рост меистоданд. Ҷашмони духтарон, ҷавонон бо шавқу шодӣ ба нависандай қуҳансол дӯхта шудааст. Домулло дар президи-

ум, пушташро ба стул такя дода, ором менишинад. Нутқҳо, табрикҳои гарму чӯшон. Ҷавонону духтарон ба вай гулдастаҳои калон меоваранд - рӯй столи президиум аз гулдастаҳо пур шуд, ба тавре ки дигар ҷои ниҳодан намонд. Бухороиён, хусусан ҷавонон, ҳамشاҳрии номдори худро дӯст медоранд.

Сотим Улугзода

Чумлаи саволӣ

1. Ҳикояро ифоданок хонед, аз рӯйи ифодай мақсад чумлаҳои саволиро аниқ созед ва нависед.

Султон Маҳмуд рӯзе дар ғазаб буд. Талҳак хост, ки ӯро аз он маломат берун орад. Гуфт:

– Эй султон, номи падарат чӣ буд?

Султон биранцид, рӯй бигардонид. Талҳак боз баробар рафт ва ҳамчунин савол кард.

Султон гуфт:

– Мардаки қалтабони саг, ту бо он чӣ кор дорӣ?

Гуфт:

– Номи падарат маълум шуд. Номи падари падарат чун буд?

Султон бихандид.

Убайди Зоконӣ

Лӯғат

маломат – ранчиш

қалтабон – нокас, нобакор

Чумлае, ки дар он фикр ва мақсади гӯянда ё нависанда ба тариқи пурсиш ва ё савол баён мегардад, ҷумлаи саволӣ ном дорад. Дар ташкили ҷумлаҳои саволӣ оҳанги талаффуз ва калимаҳои саволӣ (ҷонишинҳо, зарфҳо ва ҳиссачаҳои саволӣ) нақши муҳим доранд.

Дар ҷумлаҳои саволӣ баландшавии овоз ба калимаҳои саволӣ, ки ба онҳо зада меафтад, вобаста аст. Дар охири ҷумлаҳои содаи саволӣ аломати савол гузашта мешавад.

2. Чүмлаҳоро бо риояти оҳанг хонед ва сипас онҳоро навишта, воситаҳои ифодай чүмлаҳои саволиро шарҳ дижед.
1. Чаро ў ин қадар асабонӣ мешавад? (С.Т.)
 2. Хуршед дар мактаб аст?
 3. Шумо ҳозир омадед?
 4. Оё, Шумо ба худи Зебӣ гап задед? (Ф.Н.)
 5. Магар ҳамин ҳам кор аст? (П.Т.)
 6. Вай ба ту кӣ мешавад? (П.Т.)

3. Порчаро ифоданок ва бо риояи оҳанг хонед. Чүмлаҳои саволии онро нависед ва шарҳ дижед.

Ин чӣ рангу руҳсор аст?-Гулшани ҷамол аст ин,
 Ин чӣ қадду рафтор аст?-Фояти камол аст ин.
 Пеши рӯйи тобонат ҷилваи таҷаллӣ чист?
 Офтобу моҳ аст он, партави ҳилол аст ин...
 Аз замин чӣ мечӯй? В-аз фалак чӣ меҳоҳӣ?
 Гунбади тилисм аст он, ҷодари ҳаёл аст ин.

Сайидои Насафӣ

Лугат

таҷаллӣ—ҷилва кардан, ошкор шудан, равшан шудан
 партав —шуюъ, нур
 тилисм – ҷоду

4. Порчаҳоро ифоданок хонед ва гӯед, ки дар ташкили ҷүмлаҳои саволӣ қадом воситаҳо нақш доранд.

- Фил, гурусна намемонӣ?
- Ба андаке қаноат дорам.
- Умри дарозат аз чӣ?
- Аз шукронаву оромӣ.
- Аз чӣ ободӣ?
- Аз он ки ватан дорам.

* * *

- Чист ба нотифоқӣ сабабгор?
- Бухл, кибр, маҳалбозӣ, ёркашӣ, шӯҳратҷӯй...
- Чӣ кунем?
- Дер шуд. Ба асри даҳ дар кӯҷ будӣ?

–Набудам.
–Холо ҳам таваллуд нашудай.
–Чаро?
–Ба ақли камолнаёфта ҳастиву нестій яксон аст.
Мусича ба шохае нишаста,
Нодида, ки чұчаҳо гурусна.

Абдулвайси Азиз

Чүмлаҳои саволій одатан дар муколама бештар вомехұранд, аз ин рұ ҳар як саволу ғавоб бо тире оғоз меёбад:

- Анбори моро ту сұзондай?
- Ман.
- Қій инро ба ту фармон дод?
- Ватан. (А.Л.)

5. Дар мавзұе муколама тартиб дода, аз чүмлаҳои саволій дуруст истифода баред.

Чүмлаи амрі

1. Чүмлаҳоро хонед ва гүед, ки амр бо қадом феълхो ифода ёфта-аст.
 1. Шумоён ҳам бароед, ба молхо хұрок диҳед. (С.А.)
 2. Бирав, аз хонаи Одина хабар гир! (С.А.) 3. Ака Ұрун, ба мо ҳамроҳ шавед. (С.А.) 4. Далери ман, сазовори падар бош, Чу шамшери падар сохибзафар бош! (М.Т.) 5. Ҳозир ба он қо баргард. (С.У.) 6. Илтимос, хоҳар, як дақиқа сабр кунед. (Х.К.)

Чүмлае, ки амру фармон, хоҳишу илтимосро мепах-монаң, чүмлаи амрі ном дорад. Вобаста ба вазъияти нутқ чүмлаҳои амрі маънои даъват, хоҳиши, илтимос ва маслихатро низ ифода менамоянд: Ту, Давлат, дар ҳамин қо мон. (Р.Ч.) Майлаш, Зайнаб биравад. (Ф.М.)

2. Порчаро нависед ва ба кадом шахсҳо нигаронида шудани чумлаҳои амриро шарҳ дижед.

Ӯ (Восеъ) аз ҷо барҳоста ба ҳамроҳаш:

– Ту дар ҳамин ҷо бош, ман зуд меоям, - гуфту шитобон баромада рафт.

Дар кӯча вай аз як бача ҷойи қассобро пурсид, бача ўро ба осиёбे... бурд. Дар он ҷо қассобе гӯшти гӯсфанди навкуштаро мефурӯҳт, Восеъ аз ӯ ба як шарт нимча гӯшт харида, дар рӯмолаш печонда, ба қаҳдони Гадо баргашт.

– Инро бигиру ба дарун даро, фармуд ӯ ба Каримча.

– Ба занҳо бигӯ, даррав як коса шӯрбои тунду серпиёз бипазанд. Агар дошта бошанд, шалғаму сабзӣ ҳам андозанд.

Сотим Улугзода

3. Порчаро хонед, ҷумлаҳои амриро муайян сохта, маъноҳои онҳоро шарҳ дижед.

Вай (Фирӯз) оҳиста ба сӯи модараш қадам андохта ва ўро аз китфаш оғӯш карда, ба амакаш рӯй овард:

– Равед аз ин ҷо. Равед, амак...

Ӯ ин гапро, чунон ки аз дилаш гузаронида бошад, ниҳоят паст ва оромона гуфт.

– Чӣ?! Ту.. боз ба ман фармон медиҳӣ?!

– Ман ба шумо гуфтам: равед аз ин ҷо! – бандогоҳ бехудона дод зад Фирӯз.

Шарофатхола як қад парида, ба остини ӯ часпид.

– Натарсед, оча. – Ҳоло овози Фирӯз боз мулоим шуда буд. – Биёед, хона дароем.

Вай ба амакаш ... эътибор надода, ҳамроҳи модараш ба ҳавлий даромаду дарвазаро занҷир кард.

Саттор Турсун

4. Аз асарҳои бадей 6 ҷумла нависед, ки амру фармон ва ҳоҳишро ифода кунанд.

5. Порчаро бо риояи оҳангӣ дуруст ифоданок хонед. Ҷумлаҳоеро, ки маънои амру супориш доранд, муайян кунед ва шарҳ дижед.

Эй дил, аз ин сипехри ситамгар вафо маңай!
В-аз ин кабудхулла дами ошно маңай!
Бо захри сабр хү кун в- аз ў ангубин махох!
Ба дарди фақр тан деху аз вай даво маңай!
Бар бод дөх нафоиси умру иваз магир!
Исор кун чавохири ашку баҳо маңай!
Бунёди ҳастии ҳама бар бод додааст,
Омода шав, барои фаною бақо маңай!...

Абдулқодирхочаи Савдо

Лугат

сипехр – фалак, осмон; гардиши рӯзгор
кабудхулла – кабудчома, киноя аз осмон
хӯ кардан – одат кардан, унс гирифтан
фақр – нодорӣ, камбағалӣ
нафоис – чизи нафиси қимати умр
исор кардан – бахшидан

Савол ва супориш

1. Ба пешниҳоди шоир розиед?
2. Андешаи шумо дар бораи ҳаёт?
3. Барои зиндагии хуш гузаронидан чӣ бояд кард?
4. Аз ҳуқуқҳои хеш огоҳ будан чӣ аҳамият дорад?

Чумлаҳои хитобӣ

1. Порча ва байтҳоро хонед, ба оҳангӣ он дикқат кунед. Гӯед, ки кадом ҷумлаҳо ҳиссияту ҳаяҷонро ифода мекунанд.

Эй ситамдидагон, эй рафиқон,
Вақти озодии мо расид!
Муждагонӣ дихед, эй фақирон,
Дар ҷаҳон субҳи шодӣ дамид.

C.Айнӣ

Гул қун ба бахти мо, Ватан,
Мисли гулистону чаман!

M.Турсунзода

Бӯи хуш медамад, баҳор, баҳор,
Зуд биштоб, эй баҳори кор!

П. Сулаймонӣ

Чумлае, ки ба воситай он ҳиссиёту ҳаяҷони гуногун
(шодмонию даъват, ҳашму ғазаб, сарзаниш ва монанди
инҳо) ифода мейбанд, чумлаи хитобӣ ном дорад.

Аз ин сабаб чумлаҳои ҳикоягӣ, саволӣ ва амрӣ
ҳангоми бо ҳиссиёти баланд ва оҳанги хитобу нидо та-
лаффуз шудан ба чумлаи хитобӣ табдил мейбанд.

2. Порчаҳоро ифоданок хонед. Гӯед, ки чумлаҳои саволӣ аз хитобӣ
дар талаффуз чӣ фарқ доранд.

- Офтобо, бартар аз гармои ту ҳаст?
- Оре, гармии забон!
- Оташе муқаддамтар аз нирӯи ту ҳаст?
- Оре, нирӯи забон!
- Биёбоно, бузургтар аз паҳнои ту ҳаст?
- Оре, паҳнои забон!

* * *

Ай ҷӯяндагони зебоӣ! Вақтро бар ҳадар мадиҳед: зе-
боиро танҳо аз вожаву ибороти забони модарӣ метавон
дарёфт.

* * *

Ай зоғ, оё тавонӣ, ба забони шевотаре бисаройӣ?

– Зинҳор! Лафзи ман худ басо шевост, зеро забони
модари ман аст.

Абдурауф Муродӣ

Савол ва супориши

1. Андешаи худро оид ба ҳар як порча баён кунед.
 2. Ҳикмати порчаи севум дар чист? Хулосаатонро мухтасар на-
висед.
3. Хонед ва тақлидан ба чумлаҳои зерин шиору даъват нависед.
1. Зиндаю поянда бод Тоҷикистони соҳибистиклол!
 2. Ҳамду сано бод ба зан!

3. Ёдгори Айниву ин күхсорон зинда бод!
Шеъри Турсунзодаву ин обшорон зинда бод!

Лоик Шерали

4. Порчаро хонед. Җумлаҳои онро аз рӯи оҳанг ва мақсад шарҳ дижед. Җумлаи оҳирини матнро чӣ тавр мефаҳмедин?

Ҳасрати дараҳт

Аввалин нафароне, ки гирди мо ҷамъ омаданд, кӯдакон буданд. Онҳо шоҳчаҳои моро буридаю шикаста, чиллаку лоф месоҳтанд. Ҳар бор ки шоҳчай моро мешиқастанд, бисёр меҳостам, ки аз саҳтии дард фарёд қашам. Вале чӣ қунам, ки забони маро онҳо намефаҳманд. Гӯё ҷизе рӯҳ надода бошад, дар рӯйи сабзаҳои навруста марра месоҳтанду чиллаку лофбозӣ мекарданд. Ёдам ҳаст, боре чиллак ногаҳон ба ангушти яке аз онҳо заду хуншор кард. Охи дардноке қашида, ба гиря даромад. Дарди ҳудро ҳуб ҳис кард, аммо дарди моро не!

Азим Байзоеев

5. Ба оҳанги талаффузи ҷумлаҳо риоят карда, матнро хонед. Чаро дар ҷумлаи оҳир ду аломати китобат гузашта шудааст?

Чағонӣ суханашро давом дод:

– Аз он ҳама илму дониш ҳар чӣ саломат бошад, дар сандуқи ман ҷамъ шудааст. Фирдавсӣ, вақте ки ба ин ҷо омада буд, ба ман гуфта буд:

– Ту Чағонӣ, ҳамчун муғи оҳирин, дар оташкада оташи муқаддасро нигоҳ медорӣ! Бале, ҳазинаи ҳақиқии подшоҳ дар ин ҷост! Агар ман подшоҳи Бухоро мебудам, нисфи лашкарро ба посбонии ин ҳазина таъин мекардам. Аммо подшоҳи мо...

Ҳайронам, ки ту бо чӣ сехру ҷоду ҳудатро ба подшоҳ ҳуш кардай!?

Сотим Улугзода

6. Ҳикояро ифоданок хонед ва аз рӯи ифодаи мақсад ҷумлаҳоро муйян карда нависед.

Рӯзе ҳаким Анварӣ дар бозори Балҳ мегузашт, ҳангомае (ҷамъомади мардум) дид, пеш рафт ва саре

дар миён кард. Марде дид, ки истода ва қасоиди Анварӣ ба номи худ меҳонад ва мардум ӯро таҳсин мекарданд.

Анварӣ пеш рафт ва гуфт:

– Эй мард, ин ашъори кист, кӣ меҳонӣ?

– Гуфт:

– Ашъори Анварӣ.

– Гуфт:

– Чӣ мегӯй? Анварӣ манам.

Анварӣ бихандиду гуфт:

– Шеърдуз шунида будам, аммо шоирдузد надида будам.

Фахриддин Алии Сафӣ

7. Ҷумлаҳоро хонед ва хабарҳои онҳоро шарҳ дода, сипас ҷумлаҳои саволию хитобиро нависед.

1. Ситораҳо ҳам кам – кам ба ҷашмакзани сар карданд.

2. Турфа шогирде, ки дар ҳайрат кунад устодро!

3. Шумо маро аз ёд баровардаед?

4. Маъруф ба нуқтаи номаълуме ҷашм дӯхта монд.

5. Онҳо хеле вакт ҳомӯшона қадам заданд.

6. Рост гӯй, ҷаро имрӯз димогсӯхта менамоӣ?

8. Порчаро хонед ва ба оҳанги он риоят кунед. Гӯед, ки дар он қадом навъи ҷумла (аз рӯи оҳанги гуфтор) бештар истифода шудааст. Ҷаро?

Мӯбади мӯбадон – Фарруҳрӯз пурсид:

– Номат чист?

– Паҳлапат не, Борбад. Зеро ту аллакай бор ёфтӣ, соҳиби мартабаи баланд шудӣ. Бигӯй, ки аз достонҳои машҳури эронӣ чиҳо медонӣ?

– Достонҳои Ҷамшед, Эраҷ, Фариҷун, Сиёвуш, Рустамро аз ёд медонам.

– Аз сурудҳои мардумӣ чӣ?

– Таронаҳои марвиёнро.

– Ту набояд бо таронаҳои шаҳри худ маҳдуд шавӣ. Ту бояд таронаҳои Балху Бухоро, Чочу Самарқанд,

Хучанду Хатлон, Бадахшону Самангон ва ҳамаи шаҳрҳои дигари кишвари бузурги моро аз бар кунӣ. Ва аз ҳамаи ин таронаҳо як таронаи дигаре бисозӣ, ки тамомии мардумон онро бихонанд.

– Чӣ лозим таронаи ягона? Ҳар кас бояд таронаи худро бихонад.

– Таронаи ягона одамонро муттаҳид ва ба ҳамдигар дӯст меқунад, - гуфт Фарруҳрӯз.

– Таронаи ягона табар бар решай дарахти душманий мезанад.

– Ман чунин таронаҳоро ҳоҳам оғарид, – гуфт писарбача.

– Ту магар соз навохта метавонӣ?

– Падарам барбатнавоз буд. Аз ў чанд оҳанг омӯхтаам.

– Ту калонсолҳо барин гап мезаний. – Гуфт Фарруҳрӯз. – Бузургӣ насиби ту бод! Ман аз Яздони пок танҳо як илтиҷо дорам, ки туро ба мурод расонад, Агар ту ба мурод бирасӣ, мо ҳам хушбаҳт мешавем, зеро бо ту партави офтоби некӣ бар дилҳо вуруд ҳоҳад кард.

Адаи Истад

Луғат

Мӯбад – рӯҳонии зардуштӣ; олим ва донишманди дини зардуштӣ

Чоч – номи қадимаи Тошканд

Савол ва супориши

1. Дар матн сухан дар бораи кӣ меравад? Доир ба ў маълумоте доред?
2. Чӣ нуктаэро, ки барои ягонагию муттаҳидӣ лозим аст, аз матн дарёфтед?
3. Ҷумлаи «Таронаи ягона табар бар решай душманий мезанад» –ро чӣ тавр мефаҳмединд?
4. Боз қадом воситаҳо одамро ба ваҳдат меҳонанд?

Ҷумлаҳо аз ҷиҳати соҳт ва вазифа басо рангоранганд. Аз рӯи иштироки асоси грамматикӣ онҳо ба сода

ва мураккаб чудо мешаванд: Темур Ҳофизро ба нишастан таклиф кард. Замоне ки дар Шероз суруди Ҳофиз ба фалак мепечид, дар Табрез мурғи табъи Камоли Ҳуҷандӣ низ ба наво даромада буд. (А.Афсаҳзод)

Чумлаҳои сода аз рӯи иштироки асосҳои грамматикий ба дутаркиба (дорои ҳар ду сараъзо) ва яктаркиба (дорои яке аз сараъзоҳо) чудо мешаванд.

Ҳам чумлаҳои содаи дутаркиба ва ҳам яктаркиба аз рӯи мавҷудияти аъзоҳои пайрав хуллас (аъзои пайрав надорад) ва тафсилӣ (дорои аъзои пайрав) мешаванд: Субҳ медамид (содаи хуллас). Ба зудӣ равшан мегардад (содаи яктаркибаи тафсилӣ).

10. Алоқаи калимаҳо дар ҷумла

Алоқаи калимаҳо дар ҷумла ду хел мешавад: **пайваст ва тобеъ**.

Дар алоқаи пайваст ду ва ё зиёда калимаҳои мустақил, ки ҳар қадом баробархуқуқанд, ба ҳамдигар алоқаманд мешаванд. Воситаи алоқаи пайваст **пайвандақҳои пайвастқунанд** (ва, -у(-ю), ҳам...ҳам, на...на, чи...чи...) ва оҳанги талаффуз мебошанд: Закия меҳонад ва менависад. Ҷамшеду Аҳдия кор мекунанд.

Дар алақаи тобеъ калимаю ибораҳо байни яқдигар вобаста мебошанд, яъне як ҷузъ асосӣ буда, дигарӣ ба он аз ҷиҳати грамматикий тобеъ мешавад. Алоқаи тобеъ дар навбати ҳуд ҷор ҳел мешавад: мувофиқат, изофиӣ, вобастагӣ ва ҳамроҳӣ.

1. Дар алоқаи мувофиқат ҳабар аз рӯйи шахсу шумора ба мубтадо мувофиқат мекунад. Ин навъи алоқа танҳо ба ҷумла ҳос аст: **Солҳо мегузаштанд. Шӯҳрати Ҳофиз оламгир шуд. Ҳатто баъзеҳо сурудҳои Ҳофизро ғалат – ғалат ҳонда, аз он ба тарзи ҳуд «лаззат» мебурданд.** (А.Афсаҳзод)

2. Дар алоқаи изофиӣ як калима ба калимаи дигар ба воситаи бандаки изофиӣ (и) тобеъ мешавад: Ҳавои сарду

нами чандруза ба чисми заифу бемори Наср таъсири бад кард. (Р.Ч.)

3. Дар алоқаи вобастагӣ калимаи тобеъкунанда (хабар) пуркунанда ва ё ҳолро талаб менамояд: **Муҳаммад Солех хабарро зуд ба Абӯцаъфар расонд.** (Р.Х.) Рӯдакӣ удро ба даст гирифт. (Р.Х)

Дар алоқаи вобастагӣ муносибати амал бо предмет ифода мешавад, амалро калимаи тобеъкунанда, предметро калимаи тобеъшаванда, ки бештар бо пасоянду пешояндҳо меоянд, нишон медиҳад: **Ба муаллим гуфт.** **Аз муаллим пурсид.**

4. Дар алоқаи ҳамроҳӣ калимаи тобеъшаванда бо тобеъкунанда ҳамроҳ меояд. Воситаи алоқаи ҳамроҳӣ тартиби калима дар чумла ва оҳангӣ талаффуз мебошад: **Сӯҳбат беробита ва бетартиб тӯл мекашид** (Р.Х.). **Ҳавопаймо тез парвоз мекунад.**

1. Ҷумлаҳоро нависед ва алоқаи байни калимаҳои онҳоро шарҳ дихед.

1.Ӯ лампаро ба дasti саройбон дода, дафтарро ба дasti худ гирифт. (С.А.) 2. Дар поён дарёи Панҷ оромона ҳаракат мекунад. (А.Д.) 3. Кӯҳи барфин, оби ширин дорад он, Чашмаву рӯди булӯрин дорад ӯ. (М.Т.)

4.Шумо сӯҳбатро озодона қоим доред! (С.А.) 5. Вай (С.Айнӣ) китоби хотироташро варақ мезанад. (С.У.) 6.Саҳтиҳои рӯзгор Одинаи хурдсолро хеле соҳибтадбир ва таҷрибадор карда буд. (С.А.)

2. Матнро хонед, навъҳои алоқаи калимаҳоро муайян кунед ва дар шакли нақшай зер нависед.

Алоқаи пайваст	Алоқаи тобеъ	Навъи алоқаи тобеъ

Аз бунёди шаҳр сад сол гузашта бошад ҳам, аммо дар ин ҷо ҳанӯз иморатҳои бисёр бино нагардида буд.

Биноҳои асосии ҳарбию маъмурӣ ва ду-се хонаи боҳашамати савдогарони рус бештар дар ду тарафи кӯчае, ки аз шимол ба ҷануб тӯл кашида, дар баландии соҳили дарёи Урал қатъ меёфт, воқеъ гардида буданд. Кас дар зарфи се- чор соат ҳамаи ин кӯчаҳои нави ободи шаҳрро тамошо карда баромада метавонист.

Аҳмади Дониш дар зарфи як моҳ борҳо ба тамошои шаҳр баромада, биноҳои навбунёди онро гаштаву баргашта тамошо мекард, қӯшиш менамуд, ки тарҳи ин иморатҳо равшантар ва саҳҳатар дар хотираш монанд. Махсусан, соҳти Гостинний двор – иморати бузурги савдою тиҷорат ба ўхеле маъқул афтода буд. Вай дар раставу дӯконҳои ин тиҷоратхона танҳо сайругашт менамуд, матоъҳои гуногуни шаҳру мамлакатҳои шарқу гарбро тамошо мекард.

P.Ходизода

11. Тартиби қалима дар ҷумла

1. Ҷумлаҳоро хонда аниқ созед, ки қадом қалимаҳо ҷавоб талаб мекунанд ва ҷои онҳоро шарҳ дижед.
 1. Шукронда дар ҳавлии ҳамсоя бо кӣ бозӣ карда гаштааст?
 2. Шукронда дар ҳавлии кӣ бо дугонааш бозӣ карда гаштааст?
 3. Шукронда дар кучо бо дугонааш бозӣ карда гаштааст?
 4. Кӣ дар ҳавлии ҳамсоя бо дугонааш бозӣ карда гаштааст?
2. Ҷумлаҳоро хонда муқоиса кунед ва фарқи маъноии онҳоро шарҳ дижед.
 1. Ромин ҳар бегоҳ дар соҳили дарё танҳо гардиш мекард.
 2. Ромин танҳо дар соҳили дарё ҳар бегоҳ гардиш мекард.

3. Ромин ҳар бегоҳ танҳо дар соҳили дарё гардиш мекард.

Чои калимаҳо дар забони тоҷикӣ нисбатан устувор аст. Одатан тартиби калимаҳо дар чумла чунин мебошад: мубтадо, ҳоли замон, пуркунанд, муайянкунанд, ҳоли макону тарз ва хабар.

Дар назм як андоза чои калима озод аст. Вобаста ба мақсаду талаботи гӯянда тартиби калима метавонад тафйир ёбад.

Бо ёрии тартиби калима метавон тобиши маънои калимаю ибораи дар таркиби чумла бударо муайян соҳт.

Ҳангоми оромона ва ба таври муқаррарӣ сухан кардан ин гуна калимаю ибораҳо дар паҳлуи хабар меоянд. Масалан, чумлаи «Манучехр китоб харид» аз «Китобро Манучехр харид» фарқ мекунад. Дар чумлаи аввалий таъкид мегардад, ки Манучехр танҳо **китоб** харид, на чизи дигар. Маънои чумлаи дуюм ин аст, ки **Манучехр** китоб харид, на каси дигар.

3. Чумлаҳоро хонда бо ҳам муқосса намоед. Гӯед, ки онҳо аз яқдигар чӣ фарқ доранд?

1. Ин ҷашн аз ҳама бошуқӯҳтару хуррамтар дар сайргоҳи беруни шаҳр баргузор мешуд. – Дар сайргоҳи беруни шаҳр ин ҷашн аз ҳама бошуқӯҳтару хуррамтар баргузор мешуд.

2. Ҳар дам ҳаёҳу ва ғалоғулаи издиҳоми тамошобинон бонги таблу карнайҳоро пахш мекард. – Бонги таблу карнайҳоро ҳаёҳу ва ғулғулаи издиҳоми тамошобинон ҳар дам пахш мекард.

3. Издиҳоми ҳалқ аз ҳаяҷони қалбӣ дам ба дарун кашид. - Аз ҳаяҷони қалбӣ издиҳоми ҳалқ дам ба дарун кашид.

4. Матнро ифоданок хонед. Сипас онро нависед ва ба аломатҳои китобати ҳар як чумла дикқат дихед.

Оҳ, модар, модар! Чӣ акоиб зоте ҳастӣ ту! Дар дунё насли инсон хушк шуда мерафт, агар меҳру шафқат ва меҳрубониҳои ту намешуд! Ишқу муҳаббат маъно ва мағхуми худро аз дили ту, аз ҳастии ту гирифтааст. Ишқ – ишқи ту, меҳр – меҳри ту, лутф – лутфи туст. Ди-гар ҳама чиз ҳазон дорад, фано дорад, илло муҳаббати ту! Ту асрори ниҳонии дили фарзандонатро бе гапу ҳарф мефаҳмӣ, зоро ки онҳоро дар мағзи ҷонат парварда ба дунё овардай! Дили онҳо тапиданро аз дили ту омӯхтааст; ҳуни онҳо ба рагҳо давиданро аз ҳуни ту омӯхтааст; эҳсосот, фаҳмиш ва идрокро ба онҳо ту додай.

Ҷалол Икромӣ

5. Ба саволҳо ҷавоби пурра навишта, зери калимаҳои зарурӣ ҳати рост қашед.

1. Рӯзи Истиқлолият дар ҷумҳурии мо кай ҷашн гирифта мешавад?

2. Шумо ҳусусиятҳои моддаҳоро аз қадом фан меомӯзед?

3. Иброҳим дирӯз бо бародара什 ба кучо рафта буд?

4. Ба озмуни хотимавии мактаббачагон киҳоро ме-фиристанд?

6. Ҷумлаҳоро нависед ва ба зери сараъзоҳо ва аъзоҳои пайрави ҷумла ҳат қашед. Гӯед, ки ҷойивазқуни калимаҳо ба маънои ҷумлаҳо ҷӣ таъсире расонид.

Вазифаи мо –хондан. Хондан – вазифаи мо.

Бародарам – донишҷӯ. Донишҷӯ – бародарам.

Оҳангӣ талафғузи ҷумлаи сода

7. Ин ҷумлаҳоро хонда муқоиса кунед ва хулосаатонро гӯед.

1. Ин китобро хондӣ. Ин китобро хондӣ! Ин китобро хондӣ?

2. Дар мактаби мо имрӯз вохӯрӣ бо адибон доир ме-гардад. Дар мактаби мо имрӯз вохӯрӣ бо адибон доир мегардад! Дар мактаби мо имрӯз вохӯрӣ бо адибон доир мегардад?

Пасту баланд шудани суръати овозро дар нутқи шифоҳӣ оҳанги талафғуз мегӯянд. Задаи маъноию мантиқӣ, ист, пасту баландшавии овоз ва суръати нутқ унсурҳои оҳанги талафғуз ҳисоб меёбанд. Оҳанги талафғуз маъни ҷумларо аниқтар месозад. Гӯянда бо ёрии оҳанг муносибати худро баён мекунад.

Чумлаҳоро мувофиқи шарҳашон бихонед:

Меравӣ! (бо хушҳолӣ). Меравӣ (бо қаҳру газаб).

Меравӣ? (бо таачҷуб). Меравӣ? (бо шубҳа).

Чумлаҳои зеринро тавре хонед, ки маъноҳояшон дигар шаванд.

1. Соҳтмони мактабҳои нав тамом шуд.

2. Бародари ман кор мекунад ва дар донишгоҳ таҳсил менамояд.

12. Задаи мантиқӣ

1. Чумлаҳоро хонед ва ба талафғузи калимаҳои ишорашуда дикқат дижед. Аз ҷиҳати тобиши маъно чумлаҳо фарқ мекунанд ё не?

Мо аз саҳро дирӯз омадем.

Мо аз саҳро дирӯз омадем.

Мо аз саҳро дирӯз омадем.

Мо аз саҳро дирӯз омадем.

Дар ҷумла ягон ҷиҳати муҳимми фикр на танҳо ба воситай тартиби калима, балки ба воситай задаи мантиқӣ низ таъкид меёбад. Дар ин ҳолат ба ҷойивазкунии калимаҳо зарурате намемонад, фақат калимаю ибораи лозима шиддатноктар талафғуз карда мешавад.

2. Чумлаҳоро чунон хонед, ки задаи мантиқӣ ба калимаҳои ишора-шуда афтад.
1. **Закия** мақолаҳоро таҳрир кард. Закия **мақолаҳоро** таҳрир кард. Закия мақолаҳоро **таҳрир кард**.
 2. **Фаршед** ба рӯзнома обуна шуд. Фаршед **ба рӯзнома** обуна шуд. Фаршед ба рӯзнома **обуна шуд**.
3. Ҷавоби чумлаҳоро ёбед ва нависед.
1. **Захро** фардо ба музей меравад ё каси дигар?
 2. Захро **фардо** ба музей меравад ё ягон рӯзи дигар?
 3. Захро фардо **ба музей** меравад ё ягон чои дигар?
 4. Захро фардо ба музей **меравад** ё **намеравад**?

4. Ба саволҳо тавре ҷавоб дихед, ки чумлаҳо ҷавоби онҳо бошанд.
- ...? **Имрӯз** дар мактаб озмун доир мегардад.
...? **Имрӯз дар мактаб** озмун доир мегардад.
...? **Имрӯз** дар мактаб **озмун** доир мегардад.
...? **Имрӯз** дар мактаб озмун **доир мегардад**.

Задаи мантиқӣ метавонад дар тамоми калимаҳое афтад, ки ҳадафи асосиро баён мекунанд. Он ба нутқифонокии маҳсус мебахшад. Задаи мантиқӣ бештар дар нутқи гуфтугӯю публистистӣ ва ҳангоми баланд хондани матнҳои бадӣ истифода мешавад.

Чумлаи содаи дутаркиба

Сараъзоҳо—асоси грамматикии ҷумла

1. Матнро хонед ва ҷумлаҳои дутаркибаи онро нависед. Аз чӣ фаҳмидед, ки ҷумлаҳо дутаркибаанд.

Падарам оҳиста-оҳиста ҳаракат мекард. Инак, вай ба миёнаи дарё расид. Мавҷҳои оби тез ӯро гирифта бурданӣ мешуданд. Ӯ якпаҳлӯ шуда худро нигоҳ ме-

дошт. Бо поящ таги дарёро санчида-санчида, бо эҳтиёт қадам мениҳод. Гоҳо қарор мегирифт ва баъд аз он боз оҳиста-оҳиста ба ҳаракат медаромад. Ман дар лаби да-рё аз вай ҷашм наканда меистодам.

Сотим Улугзода

2. Хонед ва асосҳои грамматикии ҷумла – мубтадо ва ҳабарро мурдӣ кунед. Ба ҳар як аъзои ҷумла, ки тафсил мөёбад, савол гузоред.

1. Баҳор омад. Баҳор барвақт омад. Имсол баҳор барвақт омад. Имсол дар Тоҷикистон баҳор барвақт омад.

2. Фарруҳ тамошо мекард. Фарруҳ бозиро тамошо мекард. Фарруҳ бозии Роминро тамошо мекард. Фарруҳ бозии Роминро аз тиреза тамошо мекард.

3. Матнро хонед ва ҷумлаҳои содаи дутаркибаи онро ёбед ва шарҳ дихед.

Роҳ бо як маром боло мерафт. Торафт ҳаво сардтар мешуд. Осмону замин соғу беғубор мегашт. Аз бари обшорони кӯҳори Шаҳристон, аз паҳлуи арҷазорҳои фароҳ на ҳар кас бепарво мегузарад. Даврон ҳам бо баҳонаҳои гуногун як-ду бор мошинро аз роҳ бароварда боздошту шитобон аз кабина берун баромад. Ӯ саросема ба манзараҳои атроф ҷашм меандоҳт ва ба арҷазорон ҳарисона менигарист. Баъд дар оби соғи рӯд дасту рӯй шуст.

Даврон ҳар бор ба ҳамин минвол ин обу заминро ниғариста сер намешуд. Вай ҳар бор аз ин гӯши сокиту ҳаёлангез ба осонӣ дил қанда наметавонист. Дар васфи ин кӯҳори боҳашамат, обшору арҷазори он шеъре ё сурде хондан меҳост.

Баҳром Фирӯз

Савол ва супориш

1. **Ҷашм андохтан** -ро шарҳ дихед ва гӯед, ки қадом ифодаҳо онро иваз мекунанд.
2. **Сер намешуд, яъне чӣ?**
3. Мухтасар, яъне бо се-чор ҷумла манзараэро тасвир кунед.

13. Мубтадо

Мубтадо сараъзой чумлаест, ки амал, ҳолат ва аломати дар чумла ифодаёфта ба он тааллук дорад. Маънои лугавии мубтадо оғоз, ибтидо ва аввал аст. Мубтадо асосан бо исму ҷонишин ва масдар ифода мёбад. Агар калимаҳои мағҳуми шахсдошта ба вазифаи мубтадо омада бошанд, мубтадо ба саволи кӣ? (киҳо?), дар дигар ҳолатҳо ба саволи чӣ? (чиҳо?) ҷавоб мешаванд.

Масалан: **Турсунзода** бо мӯйсафедон воҳӯрӣ кард. **МО**аз паси устод қадам мезадем. **Субҳ** ҷашм мекушод. (У.Р.) **Надонистан** айб нест, **нахондан** айб аст. (Зарб.)

Ҳиссаҳои дигари нутқ агар ба исм гузаранд, он гоҳ ба вазифаи мубтадо меоянд. Масалан: **Нодон** айб мекунад, **дона** худаш мефаҳмад. (С.У.) **Чил** камоли шаст, шаст заволи шаст. (Ҳикмат) **Пагоҳ** аз имрӯз беҳтар ҳоҳад шуд.

4. Матнро ифоданок ҳонед ва муайян кунед, ки қадом исмҳо ба вазифаи мубтадо омадаанд.

Офтоб аз паси лаҳта – лаҳта абрҳои сафед гоҳ руҳ менамуду гоҳ пинҳон мешуд. Ҳавои баҳор на гарму на сард, боди наҳиф арақи ҷабинҳоро лесида хушк мекард. Роҳи мумфарш аз миёни киштзорон мегузашт. Ҷӯйбори хушки ду тарафи роҳро буттаҳои тути ҳасаке таворасон пӯшида буд. Гӯза аз миёни кулӯҳ ҳоло сар бардошта, акнун себаргаву чорбарга шуда буд. Дар киштзори самти чапи роҳ занону духтарон гӯзаро каланд мекарданд, дар замини самти чап ду трактор ба кишт нурии маъдан рехта ҷӯя мекашид.

Баҳром Фирӯз
Лугат

наҳиф – суст

таворасон – мисли чапарак, девори аз шоҳҳо қашида-шуда

5. Матнро бодиққат ҳонед, ҷумлаҳои содаи онро аниқ сохта, бо қадом ҳиссаи нутқ ифода ёфтани мубтадоҳоро шарҳ дидед.

Абұалій ибни Сино бо баён кардани назариёти музика қаноат накарда, дар амалиёти ин хунар ҳам тахассус пайдо кардааст ва ҳатто «Шаҳной» (сурнай) ном олати музикаро ихтироъ кардааст, ки то имрӯз точикон ва ҳамаи ҳалқҳои Осиёи Миёна менавозанд. Аз рӯи қавли мутахассисони «Шашмақом» Ироки Бухороро танҳо бо сурнай пурра навохтан мумкин аст.

Дар замони Сомониён ҳаким Абуҳафси Сүғдӣ (Самарқандӣ) «Мусиқор» ном як созро ихтироъ кардааст. Ин ҳакими донишманд шакл ва номи ин сози худро аз афсона гирифтааст. Дар афсона нақл меқунанд, ки гӯё мусиқор ном як парандай дарозминқори минқораш пурсӯроҳ будааст, ки ҳар гуна ҳавоҳои пурсӯзу гудозро менавохтааст.

Ҳакими мазкур ҳам як сози минқоршакли пурсӯроҳ сохта номашро «Мусиқор» номидааст.

Садриддин Айнӣ

Савол ва супориши

1. Дар матн қадом навъи чумлаҳо бештар истифода шудаанд? Чаро?
2. Қадом асбобҳои мусиқиро медонед? Номбар кунед.
3. «Шашмақом»-ро аз ҷиҳати соҳт шарҳ дихед. Мақомҳои мединистагиатонро нависед.

Барои осон шудани таҳлили грамматики ҳар як аъзои чумларо бо аломати шартӣ ишорат меқунанд. Ин аломатҳоро донистан шарт аст.

Мубтадо – як хати рост _____

Хабар – ду хати рост _____

Муайянкунанда – хати мавҷнок ~~~~~

Пуркунанда – тире – тире -----

Ҳол – нуктаю тире - - - - -

Намуна: Пагоҳӣ Ревахшиён, Наниманча ва модараш
Вирқанро то сари роҳи Самарқанд гусел карданд. (С.У.)

6. Матнро хонед ва мазмуни онро мухтасар нависед. Сипас мубтадоҳоро ёбед ва шарҳ дижед.

Дар аҳди Ҳусайнӣ Бойқаро ва вазири фозил, адаб ва ҳунарпарвари вай Алишери Навоӣ ин шӯҳрати Ҳирот боз ҳам афзоиш ёфт. Худи Навоӣ дар ин шаҳр чандин мадраса, ҳонақоҳ, китобхона, дорушшифоҳо бино намуд. Қариб дар сӣ мадрасаи Ҳирот олимони бузурги замон машғули дарсгӯй буданд. Бинокунандагони мадрасаҳо барои таъминоти омма ва дарсхонон **вакъфҳои** зиёде мекарданд, биноҳо, бозорҳо, ҳаммомҳо месоҳтанд.

Подшоҳон, шоҳзодагон ва амалдорони калони темурӣ барои шахси худашон қаср ва боғҳои пуршуқӯҳи зиёде бино карда буданд. Аз иморатҳои шоҳона: Коҳи Дилкушо, Коҳи Ҷаҳоноро, Боги Сафар, Боги Зогон, Боги Нав мавзӯи суханварӣ, қасидаву шеъри бисёр шоирон гардиданд.

Раҳум Ҳошим

Савол ва супориши

1. Ба матн чӣ ном муносиб аст?
2. Магар ободии шаҳр ба шаҳсони алоҳида вобаста аст?
3. Муносибати худро оид ба ободсозии деха ё шаҳр баён созед.

7. Ҷумлаҳои ҳар ду сутунро хонда, мубтадои онҳоро аниқ созед. Чӣ фарқи мубтадоҳоро пай бурдед?

1. Киштии нав ба баҳр сар дода шуд.	Киштии қабуд дар шароити имрӯза масрафи зиёдро талаб мекунад.
2. Ҷумҳурии мо кишвари офтобруя аст.	Ҷумҳурии Тоҷикистон забони тоҷикиро забони давлатӣ эълон кард.
3. Баргҳои сабзи дарахтон назаррабоянд.	Барги сабзе аз дӯстон ба ман расид.
4. Бародарон ба тичорат машғул гаштанд.	Ду бародар бо ҳам мусобиқа карданд.

Мубтадо аз чиҳати соҳт ду хел мешавад: сода ва таркибӣ.

Мубтадоҳои сода бо як калима ифода меёбанд: **Фирӯз** фанни табиатшиносиро дӯст медорад. **Рӯзҳои** ҷаҳон барқияҳои бисёр расиданд. **Онҳо** дар вақташ ба кор ҳозир шуданд.

Мубтадоҳои таркибӣ бо таркибҳо ва ифодаҳои рехта ифода меёбанд: Ҷанд рӯз ин ҷониб **дарди дандон** азоб медиҳад. **Чумхурии Тоҷикистон** ҳамеша сулҳро ҷонибдорӣ мекунад. **Ҳар қас** ба кори худ машғул шуд. **Гапро қашол додан** ба манфиати кор нест.

8. Чумлаҳоро нависед, сода ва таркибӣ будани мубтадоҳоро шарҳ дидҳед.

1. Маҳтоб тамоми водиро равшан кард.
2. Нури дидай ман имрӯз аз сафар бармегардад.
3. Ҳар яке аз одамон ба кори худ машғул аст.
4. Нахӯди пеши қошуқ шудан ба ту намезебад.
5. Баъзе аз шунавандагнон садое намебароварданд.
6. Ду нафар аз ҳамсафарони мо дар кӯча рост мегистоданд.

9. Матнро бодиқкат хонед ва гӯед, ки қадом ҷиҳати матн онро ҷолиб гардонидааст. Мубтадоҳои ишора шударо аз ҷиҳати соҳт муайян кунед.

Чор сӯ гулафшон буд. Ба дашту саҳро, ба боғу роф **баҳор** ҳусну тароват, бӯи хуши бегубор меовард. **Оби** зулоли кӯҳӣ рӯду анҳорро пур карда, ҷаҳидаю шӯрида ба поён, ба водӣ мешитобид. **Мардуми дехқон** ба замин дона меафшонду дар боғҳо аз паи парвариши навниҳолон буд.

– Чӣ водии нозанин! Чи водии дилошӯб! – болида гуфт **яке аз ҳамроҳони мо**.

Вале **сарзамини** Ҳисор на танҳо бо зебоию дилошӯбииаш, балки инчунин бо мардуми ҳунарманду ҳиммат-баланд, бо маҳсули аҷоибу ғароиби ҳунармандону ко-сибони гулдаст ва дехқонони забардасташ дидай

ҳамаро аз қадимулайём мафтун кардааст. **Кӣ** таърифу тавсифи беқасабу атлас, алочаю адрес, зарфҳои куолии ин чоро нашунидааст? Як замонҳо **мисгарону дуредгарони** ин ҷо низ овозадор буданд ва намунаи маҳсули ҳунари онҳо ҳанӯз дар музейҳо намоиш дода мешавад.

Фотоҳ Ниёзӣ

Савол ва супориш

1. **Чорроҳа** аз **чор** сӯ аз ҷиҳати таркиб чӣ фарқ дорад?
2. Чаро дар ҷумлаи дуюм ду вергул гузошта шудааст?

10. Ҷумлаҳоро бо истифода аз қалимаю таркибҳои дар қавсбуда пурра гардонед ва нависед. Мубтадои ҷумлаҳоро аз ҷиҳати таркиб шарҳ дихед.
 1. Ба ... ҷони одам сер мешавад.
 2. ... сари сабз медиҳад бар бод.
 3. ... сухан санчида гӯянд.
 4. Сухан ... Луқмон хуш аст.
 5. Ҳар сухан ... ҳар нуқта ... дорад.
 6. Захри сухан ... мор бадтар аст.(санчида, сухани нағз, забони сурх, макон, аз заҳри, мақом, аз даҳонӣ)

Савол ва супориш

1. Кадом нуқта ҷумлаҳои матнро ба ҳам муттаҳид соҳтаанд?
2. Ба мазмуни ҳикматҳо ҳамфирӯд ё не?
3. Дар асоси ҳикмати шашум андешаатонро муҳтасар нависед.

11. Шеърро бодиқӣат ҳонед ва ҳар мисраи онро шарҳ дихед. Сипас мубтадои ҷумлаҳоро ёфта, ҷойи онҳоро аниқ созед.

Гул сахар лаб во кунад аз ҳандаҳои офтоб,
Мекушояд сафҳаҳои фикри одамро китоб.
Рӯзгори одамӣ пур аз фарозу шебҳост,
То ба бахре рӯд резад ҳаст дар ранҷу азоб.
Тоб овардан ба ҳар як мушкилӣ шарт асту фарз,
Оҳан андар обу оташ саҳт ёбад обутоб.
Ноумедӣ дар раҳи умедҳо бошад ҳато,

Орзу хандад ба рӯят, гар кунӣ кори савоб.
Зиндагӣ побастаи хушкомио нокомиҳост,
Мол зери пӯст фарбех шавад, гоҳе ҳароб.
Аз шитоби умру аз заъфи бадан ҳаргиз манол,
Сол дорад ҳам баҳору ҳам ҳазон андар ҳисоб.
Шодии рӯи замин аз осмон н-афтодааст,
Аз ғами садсолаҳо шуд он бо ҳастӣ комёб.

Aшӯр Сафар

Савол ва супориши

1. Ба мазмуни мисраҳои шоир розиед? Чаро?
2. Байти сеюмро чӣ тавр мефаҳмедине?
3. Дар маҷмӯъ чӣ натиҷа гирифтед аз шеър?
4. Чаро мубтадо дар ҷойҳои гуногун омадааст?

12. Порчаҳоро ифоданок ҳонед ва ғӯед, ки чӣ ҳодисаи забонӣ ба-
ројтон ғайричашмдошт буд. Сипас нависед ва зери
мубтадоҳояш ҳат қашед.
1. Фигон мекашад бод. Ҷош медиҳад реги нарми биё-
бонро. Мехаросам аз ситетаи вай.
2. Ноҳост бод аз вазидан истод кард. Ҷашмони кам-
нурни пурашкамро бо сад азоб во меқунам. Осмони нил-
гун соғу дилрабост (Диловари Мирзо).

Мубтадо асосан дар аввал ва ғоҳо дар байни ҷумла
меояд: Ҳолдона андаке ҳомӯш истод. (У.К.) Ҳамон
солҳо ҳам зиндагӣ барои ҳама як ҳел ҳамвор набуд.
(У.К.) Вале вобаста ба мақсад гӯянда ва ё нависанда ме-
тавонад онро дар оҳири ҷумла орад. Дар ин сурат
оҳангӣ ҳониши ҷумла тағйир ёфта, задаи мантиқӣ ба
мубтадо меафтад. Ин ҳодиса ҳам дар назм ва ҳам наср
дучор мешавад: **Шоҳу барг баровард ин ҳабар.** (У.К.)
Ҳай қалон шуда рафт шӯру ғавғо. (У.К.)

13. Байтҳоро ифоданок ҳонед ва шарҳ дижед. Сипас мубтадоҳоро
ёфта, таркиби онҳоро муайян созед.

1. Ҷавонони донандай боҳунар
Нагиранд беозмоиш ҳунар.

Абулқосими Фирдавсӣ

2. Наяндеший аввал чу дар пешаҳо,
Саранчоме пеш ояд андешаҳо.

Хусрави Дехлавӣ

3. Яке пеши Сом омадӣ з-он ду мард,
Забон баркушодӣ ба гуфтори сард.

Абулқосими Фирдавсӣ

4. Ҷамоли мардумӣ дар ҳилм бошад,
Ҷамоли одамӣ дар илм бошад.

Носири Хусрав

14. Матнро хонед ва муайян созед, ки ҳикмати он дар чист. Мухтасар мазмунашро нависед ва ба он ном гузоред.

Шаҳрҳо мисли одамон нестанд. Одам ба дунё меояд, нашъунамо карда ба камол мерасад, нек ё бад муддате умр мебинад, пир мешавад ва баъд мемурад ва дафтари ҳаёташ ба ҳамин пӯшида мешавад – фақат ному кори неки кас боқӣ мемонад.

Аммо шаҳрҳо таври дигаранд. Шаҳрҳо ба вучуд меоянд, обод мешаванд, мардуми зиёдеро ба дохили деворҳои худ гирифта мепоянд, баъд бо гузашти замон, дар натиҷаи задӯхурди ҳодисаҳо, ё бо лашкаркашии ягон сардори хунхор, ё ба сабаби ягон офати табии меморанд, ба замин яксон мешаванд. Вале баъзе аз онҳо баъд аз муддате боз зинда мешаванд. Аз даруни сангӯ хоки ҳаробаҳо сар бардошта аз нав, дар шаклу сурати тозае ба сафҳои таъриҳ қадам мегузоранд, арсаи воқеаҳои тоҷа, макону ҷои исти одамони нав мегарданд, ки инҳо ҳар як бо кору кирдорҳои нек ё бади худ ба он шаҳр шӯҳрати наве медиҳанд.

Раҳим Ҳошим

Савол ва супориш

1. Мубтадои ҷумлаи «Дафтари ҳаёташ бо ҳамин пӯшида мешавад»-ро ёбед.
2. Ба андешаи муаллифи матн розиед ё на? Чаро?
3. Қадом фикрҳоро қабул ва қадомашро рад мекунед?

4. Чаро шаҳрҳо вайрон мешаванд? Вайроншавии шаҳрҳоро пешгирий кардан мумкин аст ё на? Чӣ тавр?
5. Ободии шаҳру вайронӣ ба кӣ вобаста аст? Андешаи Шумо.

15. Матнро хонед ва маъни бардоштаатонро бо ифодаҳои худ бинвисед ва зери мубтадоҳояш хат кашед.

«Растаний», ки дар тоҷикӣ мегӯянду менависанд, дуруст нест. Бояд рустаний гуфта ва навишта шавад, зеро рустаний аз феъли рӯиш, рустан, рӯидан омадааст. Растананий аз феъли растан (раҳо шудан, раҳидан) сурат гирифтааст. Номи қаҳрамони Фирдавсӣ Рустами Дастан низ аз феъли растан омадааст, зеро паҳлӯи Рудобаро шикофида, тифлро берун овардаанд, модар ба ҳуш омада:

Бигуфто: бирастам, ғам омад ба сар,
Ниҳоданд Растан-ш номи писар.

Аммо дар гуфтугӯ Растан ба Рустам бадал шудааст ва касе хаёл намекунад, ки Рустам аз «бирастам» гуфтани модар, яъне аз чордард растани Рудоба омадааст.

Лоиқ Шерали

16. Матнро бодиқкат хонед ва ба он ном гузошта, мазмунашро муҳтасар нависед.

Дар Суғд ҳеч яке аз маросимҳои бисёри суғдиён бо чунин фароҳӣ, шуқӯҳ ва ҳуррамии тамоми ҳалқ ҷаши гирифта намешуд, чунон ки Наврӯз гирифта мешуд. Марду занҳо, бачаҳо либосҳои рангоронги идона пӯшида ба сайри саҳроҳо, бофу бӯstonҳо мебаромаданд ва ба шарафи вуруди тобистони файзбор таронаҳо меҳонданд, бозиҳои гуногун барпо менамуданд. Меҳмондориҳо, зиёфатҳои ҳамдигарӣ авҷ мегирифтанд.

Ин ҷаши аз ҳама бошуқӯҳтару ҳуррамтар дар сайргоҳи беруни шаҳр баргузор мешуд: дар он ҷо со занда ва сарояндагон, гӯяндагон, ракқосон, шаъбадабозон издиҳоми ҳалқро дилхуш мекарданд, пайга метоҳтанд.

Дар сояи садаи калон, рӯи таҳтасуфаи баланд барои нахустпаҳлавони Суғд хони алвон густурда, дар

лаълиҳои биринчӣ нон, гӯшти пухта, кӯзаи шароб гузашта шуда буд. Дар сари хон касе набуд, худи паҳлавон дар як канори сайргоҳ бо саворони ихшид (лақаби подшоҳи Суғд) саргарми чавгонбозӣ буд.

Саворе чомаи абрешимини сабзу гулобӣ дар бар ва камарбанди нуқра дар камар, аспи саманди қашқаашро тунд ронда омаду дар пеши таҳтасуфа пиёда шуд. Аспро набаст, чилавашро раҳо кард: чонварро ба нобаста истодан дар наздики соҳибаш аз аввал одат кунонда буд.

Аҳли ҷаҳон Вирканӣ ревдодидро, ки дар маъракаҳо на як бору ду бор дида буданд, шинохтанд ва зуд бар вай гирд омаданд, зоро пай бурда буданд, ки пиёда шудани ў дар наздики ҳони зиёфати паҳлавони Суғд бесабаб нест. Виркан даст бар сина ниҳода, ба гирду пеш сӯи марду занҳо салом кард ва ба болои таҳтасуфа баромада нишаству аввал аз кӯза ба ҷоми қалони сафолин шаробро пур рехта покиза дам қашид ва сипас нон ва гӯштро бо луқмаҳои қалон-қалон ҳӯрдан гирифт. Табваш ҷоқ, ҷаҳрааш ҳандон буд. Аз издиҳоми мардумон ғалоғула, нидоҳои таҳсину тасанно баланд шуданд:

- Офарин, Вирканӣ далер!
- Ҳамоварди Ёдҳишетак танҳо тӯй!
- Ту ӯро мағлуб мекунӣ!
- Ҳудоён паҳлавонии Суғдро ба ту фармудаанд!...

Сотим Улугзода

Савол ва супорииш

1. Наврӯз чӣ ҷуна ҷаҳон аст? Боз қадом ҷашиҳоро медонед?
2. Ҳамаи ҷашиҳои миллиро эҳё кардан шарт аст ё не? Ҷаро?
3. Метавонед мазмуни матнро дар як сатр баён созед? Қувваи ҳудро дар муҳтасар навиштани мӯҳтавои матн бисанҷед.

14. Ҳабар

1. Дар бораи ҳабар чӣ медонед?
2. Ҷаро ҳабарро сараъзои ҷумла мегӯянд?
3. Ҳабар ба қадом саволҳо ҷавоб мешавад?
4. Қадом ҳиссаи нутқ асосан ба вазифаи ҳабар меояд?

5. Хабар ба мубтадо чӣ робита дорад?
6. Чаро мубтадо ва хабарро асоси чумла мегӯянд?

1. Чумлаҳоро хонед ва савол гузашта, мубтадо ва хабари онҳоро муайян созед. Гӯед, ки мубтадою хабар чиро ифода мекунанд.

1. Садриддин ба меҳмонхона даромад. 2. Ӯ ба Садриддин бодикқат нигоҳ карда истод. 3. Дар ҷашмони Садриддин об ҷарҳ зад. 4. Мунзим тӯҳфаи хубе пешкаш карда буд. 5. Айнӣ Лоҳутиро ҷун устоди шеър мешиноҳт. 6. Таҳсил дар мадрасаҳои Бухоро маҷҷонӣ буд. 7. Айнӣ аз ҳаёти оиласвиаш ҳеле ҳурсанд ва ҳушвакӯт буд. 8. Аз мактаб омада мондани Лутфияро нафаҳмида монд.

Хабар сараъзои чумла буда, амал, ҳолат ва ё аломатеро мефаҳмонад, ки ба мубтадо нигаронида шудааст. Хабар ба саволҳои **ҷӣ кор мекунад?, ҷӣ шуд?, ҷӣ хел аст?, ҷӣ мешавад?, чист?, кист?** ва ғайра ҷавоб мешавад.

Ба вазифаи хабар асосан феъл серистеъмол буда, ҳиссаҳои дигари нутқ – исму сифат, шумораю ҷонишин масдар ва сифати феълӣ низ ба ин вазифа меоянд.

Аҳдия омад (ҷӣ кор кард?). Ромин ҳурсанд шуд (ҷӣ шуд?). Фаршед омада истодааст (ҷӣ кор карда истодааст?). Ҳаво гарм аст (ҷӣ хел аст?). Дунё сиёҳ, торик ва ҳомӯш буд (ҷӣ хел буд?). Ҳаво дигар шуд (ҷӣ гуна шуд?).

2. Матнро хонед, ҳабарҳояшро муайян кунед. Гӯед, ки дар ҳабари ҷумлаи якум ва ҷорум дар бораи амали қӣ сухан меравад (яъне мубтадояш қадом калима).

Аз манора ҷуфтэ қабӯтарҷӯча овардам. Онҳоро ба рӯи ҳона сар додам. Онҳо мисли ману Аҳрор парвоз наомӯхта буданд. Аз одам рамида, гоҳ-гоҳ бол қушода, рӯ-рӯи ҳона мегаштанд. Дону обашон медодам ва даст гирифта, кӯдак барин ба синаам пахш мекардаму мебӯсидам. Яке наботранг ва дигарӣ сафед буд.

Сорбон

3. Чүмлаҳои ҳар ду сутунро хонда, ба яқдигар муқоиса кунед. Мубтадою хабари онҳоро шарҳ дижед. Ҷи ҳодисаро мушоҳида кардед.

Манучехр мухандис мебошад.	Манучехри мо мухандиси хуб мебошад.
Манучехр мухандис аст.	Манучехри мо мухандиси хуб аст.
Манучехр—мухандис.	Манучехри мо – мухандиси хуб.

4. Матнро нависед, хабарҳоро муайян карда, ба зерашон хат кашед. Гүед, ки бо қадом ҳиссаҳои нутқ ифода ёфтаанд.

Субҳ надамида Ҳаким бедор шуд. Роҳи Қаҳқашон гүё бо қади об боло мерафт. Ситораҳо ниҳоят бисёр ва осмон равшан. Тамошо кард, ба хаёл рафт, баъд ғанабаш бурд. Оби сой шаби дароз ўро алла гуфт. Акнун насими субҳ навозиш мекунад. Ба гўши Ҳаким садои «гув-гув»-и ширдӯшӣ расид, чашм кушод, ки ситораҳо хеле кам шудаанд ва ситораҳои равшану хираи дур як-як аз ҷашми ў мегурезанд. Вале Ҳаким ба ситораҳо чандон аҳамият надода, барҳост ва ба лаби об фуромад.

Сорбон

5. Матнро хонда чүмлаҳояшро ба содаи хуллас баргардонед. Мубтадо ва хабарҳоро бо аломатҳо ишорат кунед.

Намуна: Кӯҳҳои уфуқ дар паси пардаи тираи шаб пинҳон шуданд – Кӯҳҳо пинҳон шуданд.

Сурхии охирини офтоб дар кафқҳои камдарками баҳри осмон – дар абрпораҳо об шуда рафт. Ҳаво зуд то-рик мешуд. Ситораҳо ҳам кам-кам ба ҷашмакзанӣ саркарданд. Кӯҳҳои уфуқ дар паси пардаи тираи шаб пинҳон шуданд.

Аммо дар боғи ҳочагии «Баҳори зиндагонӣ» гирду атроф рӯз барин равшан буд. Ҷароғҳои беадади электрикӣ хушнудона нурпоший мекарданд.

Коргарон пасу пеш ба лекторияи болокушоди боғ ҷамъ гардида буданд.

Пӯлод Толис

6. Ҳикояро бодиқкат хонед ва хабарҳои онро муайян кунед ва на-висед.

Овардаанд, ки Нӯшервони одилро дар шикоргоҳе сайде қабоб карданду намак набуд. Ғуломе ба русто рафт, то намак орад.

Нӯшервон гуфт:

- Намак ба қимат биситон, то расме нашавад ва дех ҳароб нагардад.

Гуфтанд:

- Аз ин қадар чӣ ҳалал ояд?
- Гуфт:
- Бунёди зулм дар ҷаҳон аввал андаке будааст.

Ҳар кас ки омад, бар ӯ мазиде кард, то бад-ин ғоят расид.

Агар зи боғи раият малик ҳӯрад себе,
Бароваранд ғуломони ӯ дараҳт аз бех.
Ба панҷ байза, ки сulton ситам раво дорад,
Зананд лашкариёнash ҳазор мурғ ба сих.

Саъдии Шерозӣ

Савол ва супориш

1. Ҳикояро чӣ ном муносиб аст? Чаро?
2. Моҳияти ҳикоя дар қадом ҷумлаҳо баён шудааст?
3. Ба андешаи нависанда розиед ё на? Чаро?
4. Муродифҳои **малик**-ро номбар кунед.

15. Ҳабарҳои феълӣ

1. Ҷумлаҳоро хонда, ҳабарҳоро муайян кунед. Гӯед, ки онҳо ба воситаи қадом ҳиссаҳои нутқ ифода ёфтаанд.

1. Имшаб дугонаҳо ба театр рафтанд.
2. Занҷир ба ҷашми ҷавон нигарист.
3. Занҷир суханони ӯро шунид.
4. Манучеҳр ба деха рафтааст.
5. Ҳусрав касеро наранҷонидааст.
6. Шоири навигариҳои соҳаро ба маълумоти ҳамкоронаш расониданӣ аст.
7. Сафар имсол ба дехааш рафта наметавонад.
8. Ҳамсояи мо як ароба ғӯзапоя ҳарида овард.

Хабарҳои феълӣ ҳам сода ва ҳам таркибӣ мешаванд. Хабарҳои феълии сода ба воситаи яке аз шаклҳои феълии ҳамаи сиғаҳо ифода меёбанд: **Восеъ боз ба Шоҳи Зинда рафт. (С.У.) Назир хомӯш менишаст. (С.У.)**

Аз ин мисолҳо равшан аст, ки дар хабари содаи феълӣ маъни лугавӣ ва грамматикии хабарҳо бо як қалима ифода меёбад.

Хабарҳои феълии таркибӣ аз ду ва зиёда феълҳо (феълҳои ёридиҳандаю масдар) ташкил меёбанд: Зардолухо ба шукуфтан сар карда будаанд. (С.А.) Устоамак нақшҳои тайёршударо гирифта мебурд. (С.А.) Падарам ба Маҳаллаи Боло рафтан хост. (С.А.)

Феъли ёридиҳанда аломати грамматики (сиға, замон, шахс ва шумора) –ро ифода карда, ҳамчунин ба оғоз, анҷом ва давомнокии амал ишора менамояд.

2. Матнро хонда, хабарҳои феълии сода ва таркибии онро ёбед ва шарҳ дигҳед.

Баҳор омад, давчаҳо аз гул баромаданд, навдаҳои тутҳои балҳӣ ғӯра бастанд, дараҳтони ҳасактут барои ҳӯроки кирмакҳои пилла қаллак шудан гирифтанд; ҷӯи Мазрангон бо лойоби селоби баҳорӣ пур аз сурхоб шуда мешорид; дехқонон ҷуфт мебастанд, замин меронданд, дандонамола мекарданд ва мекиштанд; фароштурукҳо лойҳои шиттаро ба шакли пунбадона лӯнда карда оварда, дар шифтҳои ҳонаҳо – дар паҳлӯи болорҳо бо камоли маҳорат ба тарзи нимкиштӣ барои ҳуд ҳона месоҳтанд. Лаклакҳо бар пештоқи дарвозаи мазор барои ҳуд ошёна мебастанд ва аз дарёбод, аз миёни сусзорҳо морҳои обиро широр карда оварда меҳӯрданд. Мургони титави товусранг, ки болу парҳояшон бо рангорангтобӣ назаррабо буданд, аз лаклакҳо ҳӯсида, аз таги буттае ба таги буттаи дигаре мечахиданд ва бо қақоси ҳаяҷономези ҳуд ҳамчинсҳояшонро аз хавф огоҳ мекарданд. Хулоса, аз одамон ги-

рифта то парандагон ва растаниҳо – ҳама чиз дар ҳаракат буд.

Садриддин Айнӣ

Савол ва супориши

1. Дар матн ҳабарҳои феълии сода бештар истифода шудаанд ё таркибӣ?
2. Фарки ҳабарҳои содаро аз таркибӣ дар чӣ мебинед?
3. Ҳабарҳо – феълҳои матн асосан чӣ маъноҳоро ифода мекунанд?
4. Мухтасар мушоҳидаи худро аз фасли баҳор нависед.

3. Матнро бодиққат ва бо риояти оҳанг хонед. Ҳабарҳои феълии онро аниқ сохта, дар сутуни яқум сода ва дар дуюм таркибиро нависед.

Ҳудҳуд гуфт:

- Овардаанд, ки занбӯре дар сахро мӯрчае дид, ки ба ҳазор ҳила донае сӯи хона мебурд, гуфт:
- Эй бародар, ин чӣ машаққат аст, ки ту ихтиёр кардай ва ин чӣ азоб аст, ки ту баргузидай? Биё то ҷои ҳӯроку нӯшоки ман бинӣ, ки то аз ман бознамонад, ба подшоҳон нарасад.

Ҳуд паридан хост ва мӯр аз паси ӯ давидан гирифт. Чун ба дӯкони қассобе расид, бар гӯшт нишасти. Қассоб корде бизад ва занбӯрро ба ду нима кард ва бар замин андоҳт. Мӯр чун он ҳол бидид, дардавид ва пои занбӯр гирифт ва мекашиду мегуфт: Мол ҳар ҷо ҷарад, он ҷо сар мениҳад.

Савол ва супориши

1. Ҳикмати ин матн дар қадом ҷумла ифода шудааст? Ҳулосаи шумо чист?
2. Ҷумлаи охирро бори дигар хонед ва гӯед, ки ҳабарҳо ба ҷумла чӣ оҳангे баҳшидаанд.
3. **Овардаанд**-ро боз чӣ тавр гуфтан мумкин аст?

4. **Феълҳои рақсидан, гиристан, хандидан, бозидан**-ро аз рӯи намунаи зер ба ду шакл навишта, бо онҳо ҷумлаҳо тартиб дихед.

Намуна: Бозидан – бозӣ кардан. Ҳакими ҳаваскор нақши професорро бисёр нағз бозӣ кард.

5. Порчай манзуумро ифоданок хонед ва хабарҳои феълии онро муайян кунед. Чаро дар ин порча бештар хабарҳои сода истифода шудаанд?

Чу беҳ гаштӣ, табиб аз худ маёзор,
Ки беморӣ тавон будан дигар бор.
Чу борон рафт, боронӣ маяфкан.
Чу мева сер хӯрдӣ, шоҳ машкан.
Чу хирман баргирифтӣ, гов мафрӯш,
Ки дунҳиммат кунад неъмат фаромӯш.
Манеҳ бар рӯшной дил ба як бор,
Чарог аз баҳри торикий нигах дор.
Нашояд, к – одамӣ чун курраи ҳар
Чу сер ояд, нагардад гирди модар.
Вафодорӣ куну миннатшиносӣ,
Ки бадфарҷомӣ орад носипосӣ.
Ҷазои мардумӣ чуз мардумӣ нест,
Ҳар он к-ӯ ҳақ надонад, одамӣ нест

Саъдии Шерозӣ

Лӯғат

боронӣ – либоси намногузари маҳсус
дунҳиммат – пастҳиммат, фурӯмоя, ҳасис
миннатшиносӣ – миннатдорӣ, сипосгузорӣ
бадфарҷомӣ – бадоқибатӣ, баданҷомӣ

Савол ва супориши

1. Байтҳоро шарҳ диҳед.
2. Шумо ба мазмуни байтҳо розиед? Чаро?
3. **Курра аз кура** чӣ фарқ дорад?

16. Хабарҳои номӣ

1. Ҷумлаҳоро хонед ва хабарҳоро ёфта шарҳ диҳед.

1. Оянда Қорӣ Ишкамба буд. (С.А.) 2. Ман муаллими мактаби миёна ҳастам. (Ҳ.Қ.) 3. Замин саҳт, осмон ба-ланд. (Зарб.) 4. Соат ҳашт буд, аммо мудири банк на-

ёмад. (С.А.) 5. Акнун калони хона манам. (С.У.) 6. Сулҳ чароғи раҳи оянда аст, Сулҳ зи хушбахтӣ намоянда аст. (А.Ш.)

Хабарҳои номӣ бо ҳиссаҳои номии нутқ (исм, сифат, шумора, ҷонишин) ва сифати феълию масдар ифода меёбанд:

Ҳамин ҷавон Абӯалӣ ибни Синост. Ҳавои ин ҷо гарм аст. (С.А.) Воқеа ҷунин буд. (С.У.) Падарам саҳт ғамгин шуд. (С.У.)

Хабарҳои номӣ се шакли ифода доранд:

а) ҳиссаҳои номии нутқ бе ягон ёридиҳанда меоянд: Мирзо Турсунзода – **шоир**. Панҷ қарат шаш – **сӣ**. Бобо-калон – **сарвар**. Ҳаво **соғ**. Пешсафи синф – **шумо**.

б) ҳиссаҳои номии нутқ бо бандакҳои хабарӣ меоянд: Сардори синфи мо **Аҳмад аст**. Ман **коргарам**. Рақами ҳавлии мо **бист аст**. Шаҳри Душанбе зебост.

в) ҳиссаҳои номии нутқ бо феъли ёридиҳанда, бештар бо **будан** меоянд: Пойтахти Тоҷикистон Душанбе мебошад. Тирезаи хона кушода буд. Ҳоло замин лой будагист. Хона нимторик буд. Ман муаллим ҳастам.

Хабарҳои номӣ аз ҷиҳати соҳт сода ва таркибӣ ме-шаванд: **Ман-коргар**. Ҳаво **соғ аст**.

Дар ин ҷумлаҳо коргар ва соғ аст ҳабари номии сода мебошанд.

2. Ҷумлаҳоро нависед, хабарҳои номӣ ва мубтадои ҳар қадоми онҳоро ишора кунед.

1. Китоб сарчашмаи дониш аст.
2. Ҳурсандии ту ҳур-сандии ман аст.
3. Қитъаи шашуми олам Антарктида мебошад.
4. Босфор гулӯгоҳи пайвасткунандай баҳрҳои Сиёҳ ва Мармар.
5. Дӯст ва маслиҳатчи ман падарам.
6. Як ҷодари зангорӣ, шабҳо пурӯз рӯз ҳолӣ.

Хабарҳои таркибии номӣ аз феълҳои ёридиҳандаю бандакҳои хабарӣ ва ҷузъҳои номӣ таркиб меёбанд.

Чузъи номии онҳо дорои маънои лугавӣ буда, маънои грамматикиашон ба воситаи феълҳои ёридиҳандаю бандак ифода мегардад: Вай гапашро ҳеч **маъқул карда наметавонист**. (Ч.О.) Падарам ба Маҳаллаи Боло **рафтан хост**. (С.А.) Дар хонаи дӯсташон **хоҳанд рафт**. (Ф.М.)

3. Ҷумлаҳоро нависед ва хабарҳои таркибии номиро аниқ сохта шарҳ диҳед.

1. Баъдтар рафта-рафта вазнин ва ҳалим шуда монд. (Ф.М.) 2. Карим ва Асо ёрӣ додани шуданд. (Ч.И.) 3. Дар қӯчаҳо намояндагони бисёр миллатҳоро дидан мумкин аст. (Ч.О.) 4. Ӯ шакку шубҳаи худро изҳор карда наметавонист. (С.У.)

Дар ҳолатҳои зерин дар байни мубтадо ва хабар тире гузошта мешавад:

а) агар ҳар ду сараъзо бо исм ифода ёфта бошанд: Душанбе – **пойтахти Тоҷикистон**. Сулҳи пойдор – **осудагии рӯзгор**.

б) агар ҳар ду сараъзо бо шумора ифода шуда бошанд: Ду карат ду – **чор**. Ду понздаҳ – **як сӣ**.

в) агар мубтадою хабар бо масдар ифода шуда бошад: Дили дӯston озурдан – душманон **шод кардан** (Зарб).

Дар ҳолатҳои зерин тире гузошта намешавад:

а) агар мубтадо бо ҷонишин ифода шуда бошад: **Вай** муҳандис.

б) агар хабар бо сифат ифода шуда бошад: Замин **саҳт**, осмон **баланд**. (Зарб.) Косай шир **оболуд**, Танбал-хӯча **хоболуд**.

в) агар хабар бо пайвандакҳои **чун, мисли** алоқаманд шуда бошад: дастонаш **мисли яҳ**.

4. Аломати тиреро дар ҷойҳои мувоғик гузошта, ҷумлаҳоро нависед.

1. Бехи давлат тани сиҳат. 2. Тани сиҳат ганчи равон. 3. Фарзанд меваи умр. 4. Ба дӯст ҷафо кардан ба душман вафо кардан. 5. Каримов муаллим. 6. Ду карат ду

чор. 7. Дил қавӣ, сина соф, тан солим, мағз пур, хуш тез, ақл расо. (П.С.)

5. Ҷумлаҳоро хонед, хабарҳои онҳоро ёбед ва муайян кунед, ки но-мианд ё феълӣ.

1. Шоҳаки Ранда устои гулдаст буд.

2. Муғул як лаҳза ҳарфе ба забон оварда натавонист.

3. Чашмони пистамонанди Тугай аз ҳайрат шакли чормағзро гирифтанд.

4. Чанд мурғ аз рахнаи чиғdevor гузашта, пӯсҳоро нӯл задан гирифт.

5. Олам барои ман Сармадех аст, зеро ман дигар кӯҳеву дехero надидаам.

6. Мегуфтанд, ки мӯйсафед сад сол дорад. (Бахманёр)

7. Илм равшаний аст, нодони торикист. (Зарб.)

8. Хоксорӣ – зебу зинати инсонӣ. (Зарб.)

6. Ҷумлаҳоро нависед ва зери хабарҳои номӣ хат кашида, соҳти онҳоро муайян кунед.

1. Рафиқи ман – Солех. (С.У.) 2. Дар баҳор рафтан нағз. (С.У.) 3. Ҷӯра Холдоров бисёр ғамгин буд. (С.А.)

4. Ниятам ҳамин буд. (С.У.) 5. Савдогарон даҳ нафар буданд. (С.А.) 6. Дараҷаи устод ва шогирд қариб баробар шуд. (С.А.)

7. Матнро бодиқкат хонед ва хулосаатонро баён кунед. Феълҳои матнро ёбед ва шарҳ дихед.

Ҳеч ҷондоре бе обу ҳаво зиндагӣ карда наметавонад, инчунин фарзандони одам низ беилму маърифат зиндагӣ карда наметавонанд. Қавми беilm имрӯз ё фардо маҳкуми заволанд. Аз ин чост, ки мо – Туркистониён аз беilmӣ ва ҷаҳолат аввал шаҳр – шаҳр, қаря-қаря ва фирқа-фирқа шуда, яқдигарро задем, яқдигарро күштем, хонаи яқдигарро тороч ва яғмо кардем, ирзу номуси яқдигарро барбод додем, оқибат ба зери бандагии давлати мустабиддаи Рус афтодем. Боз хушӯр

нашудем, боз ба хонахаробии яқдигар күшидем, барои маҳв кардани яқдигар ба пӯлисҳо, ба жандармҳо ба хафяҳои давлати мустабиддаи Рус ёрӣ додем ва дар солҳои охирӣ баъзе мутафаккирони аз байни мо сар барзада, дарди моро ба худи мо нишон доданд, давои ин дард илму маърифат буданро ба мо фаҳмонданд ё хостанд бифаҳмонанд, мо чун омосдоре, ки дар муқобили ништари ҷарроҳ мешӯрад, ғавғо меқунад, шӯридем, ғавғо барпо кардем. Табибони худро «ин коғир, ин ҷадид, ин даҳрӣ, ин зиндиқ...» гуфтем. Рӯз ба рӯз ахлоқи мо фосидтар, бозори амну амони мо косидтар шуд. Дар болои асорати сиёсӣ асорати иқтисодӣ ҳам мисли як занҷир ба гардани мо афтодан гирифт.

Садриддин Айнӣ

Лӯғат

ирз – номус, обрӯ, шараф

мустабидда – ҳокими мутлақ, худсар, худрой

омосдор – варамнок

даҳрӣ – шахсе, ки оламро абадӣ мешуморад; бехудо, бедин

зиндиқ – бедин, бехудо

косидтар – беравнақ, беривоҷ

асорат – асири, бандагӣ, ғуломӣ

Савол ва супориши

1. Ҳадафи нависанда чист?
2. Моҳияти масъала дар кадом ҷумла баён шудааст?
3. Ба андешаҳои нависанда розиед ё на? Чаро?
4. Пастии ахлоқро дар чӣ мебинед?

8. Ҷумлаҳоро хонед ва чӣ гуна сурат гирифтани мувофиқати хабару мубтадоро шарҳ дихед.
 1. Офтоб аз тегаи кӯҳ ду баробари найза боло шуд.
 2. Шеърҳо хуб буданд.
 3. Ҷӯрабек ин ҳикояро медонист.
 4. Домулло (Турсунзода) масъалаи баланд бардоштани маданияти сухани тоҷикиро ба миён гузоштанд.

5. Сұхбати дусоатаро устод қамъбаст карданد.
6. Мо чор нафар будем. (Убайд Рачаб)

Дар құмла одатан хабар аз рұи шахсү шумора ба мубтадо мувофиқат мекунад. Ман аввалин маротиба аз минбари баланд шеър хондам. (У.Р.) Мирзокалон Атой наэди устод омад. (У.Р.) Ситораҳо ба қашмакзаны сар карданд. (П.Т.)

Чонишини Шумо агар ба маънои эхтиром шахси дүйнөро ифода кунад, хабар дар **шакли қамъ** меояд: Шумо бо падари ман дар күчо чиң гуна құра шуда будед. (С.А.)

Чонишини мо дар мавриди хоксорй чун қонишини шахси якум омада метавонад ва дар ин ҳолат хабар ба мубтадо мувофиқат мекунад: Мо ҳамай әродхоро ба ҳисоб мегирем.

9. Құмлақоро хонед ва муқоиса кунед. Дар хусуси мувофиқати хабар бо мубтадо ба чиң құлоса омадед?

1. Мардум аз вахми қон ба вайрон карданы иморат даромаданд. (С.У.) Мардум намефаҳмад. (С.А.)

2. Тұда ба Шүрои деңғазы наздик расиданд. (С.А.) Тұда аз құнбыш бозманд. (С.А.)

3. Ҳама үро мешинесад. (С.А.) Ҳама баробар ба ҳаяқон омада буданд. (Р.Х.)

4. Подада аз қаро баргашт. (Ч.И.) Дар даштхо рамаҳои гүсфандони ү чарыда мегарданд. (С.А.)

10. Матиро хонед ва ба мувофиқати хабару мубтадо диққат дихед.

Рафиқи азиз, мұхтарам устод Айні!

Хати Шуморо гирифта, аз меҳрубониатон бисёр хұрсандаң ва аз муждаи сиҳату саломатиатон хеле шод шудам. Дина қаҳоруми декабр аввалин рұзе буд, ки бе табу бе дарди дил ба сар бурдам. Дар ҳамин рұз хати Шумо расид. Ман ҳоло дарди дилро мудово карда бошам ҳам, тамоман сиҳат шудаам гүфтап мүмкін нест. Чиң бояд кард? Ҳадия дүстанаи Тоҷикистанро бояд қабул кунам.

Холо ман ба давом додани песа ва навиштани сенария сар кардам. Аммо ҳанӯз ба ин кор гарм нашудаам. Дар муддати беморӣ табиист майна ҳаста шудааст. Бачаҳо ҳама бемор буданд. Холо фақат Гевак каме сармозадагӣ дорад. Боқӣ сиҳат шуданд. Дар Сталиnobod ба воситай гирифториҳои фикр ва беморӣ гафлати калоне аз ман сар зад, ки китоби худро ба Шумо тақдим накардам. Холо як чилд ёфтам, ба хидмати Шумо ҳадя мефиристам. Умед аст, ки онро қабул кунед.

Ба азизони меҳрубон Холидаҷон, Камоли некӯхисол ва Лутфияи маҳбуба саломи амакашонро бирасонед. Ба хидмати модарашон аз тарафи Бону саломи дурӯз бирасонед.

Бо салом ва эҳтироми дӯстона Лоҳумӣ

11. Ҷумлаҳоро хонед ва ҷои ҳабарро муайян кунед.

1. Диљи Восеъро фикру ҳаёлҳои изтиробангез меҳрошанд. (С.У.)
2. Зимистони хунуки сербарф омад. (С.У.)
3. Бурданд паямбарону покон, аз беадабон ҷафои бисёр (Саъдии Шерозӣ).
4. Қитъаҳоро сайр кардам дар ҳавову дар замин, Сайр кардам бо баду неки ҷаҳон гаштам қарин. (М.Т.)

Аъзоҳои пайрави ҷумла

Ҷумла аз сараъзо (мубтадо ва ҳабар) ва аъзоҳои пайрави ҷумла таркиб мейбад. Сараъзоҳо асоси ҷумла ҳисоб ёфта, аъзоҳои пайрав (пуркунанда, муайянкунанда ва ҳол) онҳоро шарҳу эзоҳ медиҳанд. Маъно ва муносибати грамматикии аъзоҳои пайрави ҷумла ба воситаи савол муайян карда мешаванд. Масалан, дар ҷумлаи «Шодигули панҷсола ҳандону шукуфон дарро кушод». Дар ин ҷумла ба ғайр аз мубтадо (Шодигул) ва ҳабар (кушод) ҷунин аъзоҳои пайрав ҳастанд: пурку-

нанда (дарро), муайянкунанда (панчсола) ва ҳол (хандону шукуфон) ҳастанд.

17. Пуркунанда

1. Җумлаҳоро хонед ва муайян кунед, ки калимаҳои ишорашуда ба қадом саволҳо ҷавоб мешаванд.

1. Ман **ҳатро** хондам. (С.А.) Шодӣ **Каримабонуро** нағз мешинохт. (Ч.И.) Писару модар **боборо** гусел карданд. (Ф.Н.)

2. Файзи пагоҳӣ **ба даштрӯя зебой** мебахшид. (Р.Ч.) Равшан аз хона **палос** баровард. (С.У.) Абӯалий **бо танбӯр** нағмаи шӯҳеро менавозад. (С.У.)

Пуркунанда предметро ифода мекунад, ки таъсири ҳаракат ва амали чумла ба он равона карда шудааст. Пуркунанда ба саволҳои чиро?, киро?, кӣ?, чӣ?, бо кӣ?, бо чӣ?, ба кӣ?, ба чӣ?, аз кӣ?, аз чӣ?, дар бораи кӣ?, дар бораи чӣ? ва ғайраҳо ҷавоб мешавад: **Ў бо Гулбону** (бо кӣ?) **бозӣ карданро** (чиро) дӯст медошт. (А.Д.) Ман **падар, модар ва бародар** (кӣ?) дорам. Ҳанифа аз мағоза **китоб** (чӣ?) харид. Рангӯ рӯи Ҳамид **аз сурхӣ** (аз чӣ?) **ба сафедӣ** (ба чӣ?) майл намуд. (П.Т.)

Пуркунанда бештар ба феъл – ҳабари чумла тобеъ буда, онро пурра мекунад: **Ватанро** дӯст медорам. Чиро дӯст медорам? Ватанро.

2. Ба саволҳо ҷавоби пурра навишта, мубтадо, ҳабар ва пуркунандаҳои онро ишорат кунед.

Намуна: Салим ба бародара什 чӣ овард? – Салим ба бародара什 бозича овард.

1. Шумо киро бештар эҳтиром мекунед? 2. Шумо ба кӣ пайравӣ карданӣ ҳастед? 3. Муаллим дирӯз ба шумо чӣ супурда буд? 4. Шумо аз ҷанд ба ҷанд қадам гузоштед? 5. Шумо дар қадом кор фаъол мебошед?

3. Чүмлаҳои ҳар ду сутунро муқоиса кунед, ба калимаҳои ишора-шуда саволҳои мувофиқ гузоред ва муроҳизаатонро гӯед.

1. Шодӣ аз бистари беморӣ хест.	1. Ӯ аз беморӣ чанд вақт ба дарс наомад.
2. Ҷамшед бо дӯстонаш сӯҳбат мекард.	2. Одам бояд бо муроҳиза гап занад.
3. Соли 1967 ба М. Турсунзода номи Қаҳрамони Меҳнати Сотсиалистӣ дода шуд.	3. Алпинистон ба қуллаи ба номи М.Турсунзода ба ромаданд.

4. Шеърро ифоданок ҳонда, пуркунанда ва мубтадоҳоро муайян кунед ва гӯед, ки онҳо ба шеър чӣ муассирият баҳшидаанд.

Панди дерин

Одами баднафсро нони даҳонаш мекушад,
Шахси бадгуфтторро захми забонаш мекушад.

Шавқу шӯри навҷавониро паи ишрат мабар,
Беадабро ҷунбиши ҳуни ҷавонаш мекушад.
Кӯдаконашро агар н-омӯҳт одобе падар,
Оқибат ноодамии кӯдаконаш мекушад.

Мебарӣ бо ҳуд камон, аз тири он андеша кун,
Марди беандешаро тири камонаш мекушад.
Гар шиновар ҳешро бар сели дарё мезанад,
Ҳалқаи гирдоби дарёи равонаш мекушад.
То ки қад боло қунад, по монд дар болои дӯст.
Бевафоро дар чудоӣ душманонаш мекушад...

Сафармуҳаммад Айюбӣ

Савол ва супориш

1. Ба андешаҳои шоир розиед ё не? Чаро?
2. **Нони даҳон** магар одамро мекушад? Шарҳ дихед.
3. Хабарҳои такроршуда ба шеър чӣ таъсир баҳшидаанд?

5. Матиро бодиқкат хонед ва аниқ созед, ки дар бораи қадом мактаб сухан меравад? Пуркунандаҳоро чудо карда нависед.

Ман ба мактаб даромадам. Ҳамроҳи ман падарам як лаълӣ қулчаву мавизро ба як дастурхон печонида, ҳалвой гӯён бурда буд. Мактабдор дастурхонро кушод, яке аз қулчаҳоро шикаста, қадре ҳудаш ҳӯрд ва падарамро ҳам таклиф кард, падарам ҳам як бурда ҳӯрд. Пас аз он як қулҷаи дигарро чунон реза кард, ки гӯё ба мурғон медода бошад ва он нонрезаҳоро ба ҳар тарафи мактаб ба болои бачагон пош дод.

Дар ин вақт як занозаний, ҷомадарронӣ, рӯйханҷолкуний ва ҷашмкание буд, ки дар даруни мактаб пайдо шуд. Ба болои ин доду фарёд, оҳу фифон, гиряву зории бачагон гӯё боми мактабро ба ҳаво мебардошт.

Ин ўгуру ғавро бар болои нонрезаҳое буд, ки мактабдор аз ҳалвоии ман ба бачагон баҳшиш карда буд...

Садриддин Айнӣ

Пуркунанда асосан ба воситаи исму ҷонишинҳои шахсӣ ифода мейбад. Ҳиссаҳои дигари нутқ, замоне ба вазифаи пуркунанда меоянд, ки агар мағҳуми исмӣ пайдо қунанд. **Гулӯро** аз ҳафтсолагӣ ба мактаб доданд. (Р.Ҷ.) **Дӯконро** рӯзона баста монда намешавад. (С.А.) Мо дар пеши ҷароғ **ӯро** дидем. (С.А.) Ромин **бо бобояш** бозӣ карданро дӯст медорад. Фаршед ҳамеша **ба қалонсолон** салом медиҳад. Аҳдия **даҳро** пур кард. Отифа **хонданро** дӯст медорад.

6. Матиро хонед ва ба мазмуни он диққат дихед. Гӯед, ки ҷаро дар ҷумлаи сеюм якчанд пуркунанда истифода шудааст.

Мехнати даст ва меҳнати тафаккур ин ду чиз тамоми ҳаёти эҷодии пайравро фаро мегирифт. Ӯ байтеро ба охир нарасонида, ба дарёи фикр гӯтавар мешуд. Соатҳо ҳомӯш мегашт, баъзан мисраero борҳо тақрор менамуд, гаштаву баргашта оҳангӣ калимаҳоро месанҷид, ҷои онҳоро тағийир медод, ҷилваи онҳоро гӯё ба пеши назар меовард ва ба чӣ гуна садо додани онҳо гӯё гӯш

мениҳод, гүё лаззати ҳар як калимаро чашида медин, рангу тобиши онҳоро муоина мекард. Шиносой ва дўстӣ бо Пайрав барои ман дар муддати тамоми ҳаётам як мактаби омӯзиши маҳорати шоири гардид.

Муҳиддин Аминзода

Савол ва супориши

1. Пуркунандаҳои матнро нависед.
2. «Лаззати ҳар калимаро чашидан» чӣ маъно дорад?
3. Борҳо такрор кардану санҷидани калимаҳо чӣ аҳамият дорад?
4. Дар навиштору гуфтор ин тартибро риоя мекунед? Чаро?

18. Пуркунандаи бевосита ва бавосита

1. Ҷумлаҳои ҳар ду сутунро бодиқкат хонда, ба яқдигар муқоиса кунед. Чаро пуркунандаҳои сутуни дуюм пасоянди «ро» доранду сутуни якум не. Мулоҳизаатонро гӯед.

- | | |
|--|--|
| 1.Иброҳим аз телевизион фильм тамошо кард.
2. Рӯзи таваллудам рафиқонам ба ман китоб тӯхфа карданд.
3. Ошпаз пиёз реза кард. | 1.Иброҳим аз телевизион «Чапаев»-ро тамошо кард.
2. Рӯзи таваллудам рафиқонам ба ман «Тобистон»-ро тӯхфа карданд.
3. Ошпаз пиёзро реза кард. |
|--|--|

2. Зарбулмасалҳоро хонед ва шарҳ дижед. Бо қадом пешоянҳо таркиби ёфтани пуркунандаҳоро гӯед ва андешаатонро дар бораи вазифаи пешоянҳо баён кунед.

1. Аз дўст як ишорат, аз мо ба сар давидан.
2. Бе меҳнат роҳат мусассар намешавад.
3. Ба ҳикмат ҳалли ҳар мушкил тавон кард.
4. Бо ҳалво гуфтан даҳон ширин намешавад.

Пуркунанда ду хел мешавад: бевосита ва бавосита.

Пуркунандаи бевосита предметеро ифода мекунад, ки амали феъли гузаранда ба он равона шудааст. Пуркунандаи бавосита ду шакли ифода дорад:

а) бо пасоянди – ро: **Ахмадро** дидам. **Хатро** хондам.
(Дар ин шакл пуркунанда ба саволҳои киро?, чиро?
ҷавоб мешавад. Киро? – Ахмадро, Чиро? – хатро);

б) бе пасоянд: Вай **мактуб** хонд. Ман **ҳоҳар** дорам.
(Дар ин шакл пуркунанда ба саволҳои **ҷӣ?** ва **қӣ?** ҷавоб
мешавад. **Ҕӣ хонд?** – мактуб. **Қӣ дорам?** – ҳоҳар).

Бо пасоянди – **ро** ва бе он омадани пуркунандаи бевосита ба маълум будан ва ё ба маънои умумӣ истифода шудани пуркунанда вобаста аст: Ман **ҳатро** хондам.
Дар ин чумла дар бораи **ҳати муайян** сухан меравад, ки пуркунанда ҳатман пасоянди – ро мегирад.

Вале дар чумлаи «Ман **ҳат** хондам» умуман гап дар бораи хондани мактуб меравад. Дар сурати муайян на будани ҳат пуркунанда бе пасоянд дар паҳлӯи ҳабар меояд. Ҳамин ки аз паҳлӯи ҳабар дур рафт, ҳатман пасоянд мегирад.

3. Матнро хонед ва мазмуни онро муҳтасар нависед. Сипас пуркунандаҳои бевоситаро аз матн ва навиштаи худ ёбед ва ба ҳар қадом савол гузоред.

Подшоҳро нард боҳтану шатранҷ боҳтан ва май ҳӯрдану гӯй задан ва шикор кардан пайваста набояд, зеро ки ӯро аз корҳо боздорад. Ҳар кореро вақтест. Чун вақт набошад, суд зиён гардаду шодӣ ғам шавад. Аммо ҳусравони пешин рӯзро ба ҷаҳор қисмат кардандӣ: як баҳра эзидро парастидандӣ ва тоат кардандӣ, як баҳра андар подшоҳиву мулки хеш назар кардандӣ ва мазлумонро дод бидодандӣ ва доноёну хирадмандон тадбир кардандӣ ва фармонҳо додандиву номаҳо навиштандӣ ва расулон фиристодандӣ. Ва баҳраи севум аз ҳӯрдану ҳуфтан ва аз ин ҷаҳон баҳра баргирифтан дар шодию ҳуррамӣ будандӣ. Ва баҳраи ҷаҳорум ба шикору ҷавгон задан ва он чи бад-ин монад машғул гаштандӣ.

Баҳроми Гӯр рӯзгори хеш ба ду ним кардӣ: як ними рӯз кори мардумон гузоридӣ ва як ними рӯз биосудӣ ва андар ҳама подшоҳии ӯ касе рӯзи тамом кор накардӣ.

Нұшервони одил фармуда буд, то бар баландай рафтандай ва аз хонахое, ки дуд барнаомадай, бипур-сидандай, ки чай будааст. Агар андар ғаме будандай, он аз әшон баргирифти.

Ва набояд, ки ҳеч подшохе раво дорад, ки омилони вай аз раият чизе ба ноҳақ биситонанд.

Мұхаммад Газолі

Лұғат

дод додан – адолат кардан, шафқат намудан
расулон – қосидон, фиристода
омилон – ҳокимон, намояндагон, вакилон, андозигирон

Савол ва супориш

1. Кадом номро ба матн мұвоғиқ медонед? Чаро?
2. Ба тақсимоти вақт розиед? Шумо мебудед, вақтро чай тавр истифода мебурдед?
3. **Машғұл гаштандай** ва ба ин монанд ифодаҳоро дар забони имрұза чай гуна баён мекунанд?
4. Матнро нависед, мубтадою хабар ва пуркунандаҳои бевоситаро ишорат кунед.

Тирамоҳ. Санглох шудгор шуд. Боз як раҳ ронда, гандуми тирамоҳи мекорем, vale тухмай ба замин наафтида, Мұхаммадиро ба chanг даъват карданд... Ман бояд шабу rӯz кор кунам. Ҳамин тавр ҳам мешуд. Ман трактор мерондам. Пирамарде тухм мепошид, як чуфт барзагов мола мекард. Села-села кабұтарон дон мечиданд. Қаровул кабұтаронро «хой-хой» гуфта пеш мекард...

Сорбон

Савол ва супориш

1. Дар чумлаи дуюм **санглох** кадом аъзои чумла аст?
2. **Боз як раҳ**, яъне чай?
3. Чумлаи охирин содаи тафсилай ё хуллас?

5. Чумлаҳое тартиб диҳед, ки калима ва ифодаҳои зерин дар онҳо ба вазифаи пуркунандаи бевосита оянд. Бо қадом ҳиссаҳои нутқ ифода шудани пуркунандаи бевоситаро шарҳ диҳед:

Худ, Аҳмад, боғбон, хондан, даҳ.

6. Чумлаҳоро нависед ва дар зери мубтадою ҳабар ҳат қашед. Ба шакли пуркунандаҳои дар аввали чумлаи 4-5 омада диққат диҳед.

1. Файзи пагоҳӣ ба даштрӯя зебоӣ бахшид. (Ф.Н.)

2. Дониш талабу бузургӣ омӯз. (Низомӣ)

3. Барои дӯстон ҷонро фидо кун,

Валекин дӯст аз душман чудо кун. (Ҷомӣ)

4. Оқилеро пурсиданд, ки некбаҳт кисту бадбаҳтӣ чист? (Саъдӣ).

5. Занро ном Зебӣ буд. (Ҳ.Қ.)

6. Пой мору шири мурғу нони мулло қас надид. (Зарб.)

7. Чумлаҳои ҳар ду сутунро бо риояи оҳанг ҳонед ва мубтадою пуркунандаи онҳоро ёфта, савол гузоред.

- | | |
|---|--|
| 1. Хабарро Ҳусрав навишт.
2. Котиб қарорро ҳонд.
3. Талабагон вазифаро ичро карданд.
4. Одамон меваҳоро ғун доштанд. | 1. Ҳусрав хабарро на-
вишт.
2. Қарор ҳонда шуд.
3. Вазифа аз тарафи та-
лабагон ичро карда шуд.
4. Меваҳо ғундошта шуд. |
|---|--|

Пуркунандаи бавосита предметеро нишон медиҳад, ки таъсиру амалиёти ҳабари чумла ба он бо воситаҳои гуногун мегузарад.

Пуркунандаҳои бавосита бо исм, ҷонишину масдар ва бо ёрии пешоянҷо ифода меёбад. Ин пуркунандаҳо барои он бавосита ном доранд, ки онҳо таркибан аз қалимаи мустақил бо пешоянҷ ва баъзан пасоянҷ ташкил меёбанд (аз вай, бо қалам, ба хондан, аз Аҳмад).

Пуркунандай бавосита ҳамроҳӣ, воситай ичро, сарчашмаи амал ва ғайраро мефаҳмонад:

I. 1. Мо ин хабарро **аз одамон** фаҳмидем. 2. Сардор **аз кору бори** коргарон нақл мекард.

II. 1. **Ба** ў меҳонд дарси навҷавонӣ. (М.Т.) 2. Ҳайдар ба **ҳикояти** худ давом намуд. (С.А.) 3. Мо **ба ёрӣ додан** ҳозире. (С.А.) 4. Ҳуди ў **ба ҳатнависӣ** машғул шуд. (С.А.)

III. 1. Умрихола, Юнусбобо **бо Сафар** хушбошӣ карданд. (Ф.Н.) 2. Абӯалӣ боз **бо танбӯр** нағмаи шӯҳеро мевозад. (С.У.)

IV. 1. **Бе коргарон** ҷаҳони ободон нест. (А.Л.) 2. Нест ба кас **бе ту** нишоти ҳаёт, **Бе ту** набошад ба ҳалоиқ нишот. (М.Т.)

8. Ҷумлаҳоро нависед ва пуркунандажои бавоситаро ёфта, ба зерашон ҳат кашед. Пешояндҳои онро шарҳ дидҳед.

1. Ман барои бо муаллимам Азиз Карим ҳайрухуш кардан ба шӯъбай маориф даромадам. (С.У.)

2. Бо некон нек бошу бо бадон бад. (Зарб.)

3. Нигоҳ кардам, ки аз нӯҳ понздаҳ дақиқа гузаштаст. (Ч.И.)

4. Пӯлод ҳам ба рафтани розӣ шуд. (Р.Ч.)

5. Ҳакимеро пурсиданд: Аз саховату шуҷоат қадом бехтар аст? (Саъдӣ)

6. Ҳушкамонанд, шӯҳ, густоҳанд, Ҳамдигарро дугонаҳои Садаф. (М.Т.)

9. Ҷумлаҳоро хонед ва ба ҳам муқоиса кунед. Гӯед, ки ҳабарҳо дар муайян соҳтани аъзоҳои ишорашида чӣ нақш доранд.

1. Ба як кас кор доштам, набудааст, **ба пахтаний** рафтааст. (Ч.И.)

2. Вай онҳоро ҳар гоҳ агар **ба меҳмонӣ** ё **ба тӯй** равад, мепӯшид. (С.У.)

3. Коргарзанони қӯдак-

1. Онҳо имрӯз **ба пахтаний** хоҷагӣ ёрӣ мерасонанд.

2. Дехаи Соктаре **аз деҳаи Маҳаллаи Боло** бехтар менамуд. (С.А.)

3. Дар сари дастурҳон па-

дор ба кори сахро мера- ванд. (А.Д.)	дару духтар аз мактаб , аз ину аз он гап зада мени- шастанд. (Ч.И.)
---	--

10. Порчай манзууро хонед ва байтҳоро як-як маънидод кунед. Сипас пуркунандаҳои бавосита ва бевоситай дар матн бударо на-
висед.

Ба коре даст зан, к-арзад ба ранҷе,
Ба гил кандан на ҳар кас ёфт ғанҷе.
Чу дар ҳар пеша некиву бадӣ ҳаст,
Бияндеш, он гаҳ андар пеша зан даст.
Магир аз ҳештан бар даст коре,
Ки марқаб раҳ надонад бесаворе.
Чу дил ҳоҳӣ ба музде шод кардан,
Бибояд хидмати устод кардан.
Чу гирӣ теша беустод лозум,
Ки дастат чӯб гардад, чӯб ҳезум.
Гулобе к-ояд аз гулҳои ҳудрӯй,
На дархӯрди дили мардум дихад бӯй.
Бигир оини роҳи некмардон,
Инон аз роҳи бадмардон бигардон!
Касе, к-ӯ дар паи ғӯлон занад гом,
Кунад реги биёбон ҳунаш ошом.
Раҳе рав, к-аш басе пай ҳаст бар чой,
Ба ҳар раҳна машав чун мори бепой...

Хусрави Дехлавӣ

Савол ва супориш

1. Ба фармудаи байтҳо розиед ё на? Чаро?
2. Гули ҳудрӯй ба шахси тарбиянадида чӣ муносибат дорад?
3. Чаро бе устод ба коре набояд даст зад? Ҳақиқати онро дар зиндагӣ пай бурдаед ё не?

11. Ҷумлаҳоро нависед ва пуркунандаҳои ишора шударо аз ҷиҳати таркиб муайян созед.

1. Акнун суханро **ба муаллим** медиҳем. (Ч.И.)
2. **Бо каландча** он заминро се бор каландгардон кардам. (С.А.)
3. Вай ду бор **ба Ифтихорномаи Шӯрои Олии**

Тоҷикистон мукофотонида шуд. 4. Ҳалим **бо ду-се бачаи** дигар ба назди ман омада, қаламро пурсид. (С.У.) 5. Фарроши мадраса **ба шуста пок кардани дари** ҳӯҷраи ўсаргардон аст. (С.А.) 6. Фозилҷон дар бораи Рашидов **хикояро сар кард.** (Ч.И.) 7. **Ба дари хонаи Зебуннисо расиданашонро** надониста монданд. (Ҳ.К.)

Пуркунанда аз ҷиҳати таркиб ба ду навъ: сода ва таркибӣ чудо мешавад.

Пуркунандай сода бо як қалима ва ё як қалимаю пешоянд ифода мейёбад: Насими баҳор **байракро** ҷилва медод. (Ф.Н.) **Шайҳро** ҳунар нест, ҳонақоҳ танг аст. ўба **одам** монандӣ дошт.

Пуркунандай таркибӣ бо ибораҳои рехтаю масдарӣ ва таркибҳо ифода мейёбад: Гоҳо вай бо ҳамроҳии **як нафар-ду нафар шогирдони** ҳуд меомад. (С.У.) Ман **бапор нағирифтани корамро** ба Солеҳ ҳабар додам. (С.У.)

12. Ҳикояро хонед ва маънояшро шарҳ дигед. Сипас матнро нависед.

Султон Маҳмуд пири заифро дид, ки пушторае хор мекашад. Бар ўраҳмаш омад. Гуфт:

– Эй пир, ду-се динор зар меҳоҳӣ ё дарозгӯше, ё ду-се гӯсфанд, ё бое, ки ба ту бидиҳам, то (ки) аз ин заҳмат ҳалосӣ ёбӣ?

Пир гуфт:

– Зар бидех, то (ки) дар миён бандам ва бар дарозгӯше бинишинам ва гӯсфандон дар пеш гирам ва ба боғ биравам ва ба давлати ту дар боқии умр он ҷо биёсоям.

Султонро ҳуш омад ва фармуд чунон карданд.

Убайди Зоконӣ

Савол ва супориши

1. **Дарозгӯш** аз ҷиҳати таркиб чӣ гуна қалима аст ва чӣ дар на-зар дошта шудааст?
2. Дар матн қадом навъи пуркунанда бештар аст? Чаро?
3. **Султонро** пуркунандай бавосита ё бевосита?
4. Чаро гуфтаи пир писанд омад?

13. Җумлаҳоро хонед ва шарҳ диҳед, ки пуркунандаҳои бавосита бо ҷӣ ифода шудаанд.
1. Иброҳим аз мардуми он ҷо губсар талаб кард, на-додандаш. (С.А.)
 2. Падар мегӯядат, ки нек фарзанд, Ман аз ту сад ҳазорон бор хурсанд. (М.Т.)
 3. Ё касе гуфтат, ки дар Ҳиндустон, Ризқи инсон аст чун оби равон. (М.Т.)
 4. Мегуфт фасонаҳои гармаш, Чандон ки чун мум кард нармаш. (Низомӣ)
14. Җумлаҳоро нависед ва муайян кунед, ки пуркунандаҳои ишора-шуда ба қадом саволҳо ҷавоб мешаванд. Гӯед, ки воситаҳои ифодаашон қадом пешояндҳоянд?
1. **Дар ин бора** фикри рафиқонро шунида, бояд маҷлис ба қарор ояд. (С.А.)
 2. Пӯлод ба ӯ **оид ба маводи семинар** саволҳо дода, ҷавобҳои муҳтасару саҳех гирифт.
 3. Аҷаб бой асту зебо қӯҳсорат,
Пур **аз дур** қӯҳсори обшорат. (А.Д.)
 4. Чойчӯшро **бо оби сард** пур карда, боз бар сари гул-хан овехт. (С.А.)
15. Ҳикояро хонед ва гӯед, ки ҳикмати он дар чист? Пуркунандаҳои онро ёбед ва қадом навъ буданашонро шарҳ диҳед.

Кабӯтарро гуфтанд:

- Чун аст, ки ту ду бача беш барнаёри ва чун мурғи хонагӣ бар бештар аз он қудрат надорӣ?

Гуфт:

- Бачаи кабӯтар ғизо аз ҳавсалай модару падар меҳӯрад ва ҷӯжай мурғи хонагӣ аз мазбала бар ҳар роҳгузар. Аз як ҳавсалай ғизои ду бача беш натвон дод ва аз ним мазбала дари рӯзии ҳазор ҷӯжа тавон кушод.

Китъа:

Хоҳӣ, ки шавӣ ҳалолрӯзӣ,
Ҳамхона макун аёли бисёр.

Донӣ, ки дар ин сарочаи танг,
Ҳосил нашавад ҳалоли бисёр!

Абдурраҳмони Ҷомӣ
Луғат

мазбала – пасафкандаҳо
ҳавсала – чинадон, ҷигирдони мурғ, меъдаи парандагон
аёл (иёл) – оила, хонавода, зану фарзанд
сароча – хонаи хурд (киноятан дунё)

Савол ва супориш

1. Хулосаatonро муҳтасар нависед.
 2. Мазмуни хикоя ба шароити имрӯза чӣ қаробат дорад?
 3. Ба ин фикр розиед ё на? Чаро?
16. Ҷумлаҳоро нависед ва пуркунандаҳоро муайян кунед ва ҷои онҳоро шарҳ дидҳед.

1. Ҳалқҳо амниятро меҳоҳанд. 2. Ман ордро ба хона овардам. (С.У.) 3. Гулрӯро аз ҳафтсолагӣ ба мактаб до-данд. (Р.Ҷ.) 4. Зан дастархон андохта, нонҳои гарм ниҳод. (С.У.) 5. Обро дида мӯза қаш, ҳаворо дида ғӯза. (Зарб.) 6. Мо аз сабзавот, мева, ҳарбузаю тарбуз ҳеч камий надоштем. (С.У.) 7. Ба бобоям ин таклиф маъқул афтодааст. (С.А.) 8. Аз гург касе сухан нашунидааст, Аз бед касе мева начидааст. (Зарб.)
17. Матнро хонед ва пуркунандаҳоро ёбед ва савол гузошта, қадом навъ буданашро шарҳ дидҳед.

Чингизиён қувваи одамӣ ва вазни сангро ба ҳисоб нагирифта, ҳар як санги қалонро ба пушти ҳар асир, ки рост ояд, мегузоштанд. Ӯ маҷбур буд, ки он сангро ба як бардоштан аз кӯҳ то канори об, ки бист километр зиёдтар масофа дошт, расонад. Саворони муғул бо шамшерҳои аз ғилофкашида гурӯҳҳои сангкашононро мөронданд ва ҳар асире, ки дар санг бардоштан ва роҳ рафтан сустӣ кунад, ё аз гуруsnагӣ ва беморӣ аз пой монад, дар ҳамон ҷо қушта партофта мешуд. Дар ин шароит ҳар рӯз садҳо асирон аз сафи кор мебаромада

бошанд ҳам, чингизиён ҷои онҳоро бо асирони наве, ки Ҷүчӣ мефиристод, пур карда, корро давом мекунонданд.

Асирон сангҳоро ба лаби дарё оварда хирман мекарданд ва муғулон онҳоро дар об рехта, барои худ роҳи хушкӣ месоҳтанд. Аммо дар соҳтани як газ роҳи хушкӣ сари чандин муғул ба бод ва танааш ба об рафт: темурмаликиён бо ҳуҷумҳои пайдарпай сари сангрезони муғулро ба ҷои сангпораҳо дар об мерехтанд ва шабона ҳам шабиҳун зада, роҳи соҳташударо вайрон ва ӯрдugoҳи муғулонро парешон мекарданд.

Садриддин Айнӣ

Савол ва супориш

1. Сабаби чунин бераҳмии муғулонро дар чӣ мебинед?
2. Чаро асирон гирифтори чунин бераҳмиҳо буданд?
3. Оқибати ҳар гуна зулм ба чӣ меанҷомад?
4. Ҳуқуқи он асирон бо асирони замони кунунӣ қобили муқоиса ҳаст ё неё?

19. Ҳол ва хелҳои он

1. Ба калимаю ибораҳои ишорашуда саволҳои мувофиқ гузоред ва чиро ифода кардани онҳоро шарҳ дихед.

Намуна: чавгонбозӣ дар Помир (дар қучо? макон) шӯҳрати калон дошт.

Дар рӯзҳои ид (...) калонсолон **аспакӣ** (...) чавгонбозӣ мекарданд. Барои **чавгонбозӣ** (...) **аз ноҳияҳои дур** (...) саворон меомаданд. Тамошои манзараи чавгонбозӣ **хеле** (...) ачиб буд. Тамошобинон **аз хурсандӣ** (...) ба бозингарони моҳир таҳсин мегуфтанд.

(кай?, аз қучо?, чӣ андоза?, чӣ тарз?, барои чӣ?, аз чӣ сабаб?).

Аъзои пайрави чумла, ки тарз, замон, макон, сабабу мақсад ва ҳолатҳои дигари воқеъ шудани амалро мефаҳмонад, ҳол номида мешавад. Ҳол асосан хабар ва дигар аъзоҳои ҷумларо шарҳ дода, ба саволҳои **чӣ тавр?**,

кай?, дар кучо?, аз кучо?, то кучо?, чаро?, аз чӣ сабаб?, бо чӣ мақсад?, барои чӣ? ва гайра ҷавоб мешавад.

Дар ҷумла зарф, сифат, исм, ҷонишин, сифати феълӣ, феъли ҳол, масдар ва ибораҳои гуногун ба вазифаи ҳол омада метавонанд. Ҳол мувофиқи маъно ва муносибаташ бо ҳабар асосан ба ҳелҳои зерин ҷудо мешавад: замон, макон, миқдору дараҷа, тарз, монандӣ, сабаб, мақсад, шарт ва хилоф.

2. Порчай манзумро ҳонед ва ба ифодаҳои ишорашуда саволҳои мувофиқ гузошта, қадом навъи ҳол буданашро шарҳ дигед.

Дар яке аз деҳоти қӯҳистон
Марди пире намудааст макон.
Чехрааш тоза мисли рӯи баҳор,
Соф чун оби ҷашмаи қӯҳсор.
Хотираш шоду ҳурраму ҳурсанд,
Чун дили мардуми саодатманд.
Мисли фӯлоди пухта саҳт танаш,
Рафта озори дард аз баданаш.
Сар-сари қӯҳ меравад озод,
Мечаҳад **мисли охуи навзод.**

Mирзо Турсунзода

Ҳоли замон

Ҳоли замон кай ва дар қадом вақт воқеъ шудани амалу ҳолатро фаҳмонида, ба саволҳои **кай?, қадом вақт?, аз кай?, то кай?** ва гайра ҷавоб мешавад.

Ҳоли замон бо зарфи замон, исм, феъли ҳол ва масдар ифода меёбад. **Пештар** лампа ва равғани онро ман медодам. (С.А.) **Тобистон** рӯзамон бо мевачинӣ мегузашт. (Ф.М.) Иморат **ба тозагӣ** бино ёфта будааст. (Ф.Н.) Барф ду **рӯз боз** меборид. (С.А.) Ахоронамак **то рафтанаш** бо ҳама ҳазлу мutoиба мекард. (Ф.М.)

1. Калима ва ибораҳои зеринро истифода бурда, ҷумлаҳо тартиб дихед.

Шаб, имсол, имрӯз, ҳанӯз, омадан замон, рӯзи гузашта, дар як шабонарӯз, бо як ҷашм задан, баробари дидани ў, аз пагоҳ то бегоҳ.

2. Матнро хонед, ҳоли замонро муайян созед ва шарҳ дихед, ки бо қадом ҳиссаҳои нутқ ифода шудаанд.

Мулло Ниёзи мударрис аз ҷорбоги Кӯлба пас аз се рӯз баргашт. Он рӯз ҳаво қушод, офтоби аввали навбаҳор ба болои шаҳр нурҳои заррин ва форами ҳудро бедарег мепошид. Дараҳтҳо муғча қушода буданд, дар гулзорҳо сабза пайдо шуда буд. Лекин ҳанӯз гулҳои рангоронги дараҳтон ва муғчаҳои хушбӯи гулзорҳо нашукуфта буданд. Аввалин муждарасони баҳор – фароштурукҳо ва лайлакҳо пайдо шуда буданд. Бачаҳо дар кӯчаҳо суруди «Лайлак омадааст»-ро меҳонданд.

Ҷалол Икромӣ

3. Матнро хонед ва ҳолҳои замонро аниқ созед ва гӯед, ки қадом аъзои ҷумларо шарҳ медиҳанд.

Рӯзи дуюми ба Душанбе омадани Юсуф—ас-сибой зиёфат оростанд устод. Азбаски моҳи рамазон буд ва Юсуф-ас-сибой марди рӯзадор, қариби фаро расидани шом хон қушоданд. Даъватшудагон, ҷанд нафар аз удаво ва уламо низ ҳангоми шом ба ҷои зиёфат расиданд.

Рӯз ба бегоҳ овардааст, аммо то рӯзакушӣ ҳанӯз вақт ҳаст. Бинобар ин устод ҳамроҳи меҳмони мӯҳтарам ба тамошои саробӯстони пури гули сиёҳ ва долу дараҳт баромаданд. Онҳо аз пайраҳаи мумфарш қадам мезаданду вақт мегузаронданд. Юсуф-ас-сибой мегуфт, ки дар садаи бист роҳҳои дур кӯтоҳ шудаанд, дигар роҳи дарозу кӯтоҳ нест, барои сафар ҳавсала лозим асту бас.

– Дина ман дар Қоҳира сайр доштам, имрӯз дар Душанбе гашт мекунам, ҳол он ки дар ин миёна як дунё масофа ҳаст. Бубин, Мирзои азиз, замон чӣ сон пеш ме-

равад ва бигӯ, то кучо хоҳад рафт? Ману ту шоҳиди боз чӣ гуна пешрафт хоҳем шуд.

Устод Мирзо Турсунзода ҳикоя карданд, ки ҳамагӣ бист-бисту панҷ сол пеш кас тавассути тайёра аз Душанбе ба Москав дар давоми як ҳафта рафта метавонист. Ба воситаи қатора ҳафтаҳо даркор буд. Ҳоло чӣ? Чор сӯат кифоя мекунад. Чӣ тафовуте ва аз кучост то ба кучо.

Убайди Раҷаб

Савол ва супориш

1. Замон чӣ сон пеш мераад? Оё шумо пай бурдаед, ки дар як муддати кӯтоҳ чӣ тафйирот рух дода?
2. Ин ҳама аз қудрату пешравии чӣ аст?
3. Барои ҳар чӣ бештари рушди ҷомеа чӣ бояд кард?
4. Дар мавзӯи «Тафовут аз кучост то ба кучо» иншое нависед ва муҳтасар нерӯи илмро дар он баён кунед.
4. Байтҳоро хонда, маънидод кунед, сипас ҳолҳои замонро муайян созед ва нависед.

Устухонам гашта саҳт аз қӯдакӣ бо шири ту,
Растам озод андар ин оғӯши оламгири ту.

A.Деҳотӣ

Ҳӯи бад бар табиате, ки нишаст,
Наравад то ба вақти марг аз даст.

Саъдии Шерозӣ

Ду чиз тираи ақл аст: дам фурӯ бастан,
Ба вақти гуфтани гуфтани ба вақти хомӯшӣ.

Саъдии Шерозӣ

Пеш аз ману ту лайлу наҳоре будаст,
Гарданда фалак бар сари коре будаст.

Умарӣ Ҳайём

Пас аз боридани борони найсон,
Чӣ зебоянд дашту қӯҳсорон.

M.Турсунзода

Савол ва супориш

1. Оид ба байти дуюм мулоҳизаатонро баён кунед.
2. Байти сеюмро чӣ тавр мефаҳмедин? Андешаи шумо?

3. Чаро дар байти охир пас аз мисраи аввал вергул гузошта на- шудааст? Байтро ба наср баргардонед.

Холи макон

1. Порчаҳои манзууро хонда гӯед, ки муассирияти онро чӣ таъмин кардааст.

Ба ёдам ҳаст даврони амирӣ.
Ҳисори қӯҳна – маъвои асириӣ.
Дар он ҷо дasti хунин буд боло,
Фалак мекард аз ин даст парво...
Дар он ҷо одамон бозор диданд,
Дар он бозор банду дор диданд.
Дар он ҷо қалъаи ҳокимнишин буд,
Замин ҳам аз фишори он ғамин буд.

Дар ҳамин ҷо ман ба дунё омадам,
Дар ҳамин ҷо ҷашмбино омадам.
Дар ҳамин ҷо ёфтам авҷу камол,
Дар ҳамин ҷо зиндагии безавол.
Дар ҳамин ҷо шуд садои ман баланд,
Дар ҳамин ҷо дӯстро гаштам писанд.

Мирзо Турсунзода

Холи макон ҷой, макон, сӯй ва ибтидою интиҳои амалу ҳолатро фаҳмонида, ба саволҳои **куҷо?**, **дар қуҷо?**, **ба қуҷо?**, **аз қуҷо?** ва ғайра ҷавоб мешавад. Ҳоли макон бо исм ва ибораҳои исмӣ ифода меёбад: Каримов вақти сахар **ба саҳро** равон шуд. (С.У.) Шодӣ бузбозиро партофта, **ба пеши модараши** давид. (С.А.)

2. Ҷумлаҳо тартиб дижед, ки қалимаҳои зерин бо ёрии пешояндҳои дар, аз, то ва ба – ба вазифаи ҳоли макон оянд.

Деха, дашт, саҳро, мактаб, хона, шаҳр, боғ, токзор, боғ, гулгашт.

3. Матнро хонед ва аниқ созед, ки дар бораи чӣ сухан меравад. Сипас, ҳолҳои маконро ёбед ва нависед.

Мо ба роҳ даромадем. Аммо падарам бо роҳи омада-гиамон ба тарафи деха нарафта аз болои рӯде, ки сар то сар пур аз рег шуда буд, роҳро пеш гирифт.

Мо ба дехаи Болои Рӯд расида дидем, ки дар он чо ба ҷои он дехаи ободе, ки то дирӯз буд, як ҳаробазори ваҳшатоваре пайдо шудааст. Ҳама ҳавлиҳои ин деха аз рег пур буд ва гӯши боми баъзе хонаҳо ҷо-ҷо намоён мегардид. Занон, духтарон ва бачагон тӯб-тӯб шуда бар рӯи ҳомаҳои рег ва дар ҳавои кушода менишастанд, дар пеши ин тӯдаҳои одамони бехонумонгардида парча-палосҳо, кӯрпа – болиштҳо ва дегу табақҳо ҳам мена-муданд.

Садриддин Айнӣ

4. Матнро хонед, хулосаатонро бо ду ҷумла навишта, онҳоро хаттӣ таҳлил кунед.

Ривоятест, ки Носири Ҳусрав рӯзе аз дехаи Порши-нев гузашта истода мебинад, ки мусоғирон дар сари роҳ нишаста даст ба сӯи осмон бардошта, «Эй Ҳудо, аз ташнагӣ сӯхтем!» мегӯянд. Носир ба ҳоли онҳо меҳандад ва таънаомез мегӯяд: – эй шумо, бехабарон, магар намедонед, ки дасту пою ақлу ҷашм ва гӯш барои чист? Барои он ки беминнат роҳ равед, шунавед, фикр кунед, бинед ва ҳар чӣ ҳоҳед, ба даст оред...

Инро гуфта бо белчааш заминро кандан мегирад. Баноҳост аз қаъри замин оби ҷашма фаввора зада мебаро-яд ва ҷорӣ мешавад.

Барои ҳамин ҳам ҷашма асрҳо боз ба номи ҷашмаи «Пири Шоҳ Носири Ҳусрав» машҳур аст.

Мирсаид Миршакар

5. Матнро бодиққат хонед ва ҷоеро муҳтасар тасвир кунед. Гӯед, ки ҳолҳои макон бо қадом ҳиссаҳои нутқ ифода шудаанд.

Аз Миср чун ба ҷониби машриқ раванд, ба дарёи Қулзум расанд ва Қулзум шаҳрест бар канори дарё, ки

аз Миср то он чо сī фарсанг аст. Ва ин дарё шохест аз дарёи мухит, ки аз Адан шикофта сūи шимол равад ва чун ба Қулзум расад, мулоқӣ шавад ва гусаста. Ва гӯянд, арзи ин Халиҷ дувист фарсанг аст. Миёни Халиҷ ва Миср кӯҳ ва биёбон аст, ки дар он ҳеч обу набот нест ва ҳар кӣ аз Миср ба Макка хоҳад шуд, сūи машриқ бояд шудан. Чун ба Қулзум расад, ду роҳ бошад: яке бар хушкӣ ва яке бар об.

Носири Хусрав

6. Ҷумлаҳоро хонед ва муқоиса кунед. Чаро калимаю ибораҳои ишорашуда дар сутуни якум пуркунандаю дар дуюмӣ ҳол?

Аз дурии роҳ парво накунед.	Аз дурии роҳ дар вакти муайяншуда омада натавонистем.
Аз хунукӣ гармӣ беҳтар аст.	Аз хунукӣ дасту пояш меларзид.

Ҳоли миқдору дараҷа

1. Ҷумлаҳоро хонед ва ба ифодаҳои ишорашуда диққат дихед.
Аниқ созед, ки онҳо қадом ҷиҳати амалу ҳолатро шарҳ медиҳанд.

- Раис аз ин кор **хеле** хурсанд шуд. (Ф.М.)
- Қобилияти Биной дар қасби илму дониш **бағоят** зиёда будааст. (А.Мирзоев)
- Падарам ўро **аз ҳад** зиёд дӯст медорад. (П.Т.)
- Борон ду **моҳи тамом** пайваста хуб борид. (С.А.)
- Аз **ҳама зиёдтар** моро тангии ҷой азоб медод. (С.У.)
- Табиати мамлакати мо **ба ҳадде** зебо шудааст, ки қас аз тамошои он ҷашм қанда наметавонад. (А.Д.)

Ҳоли миқдору дараҷа ба ҳам монанд буда, баъзан як калима ба вазифаи ин ҳар ду навъи ҳол меояд. Ҳоли миқдор тобиши замону макон дошта, миқдори предметро таъин мекунад. Ҳоли дараҷа одатан хабарҳоеро

шарҳ медиҳад, ки бо сифат ифода шудаанд. Ҳоли миқдору дараҷа ба саволҳои чӣ қадар?, чӣ дараҷа?, чӣ андоза?, чанд?, ба чӣ андоза? ва ғайра ҷавоб мешавад.

2. Ба ҷои нуқтаҳо ҳоли миқдору дараҷаи мувофиқро гузашта, ҷумлаҳоро нависед. Ба онҳо савол гузашта, ба эзоҳи чӣ омада-ну бо қадом ҳиссаи нутқ ифода шудани ҳоли миқдору дараҷаро шарҳ дидҳед.

1. Султонро сухани ў ... хуш омад. (М.А.) 2. Рустам мактабашро ... мешиносад. (П.Т.) 3. Руҳи тобони офтоб ... аз соя баромад. (С.У.) 4. Раванда дар ... ба пеши аспи худ расид. (С.А.) 5. Дида рӯзи сиёҳи ҳиндуро, Сӯхтам ман ниҳон ... (М.Т.) 6. Зиндагии Раҳими қанд ... танг буд. (С.А.) 7. Ҳаво ҳам ... хунук шуд. (Ч.И.) 8. Одина ... дар завод кор кард. (С.А.)

(нағз, бағоят, панҷ дақиқа, сар то по, кам-кам, аз ҳад зиёд, се соли пурра, хеле).

Ҳоли тарз

1. Ба ҳолҳои ишорашуда савол гузоред ва гӯед, ки онҳо чиро ифода мекунанд. Баъд ба ҷои онҳо аз ҳолҳои дар қавс додашуда мувофиқашро гузашта нависед.

1. Абр **бо камоли тундӣ** аз ҷануб ба шимол медавид. (С.А.)

2. Паровоз аввал **оҳиста-оҳиста** ва баъд **тез** ба роҳ даромад.

3. Мӯи ў **мисли пахта** сап-сафед буд.

4. Пирамард **широбкорона** роҳ мерафт. (С.А.)

5. Манзараҳои дилфиреби Дарвазро **оромона тамошоқунон** пеш мерафтем. (М.М.)

(бо шиддат, суст, бо суръат, барф барин, чустучолок, бо хотири ҷамъ).

Ҳоли тарзи амал аломат, ҳолат ва тарзи ичрои амалро фаҳмонида, ба саволҳои чӣ тавр?, чӣ тарз?, чӣ тарик? ва ғайра ҷавоб мешавад.

Хар се баробар берун баромадем. (Ф.М.) **Нұфар ба тундій** лацоми аспро аз дасти Виркан рабуд. (С.У.) Ҳама касро ақли худ **бакамол** намояду фарзанд худ **бачамол**. (Саъдӣ)

Холи тарз бо ҳиссаҳои нутқи зерин ифода меёбад:

1. Бо зарф: Мардум **хайрон-хайрон** ба ӯ менигаристанд. (С.У.) Сайдакбар як китоби худро ба нӯги остинаш **олуфтаворона** гирифт. (С.А.)

2. Бо феъли ҳол: **Тамошокунон** ба лаби ҳавзи Девона-бегӣ рафтам. (С.А.) Қорӣ Ишкамба боз **фарёд кашида**, девонагӣ мекард. (С.А.)

3. Исм бо пешоянд: **Мо бо зӯру бозуи** падарам аз нав соҳиби хона шудем. (С.У.) Ман **ба воситаи тарҷумон** дарди худро ба ӯ фаҳмондам. (С.А.)

2. Аз калимаҳои дар қавсбуда истифода бурда, чумлаҳоро пурра нависед ва ҳоли тарзро шарҳ дихед.

1. Бегоҳ буду оби кӯл ... мавҷ мезад. 2. Дили мард ... ба тапиш даромад. 3. Роҳгузар ... худро аз канор гирифт. 4. Ба идораҳои рӯзнома ... мактуб меомад. 5. Шаҳрвандон ҳама ... ҳаракат мекарданд. 6. Танҳо аз асирони Тугай яке ... даст ба пушт бурд. 7. Чоку ... ба сӯи асирони Тугай нигарист. 8. Онҳо ... нон меҳӯрданд. (Бахманёр)

(саҳт-саҳт, тарсон, саҳт-саҳт, пасрӯ, даста-даста, бо тааҷҷуб, ҳомӯш, фарёдкунон).

3. Матнро бодиққат хонед ва гӯед, ки фикри асосӣ дар қадом чумла баён шудааст.

Абӯалӣ андешамандона роҳ рафта, ба ҷои аввалии худ омада нишастан ва дастнависро як сӯ гузошт. Аз фикри андеша фориг шуда, сар бардошта, ба шогирдонаш нигоҳ кард. Паст-паст, гӯё худ ба худ, вале бурро-бурро сухан меронд:

– Шумо давои наве таҳия кунед, хоҳ олами ситораҳо-ро тадқиқ кунед, хоҳ ба ҳалли масъалаҳои ҷабр машғул шавед. Бояд хуб бидонед, ки ягонаед. Дар тамоми ҷаҳон шумо ягонаед. Дар Рум, Юнон ва Андалиси дур китобҳо сӯзонда шудаанд ва дар байни ҳаробаҳо мӯҷоҳидони мутаассиби Исо сайругашт доранд. Дар Искандария ва Димишқ илму донишро мӯҷоҳидони ҳаробкори ислом маҳв карданд. Фотехони ҷоҳили аҷнабӣ дар Ҳиндустон ва дар ватани ман –Бухоро машъали илму донишро ҳомӯш карданд. Ҳоло факат дар ин дӣ-ӯр, дар Хоразм, ахли дониш имкон доранд, ки ба қасби ҳуд шуғл кунанд. Пас, шумо бояд барои ҳама, барои тамоми олами башар кор кунед...

Дар ин сурат ҷаро шумо далеру бочуръат набошед?!
Сотим Улугзода

Савол ва супориши

1. Ҳолҳои тарзи амали матнро нависед.
2. Гӯед, ки ҳоли тарзи амал бештар кай мавриди истифода қарор мегирад?
3. Ҷаро китобҳоро аҷнабиҳо месӯзониданд? Ба ин амал чӣ гуна баҳо медиҳед?

4. Порчай манзумро ифоданок ҳонед ва гӯед, ки дар муассир гаштани порча қадом қалимаҳо (ҳолҳо) нақш доранд.

Рӯй дар қоидай эҳсон кун,
Зоҳиру ботини ҳуд яқсон кун.
Яқдилу яқчиҳату яқрӯ бош
В-аз дурӯёни ҷаҳон яқсӯ бош.
Аз қаҷӣ ҳезад ҳар ҷо ҳалалест,
«Ростӣ-растӣ», некӯ масалест.
Рост ҷӯ, рост нигар, рост гузин,
Рост гӯ, рост шунав, рост нишин.
Тир агар рост равад, бар ҳадаф аст
В-ар равад қаҷ, зи ҳадаф бартараф аст.

Абдураҳмони Ҷомӣ

Луғат

эҳсон – некӯйӣ, лутфу марҳамат, ато баҳшидан
яқсон – як хел, бефарқ, мусовӣ, баробар
яқрӯ – бериё, беғараз, соғдил
ҳадаф – нишона, нишонаи тир, мақсад

Савол ва супориш

1. Яқдил-ро аз чиҳати соҳт муайян кунед.
2. Зоҳир-ро шарҳ дихед.
3. Рост кадом ҳиссаи нутқ аст?

5. Байтҳоро хонед ва зарфҳои тарзи онро ёбед ва бо қадом ҳиссаҳои нутқ ифода шуданашонро шарҳ дихед.
 1. Фаровон сухан гуфт зебову нағз,
Чавонро зи дониш тиҳӣ буд мағз.
Абулқосими Фирдавсӣ
 2. Ҷаҳондор Ҳушангӣ бехуш гуфт,
Бидоред шонро чудо ҷуфт-ҷуфт.
Абулқосими Фирдавсӣ
 3. Фарёдкунон то ба сахар бедорам,
Фарёди зи бедории шабҳои дароз.
Хусрави Ҷемъӣ
 4. Ба ширинзабониву лутфу хушӣ
Тавонӣ, ки пиле ба мӯе қашӣ.
Саъдии Шерозӣ

6. Бо истифода аз қалимаҳои зерин ҷумлаҳо тартиб дихед, ки онҳо ба вазифаи ҳоли тарз омада бошанд.

Ноҳост, рӯирост, дартоз, яқпаҳлу, ногаҳон, даста-даста, баландтар, ваҷаб ба ваҷаб, тозон, мавҷзанон, нигоҳ карда - нигоҳ карда.

7. Ҷумлаҳоро нависед ва ба зери ҳоли тарз ҳат қашед. Ҷои ҳоли тарэрю муайян созед.

1. Оҳиста салом доду гузашт. (С.У.) 2. Мардум бесаб-рона баромадани рӯзномарӣ интизорӣ мекашиданд. 3.

Хотам чолокона аз асп фаромад. (С.У.) 4. Рұзимурод боз ҳам бағайратонатар мечәнгид. (С.А.)

5. Мутриби хүшнаво, бигү тоза ба тоза, нав ба нав,
Бодаи дилкүшо, бичү, тоза ба тоза, нав ба нав.

6. Рұз то рұз бо риёзати рох
Ҳасани сарбаланд сархам шуд.

M. Турсунзода

7. Ба оҳистагӣ аз ҷояш ҳест. (С.А.)

Ҳоли монандӣ

1. Ҷумлаҳоро хонед ва ба ифодаҳои ишорашуда диққат дихед.
Гӯед, ки онҳо амалро чӣ тавр шарҳ медиҳанд.

1. Ба сабаби шустушӯи ҳамешагӣ об монанди оина шаффоғ шуд. (С.А.) 2. Бузғола бо ишорати Соро ба ҳар тараф медавид ва даррав монанди кафтар худро аз ҳаво андохта, муаллақзанон худро ба замин мепартофт. (С.А.) 3. Рӯяш чун себи рахш медураҳшид, ҷашмонаш мисли ситораи саҳарӣ нур мепошид. (С.А.) 4. Ҷашми душман кӯр шуд чун шабпарак аз нури ту, Сарҳаму шарманда шуд аз ҳандай масрури ту. (М.Т.)

Ҳоли монандӣ як навъи ҳол буда, амалу ҳолатро ба таври монандкуни шарҳ медиҳад ва ба саволҳои **монанди чӣ?**, **монанди кӣ?**, **мисли чӣ?**, **чӣ барин?**, **чӣ сон?** ва гайра ҷавоб мешавад. Ба вазифаи ин навъи ҳол зарфи монандӣ, исм, ҷонишини, феъли ҳол ва таъбирҳо (фразеологизмҳо) меоянд.

2. Ҷумлаҳоро нависед ва ҳолҳои монандиро муайян сохта, ба зерашон ҳат қашед. Гӯед, ки чунин ҳолҳо кай бештар истифода мешаванд?

1. Гулбий мисли шер дар гурриш даромада гуфт. (С.А.) 2. Мард сангпуштвorum қадам мениҳод. (С.А.) 3. Як қӯчаи калон теппаро монанди ҳалқа пеҷонда гирифта-

аст. (С.У.) 4. Мирюсуф мурғи посұхта барин ба чаҳор тарағ медавид. (А.Д.) 5. Нозим ту барин ин қадар бетоқат нест.

3. Бо истифода аз ифодақои зерин құмлақо тартиб дихед ва шарқ дихед, ки ҳолқои монандй чиро ифода мекунанд.

Монанди булбул, монанди мард, мардонавор, гурба-ворт, мисли бод, чун барқ, одам барин, рұз барин, мум газидагй барин.

Холи сабаб

Холи сабаб сабаби воқеъ шудан ё нашудани амалу ҳолатро фахмонаиды, ба саволҳои **чаро?**, **барои чӣ?**, аз **чӣ сабаб?** ҷавоб мешавад: **Ба сабаби камтачрибагиаш** масъ-аларо ҳал карда натавонист. (С.А.) Содиқ аз **хичолат суп-сурх шуда** ба ҷояш нишастан. (С.А.) **Ў noctор** роҳи хонаи худро пеш гирифт. (С.А.)

Холи сабаб асосан бо зарф, исм ва ибораҳои исмӣ, феъли ҳол, масдар ифода меёбад.

1. Җұмлақоро нависед ва ба зери ҳоли сабаб хат кашед. Гүед, ки ба воситаи чӣ ифода шудаанд.

1. Ноилоч роҳи Навободро пеш гирифт. (С.У.)

2. Шарофиддин аз хурсандй дар курта намегунцид.

3. Ба муносибати ҳар як ғалабай нав тантана барпо карда мешуд. (С.У.)

4. Амон тоб оварда натавониста, аз пой меафтад. (С.У.)

5. Падарам бинобар күхнакишоварз буданаш бисёр чусту ҷолок ва боқувват буд. (Ирфон)

2. Матиро бодиқат хонед ва хулосаатонро мухтасар бо ифодай худ баён карда, аз ҳоли сабаб истифода кунед.

Бузарчмехрро пурсиданд, ки сабаб чӣ буд, ки подшохии Оли Сосон вайрон гашт ва ту тадбиргари ў будй ва имрӯз рою тадбир ва хираду дониш туро дар ҷаҳон назире нест.

Гуфт: – Сабаб ду чиз буд: яке он ки Оли Сосон корҳои бузург ба кордорони хурд ва нодон гумошта буанд ва дигар аҳли донишу хирадмандонро харидорӣ накарданд ва кор бо нодону қӯдакон гузоштанд ва ин ҳар дуро хираду дониш набошад ва ҳар он гоҳ ки кор бо нодону қӯдакон афтад, бидон, ки подшоҳӣ аз хона бихоҳад шуд.

Низомулмулк

Лугат

Бузарҷмехр – вазири донишманди мулуки Сосониён Оли Сосон – соли 226 м.аз тарафи Ардашери Бобакон писари Сосон таъсис гардидаст

Ҳоли мақсад

Ҳоли мақсад барои чӣ ва бо қадом мақсад ичро шудани амалро фаҳмонида, ба саволҳои **бо қадом мақсад?**, **барои чӣ?**, **ба чӣ мақсад?** ҷавоб мешавад.

Ҳоли мақсад асосан бо зарф, исм ва масдар ифода мегардад: Шодӣ қасдан шӯхӣ карда, гапро кашол мебод. (Ҷ.И.) Ман ҳам **барои ба деха рафтан** ҳозирӣ дидан гирифтам. (С.А.) Ана ҳамин обро **барои нӯшидан** овард. (С.А.)

1. Ҷумлаҳоро нависед ва ба ҳоли мақсад саволҳо гузоред.
 1. Аҳли маҷлис барои гусел кардани меҳмонон дар канори роҳ истоданд. (С.А.)
 2. Салим қасдан худро ба нодонӣ мезад.
 3. Барои ҳӯрокҳӯрӣ ба ошхона даромад.
 4. Ман бо мақсади аловдаргиронӣ зуд як қабза ҳасу ҳошок чида овардам. (С.А.)
2. Ҷумлаҳоро хонед ва шарҳ дихед, ки ҳоли мақсад бо қадом ҳиссаҳои нутқ ифода ёфтаанд.
 1. Ин гуна овозаҳоро душманон қасдан паҳн мекунанд.
 2. Мо барои гардиш ба шаҳр рафта будем.

3. Бо нияти ўро бедор кардан тирезаро чанд бор харшидам.

4. Ҳошим Корвон рафтани шуда аз чой хест. (С.У.)

5. Мо як аз ҳолашон хабар гирем гуфта омадем. (Ч.И.)

Ҳоли шарт

Ҳоли шарт ба кадом шарт воқеъ шудани амалу ҳолатро мефаҳмонад. Ман ўро **надида** рафта наметавонам. (С.А.) **Нафаҳмида** гап намезанад. (С.А.)

1. Ҷумлаҳоро нависед ва ба зери ҳоли шарт хат кашед.

1. Ў пеши поящро надида пой намегузорад. (С.А.)

2. Суханро наандешида, насанчида магӯ. (Зарб.)

3. Ин кас ҳучраашро ба ман ба шарти шогирди ў шудан додааст. (С.А.)

4. Ман вайро надида, аз Тӯс рафта наметавонистам. (С.У.)

Ҳоли хилоф

Ҳоли хилоф ҳодисаеро ифода мекунад, ки дар он воқеъ шудани амал ба ҳисоб гирифта намешавад ва ё ба он муқобил аст.

Ҳоли хилоф ба саволҳои **бо вучуди чӣ?, бар хилофи чӣ?, сарфи назар аз чӣ?** ҷавоб шуда, бо исм, масдар ва феъли ҳол ифода мейёбад: **Бо вучуди серкориаш** вақт ёфта бо мо сӯҳбат мекард. (С.А.) Мудири банк **бар хилофи одати муқарариаш** то он вақт аз Когон наёмад. (С.А.)

1. Ҷумлаҳоро хонед, савол гузашта, ҳоли хилофро муайян кунед.

1. Ў пиёда мерафт ва бо вучуди фарбехии аз одат бे-рунаш дар роҳ қариб давида роҳ мерафт. (С.А.)

2. Кӯчай Машҳад бар хилофи тамоми шаҳр як ҷӯи қалоне дошт. (Ҳ.Ирфон)

3. Ман бо вучуди он ҳама мондагӣ ва бедорхобӣ шаби дароз хобида натавонистам. (С.А.)

4. Азимшоҳ гум шудани ду гӯсфанди худро шунида, ҳеч изҳори андӯҳ накард. (С.А.)

20. Муайянкунанда

1. Хонед ва муқосса кунед. Гӯед, ки дар қадоми ин порчаҳо тасвир аниқтар ифода шудааст.

Ман аз пайраҳа мерафтам. Ду тарафро тутчаҳо зич фаро гирифта буданд. Рӯи заминро алафҳо гилемвор пӯшида буданд.

Ман аз пайраҳаи борики **печдарпеч** мерафтам. Ду тарафи пайраҳаро тутчаҳои **ҷавон** фаро гирифта буданд. Рӯи заминро алафҳои **қадбаланд** гилемвор пӯшида буданд.

Пӯлод Толис

Савол ва супориши

1. Калимаҳои ишорашуда ба қадом саволҳо ҷавоб мешаванд?
2. Он калимаҳо чӣ ҳел алоқаманд шудаанд ва қадом калимаро муайян мекунанд?
3. Вазифаи калимаҳои ишорашуударо шарҳ дихед.

2. Хонед ва муайян кунед, ки ибораҳои зерин аз ҷиҳати тобиши маъно чӣ фарқ доранд.

1. Мошини сабукрав
Мошини сурҳи сабукрави чоркаса
Мошини сурҳи сабукраву чоркаса
Мошини сурҳи сабукрав, чоркаса
2. Кӯчаҳои асфалтпӯши сермошини шаҳр
Кӯчаҳои васею асфалтпӯшу сермошини шаҳр

Муайянкунанда аъзои пайрави ҷумлаест, ки аломату хосият ва миқдори предметро баён карда, **ба саволҳои чӣ ҳел?, қадом?, ҷанд?, аз они кӣ?, кӣ?, чӣ?** ҷавоб мешавад.

Муайянкунанда пеш аз ҳама ба воситай сифат, сифати феълӣ ифода мейбад. Дар баробари ин исму шумора,

чонишин, масдар ба вазифаи муайянкунанда истифода мешаванд: **бинои баланд, солҳои панҷоҳум, лолаи шуқуфон, китоби хонанда, дехаи мо, бехтарин талаба, орзуи хондан.**

Муайянкунанда аз рӯи тарзи алоқа ду хел мешавад: **изофӣ ва беизофа:** ҳавои дилкаш, калонтарин бино.

Муайянкунандаи изофӣ баъд ва беизофа пеш аз муайяншаванд моеяд.

3. Матнро хонед ва ба муайянкунандаҳои ишоратшуда саволҳо гузашта, онҳоро бо муайяншавандаашон нависед.

Айнӣ ҳамеша хоҳишманди **он** буд, ки нависандагонамон зиёд бошанд, китобҳои **нағз** бисёр шаванд ва хусусан, нависандагони **ҷавон** зудтар ба камол расанд. Устод нутқи **онрӯзанӣ** худро низ асосан ба нависандагони ҷавон баҳшид. Ӯ аз таҷрибаи **бузурги** худ мисолҳо оварда, ба мо роҳ нишон медиҳад, баъзеи моро танбех дода таъкид мекард, ки ба худ мағрур нашуда, ҳаёт ва орзуву умедҳои ҳалқро омӯзем.

Мо ба суханони **пурқимати** устоди **хирадманди** худ бо дикқати **бенитиҳо** гӯш медодем ва ин нутқи ӯ барои мо, ҷавонон, дарси **муҳимми мактаби нависандагӣ** гардид.

Пӯлод Толис

4. Шеърро хонед. Муайянкунандаҳои онро ёбед ва бо қадом ҳиссаи нутқи ифода шудани онро шарҳ дихед.

Равшанӣ борад зи Рӯшон, насли рахшонро бубин,
Лолаҳои навраси Хоруғу Рӯшонро бубин.

Гар надидӣ ҷавҳари рақсону лаъли нағмаҳон,
Ганҷҳои санъати кӯҳи Бадаҳшонро бубин.

Бар дил ин лабҳои хандон шодмонӣ медиҳанд.
Пирӣ аз хотир баранд, ин навҷавононро бубин.
Кас надида рӯи ҷонро то қунун бо ҷашми сар,
Дар руҳи ин баччаҳо, эй дил, биё ҷонро бубин.
Ҳолашон пурҷилваву ояндаашон тобанда аст,
Шодию фахру умеди Тоҷикистонро бубин!

Абулқосим Лоҳумӣ

Савол ва супориш

1. Рӯшон аз рӯшон чӣ фарқ дорад? Онро дар забон чӣ меноманд?
- 2 Чаро баччаҳо бо ду «ч» омадааст? Имлои онро шарҳ дода, шакли дурусташро дар ёд бигиред.
3. **Шодию фахру умеди Тоҷикистонро** имрӯзҳо дар чӣ дидан мумкин аст?
5. Матнро бодикӯат хонед ва аниқ созед, ки чӣ чиз матнро хушоҳанг соҳтааст.

Машинаи сабукрав аз қишлоқи Суҷина гузашт. Ду тарафи роҳро кӯҳҳои баланд печонда гирифтаанд. Дар тарафи дasti чапи мо дарёи Зарафшон дар ғурриш аст. Дар он тарафи дарё – дар тарафи дasti рости он роҳи Заҳматобод монанди як мори сафеди пеҷдарпech менамояд. Бо вучуди 12 ноябр будан ҳаво гарм аст. Аз бодҳои гирдбодангези дарёбод ва кӯҳистон асаре нест. Офтоб метобад. Ҳаво монанди моҳути осмониранг соғ ва бегубор аст.

Ин ҷо ободон аст. Доманаи кӯҳ ва канори дарё заминҳои ҳамвор буда, ҳама ҷоро кишти шолӣ фаро гирифтааст.

Дехқонон шолӣ мекӯбанд, ҷош менамоянд ва шолӣ мекашонанд. Гаррамҳои шолӣ ва хирманҳои нокӯфтai он ба назар монанди қаторҳои кӯҳҳои маллатоб менамоянд. Ҷошҳои шолидона монанди хомаҳои реги сурҳи дурушт ҳаймавор сар ба ҳаво кашиданд .

Садриддин Айнӣ

6. Ҷумлаҳоро нависед ва муайянкунандаҳои онҳоро ёфта, бо қадом ҳиссаи нутқ ифода ёфтанашонро шарҳ дихед.

1. Абрҳои тира ба рӯи моҳи мунир ва ситораҳо пардаи сиёҳ қашиданд. (А.И.) 2. Устоди хунёгарон дар борай хелҳои ҳайвонот ва сифати овозҳои онҳо фикр мекард. (А.И.) 3. Чунин булбулон танҳо дар ҷаманистони зебо ва гулистони дилрабо пайдо мешаванд. (А.И.) 4. Шаби чаҳордаҳум Саид баҳузур хобид. (У.К.) 5. Анвар

тараддуди рафтан кард. (М.Б.) 6. Фоибамак як чойник оби нӯшиданӣ овард. (С.У.)

Муайянкундаи изофӣ ва беизофа

1. Порчаҳоро ифоданок ва бодиқҷат хонед ва муайянкундаҳоро бо муайяншавандаҳояш нависед ва шарҳ дидҳед.

Рӯи хушу овози хуш доранд ҳар як лаззате,
Бингар, ки лаззат чун бувад маҳбуби хушвазро.
Саъдии Шерозӣ

Гули бехор мұяссар нашавад дар бүстон,
Гули бехори ҷаҳон мардуми некӯсияранд.
Саъдиё, марди накӯном намирад ҳаргиз,
Мурда он аст, ки номаш ба накӯй набаранд.
Саъдии Шерозӣ

Адл дар дунё накӯномат кунад,
Дар қиёмат некфарчомат кунад.
Андар ин олам мукаррам созадат,
Чун ба он олам равӣ, бинвозадат.
Наирӣ

Муайянкундаи изофӣ ду хел мешавад: сифатӣ ва соҳибӣ. Муайянкундаи сифатӣ бо ҳиссаҳои нутқи зерин ифода мейёбад:

а) бо сифати аслӣ: Пардаи **сиёҳ** атрофро фаро гирифт. (А.А.) Ҷавони **сабзинаи коматбаланд** дар як сӯ менишаст. (А.А.)

б) бо сифати нисбӣ: Вақти киштҳои **баҳорӣ** мегузашт. (С.А.) Сели **имсола** саҳт будааст. (У.К.)

в) бо сифати феълӣ: Ҳофизи **ҳаста ва роҳқӯфта** ин масофаро тай кард. (А.А.) Баргҳои **ҳазоншуда** аз боди ҷонкоҳ фурӯ рехтанд. (А.А.)

г) бо шумораи таркибӣ: Падарам барои равғандон бо лампаи **чилем** кардан хумчай сафолине ҳарида будааст.

(С.А.) Рұзи дуюому сеюом бачагон ба шароит одат карданд.

Муайянкунандаи соҳибӣ бо чунин ҳиссаҳои нутқ ифода мегардад:

а) бо исм: Шӯҳрати **Хофиз** оламгир шуд. (А.А.)

б) бо ҷонишин: Гуфтугӯи **онҳо** хеле давом кард. (Ҳ.Қ.)

Муайянкунандаи изоғӣ ҳамеша бо муайяншаванда бо бандаки изоғӣ алоқаманд мешавад.

2. Байтҳоро хонед ва маънидод кунед. Муайянкунандаҳои изофиро аниқ соҳта шарҳ диҳед, ки сифатианд ё соҳибӣ ва бо қадом ҳиссаҳои нутқ ифода ёфтаанд.

Печид чу мори захмҳӯрда,
Афтод чу мори ниммурда.

Абдураҳмони Ҷомӣ

Чу хоҳӣ, ки номат бувад ҷовидон,
Макун номи неки бузургон ниҳон.

Саъдии Шерозӣ

Адаб беҳтар аз ганчи Қорун бувад,
Фузунтар зи мулки Фариҷун бувад.

Абулқосими Фирдавсӣ

Кори беилм бору бар надиҳад,
Тухми бемағз бас самар надиҳад.

Саноӣ

Ҷавонони донандаи боҳунар
Нагиранд беозмоиш ҳунар.

Абулқосими Фирдавсӣ

Луғат

Қорун – номи як пулдор (сарватманд)-и хасис, ки ба газаби Ҳудо гирифтор шуда, бо тамоми боигариаш ба зери замин фурӯ рафтааст

Ганчи Қорун – сарвати Қорун ном шахс

3. Матиро бодиқкат хонда, муайянкунандаҳои сифатӣ ва нисбиро аниқ созед ва дар сутунҳои чудогона нависед.

Усто борҳо оби дарёи Қаратоғро ёд оварда, ба мо ҳасрат мекард, ки чӣ сон оби мусаффи ин дарёи пуртуғён ширину гуворо ва ҳаловатбахши чон аст. Чои кабуди хуштаъми чойхонаи Қаратоғ ва сӯҳбати дӯстонашро ҳамеша пеши назар оварда, дилаш гум мезад. Вақте ки аз Қаратоғ, ҳаёти пурҷӯшу хурӯши сокинони он, ташвишу тараддуҳои косибон ва рӯзгори пургалаёни хеш нақл мекард, дар чехраи ӯ як аломати яъсу ғамгинӣ ҳувайдо мегардид. Он ҳангом вай марди фирориро мемонд, ки аз дasti золиме ноилоч ҷалои ватан кардааст.

Нақли усторо шунида, дилам ба ӯ месӯҳт, меҳру эҳтиромам ба вай боз ҳам меафзуд. Мекӯшидам, ки бо ҳарроҳ ҳамроҳи ҷӯраҳоям ба вай кӯмак расонда, меҳнаташро сабук гардонам, то ки усто ва фарзандонаш ғарibiро надонанду худро ҳамчун сокини аслии деҳаамон эҳсос намоянд. Мардуми деҳа низ дар навбати худ набояд чунин устои гулдастро аз даст дихад. Охир, ӯ аллакай фахри деҳаи мо гардида буд. Ҳунарманд набояд хор шавад. Мардум бе ҳунарманду косиб зиста наметавонад. Ҳатто:

Шоҳ бо он ки таҳт дораду тоҷ,
Ба зари косибон бувад мӯҳтоҷ.

Собир Зикирзода

Савол ва супориши

1. Мохияти матиро дар кадом ҷумла баён шудааст? Онро ёбед ва шарҳ дигед.
2. Магар косибон-ҳунармандон фахри деҳаанд? Чаро?
3. Дар бораи ҳунарманди зодгоҳатон нақли муҳтасар нависед ва сифатҳояшро бо истифода аз муайянкунандаҳо баён созед.
4. Муайянкунанда дар ин гуна матнҳо чӣ нақш дорад?

4. Шеърро хонед, муайянкунандаҳоро ёфта, бо муайяншавандааш нависед.

Баҳор омад, гули хандон баромад,
Раёхин бо қади ларзон баромад.
Зи Машриқ то ба Мағриб баъди борон,
Камони Рустами Дастан баромад.
Табиат тоза шуд чун рӯи ёрон,
Чу ҳавре дуди дили кайҳон баромад.
Насим аз боғу сахро мужда овард,
Ки базми булбули хушхон баромад.
Дилам аз сина бар тарфи чаманҳо,
Шитобону ғазалгӯён баромад.
Зи пеши роҳ дид он марди дехон,
Миёнро бастаю майдон баромад.
Ки аз гуфттору рафттору зи кирдораш,
Ту гӯй, дар заминҳо нон баромад.
Барои зиндаҳо омад баҳорон,
Баҳор андар баҳористон биёmad.

Ашур Сафар

Лугат

Камони Рустами Дастан – рангингамон, тиру камон тарфи чаман – гӯшаву канори чаман, чамангоҳ

Савол ва супориш

1. Ба шеър чӣ номро мувофиқ медонед?
2. Муайянкунандаҳои дигарро медонед, ки ба воситаи онҳо баҳорро боз ҳам пурратар тасвир кардан мумкин бошад. Номбар кунед.
3. Дар мавзӯи «Баҳор» иншое нависед, ки як лаҳзаи онро фаро гирад.

Муайянкунандаи беизофа предметро шарҳу эзоҳ дода, ба воситаи ҷонишинҳо, шумора ва сифат ифода мейбад:

- а) бо ҷонишин: **Ин хона** зи хишти қӯҳна андохтаам. (С.А.) Бале, падарам аз **ким-қадом** идора шаҳодатнома оварданд. (С.У.)

- б) бо шумора: **Се бародарон** ҳавлиашонро таъмири аъло карданд. (С.А.) Доим дусад- сесад кас аз дастархони вай ошу нон меҳӯрданд. (С.А.)
 в) бо сифат: **Ба қалонтарин** хонақоҳи Бухоро рафтам. (С.А.)

5. Чумлаҳоро нависед ва ба зери муайянкунандаҳои беизофа ҳат кашед. Гӯед, ки бо қадом ҳиссаҳои нутқ ифода ёфтаанд.

1. Моҳак ин хабарро ором шунид. 2. Ҳама атрофу акноф ин дам гӯшу хуш шуда буд. 3. Аввалин кас бобои Мардон буд. 4. Саг ду-се ғурроси бемаъний карду ҳомӯш шуд. 5. Ёздаҳ моҳ пас модиён куррае ба дунё овард, ки мардум бо диданаш ангушти ҳайрат мегазиданд. 6. Мегуфтанд, ки соҳиби чунин асп хушбахттарин одами дунё бояд бошад. (Баҳманёр)

6. Ҳикояро бодиққат ҳонед ва гӯед, ки ҳикмати он дар чист. Сипас муайянкунандаҳои онро ёбед ва фарқи муайянкунандай изофи ва беизофаро шарҳ дихед.

Олимни нопарҳезгор кӯри машъалдор аст.
 Бефоида ҳар кӣ умр дарбоҳт,
 Ҷизе наҳариду зар бияndoҳт.

Мулк аз хирадмандон ҷамол гирад ва дин аз парҳезгорон камол ёбад. Подшоҳон ба сӯҳбати хирадмандон аз он мӯҳтоҷтаранд, ки хирадмандон ба қурбати подшоҳон.

Пандам агар бишнавӣ, эй подшоҳ,
 Дар ҳама олам беҳ аз ин панд нест.
 Ҷуз ба хирадманд мафармо амал,
 Гарчи амал кори хирадманд нест.

Саъдии Шерозӣ

Луғат

нопарҳезгор – носолех, пок набудан, порсою тақводор набудан
 ҷамол гирифтан – хушрӯю зебо шудан

қамол ёфтан – пурра гардиdan, комил шудан, нашъуна-
мо ёфтан
курбат – наздикӣ, маҳрамӣ, самимият

Савол ва супориши

1. Ҳикоят аз кадом чиҳат писанд омад?
2. Забони он аз забони имрӯза фарқ дорад ё на?
3. Ба андешаҳои сарсатри дуюм розиед? Чаро?
4. Чумлаи якумро шарҳ дихед.
5. Хабари чумлаҳоро муайян кунед ва аз чиҳати таркиб шарҳ дихед.

7. Матнро хонед ва аз рӯи он нақле нависед ва муносибати худро нисбат ба табиат баён кунед.

Модарам хабар овард, ки дар боф гули қоқу шукуфтааст. Ман тоқат карда натавонистаму он сӯ давидам. Ваҳ, чӣ хел зебо! Салом гулаки қоқу!

Дар миёни юнучқазор як дона гули қоқу шукуфта буд. Ба назди он дузону нишастам, хостам канда гирам, оварда сари мизи дарстайёркуниам гузорам. Аммо дастам дар ҳаво монд. Панди падарам ба ёдам омаду даст ба ақиб қашидам...

– Онҳоро накан, духтарам, – гуфт падарам. – Бигузор, ки гулҳои қоқу ба мо ҳамеша мӯждаи баҳорро орад. Ту ҳамеша табиатро дӯстдор, онро озор надех. Агар ягон ҷои ту лат ҳӯрад, ҷонат дард мекунад? Албатта, дард мекунад.

Табиат ҳам ҷон дорад, танҳо забон надорад, беовоз нолиш мекунад...

Ман ба хона омадам. Гули қоқу дар юнучқазор монд, нашъунамо дошт. Чун аз дарс баргаштам, хоҳарчаам маро шодона пешвоз гирифт.

– Ман ба ту гули қоқу овардам. Рафта тамошо кун, ҳаловат бар...

Дилам ба изтироб омад. Тозон хона даромадам.

Дар рўи коғазҳои титу парешони рўи миз гули қоку меҳобид. Он гуле буд, ки чанде пеш шукуфон буду боғи моро оро медод, акнун бошад, пажмурда... Онро оҳиста рўи каф гузоштам. Боз суханони падарам ба ёдам омаданд.

– Табиат ҳам чон дорад. Танҳо забон надорад, беовоз нолиш мекунад...

Дилам ба ҳоли гул сўхт. Ман гўё нолиши беовози ўро мешунидам. Ҳис мекардам.

– Дидӣ? – хурсандона ба хона даромад ҳоҳарчаам ва як ба ман ва як ба гули дар дасти ман буда нигариста, ҳайрон монд: – Чӣ, аллакай пажмурда шудааст?

– Рост, гули қокуе, ки ту овардӣ, шукуфон буд,- гуфтам ман, – vale танҳо вақти оварданат. Баъд аз он ки ту инро қандӣ, ҳазон шуд. Агар ту инро ба ҳоли худаш мегузоштӣ, он фардо ва пасфардо ҳам мешукуфт. Аммо ин гули қоку дигар наҳоҳад шукуфт. Ба ин ту сабабгорӣ...

Хоҳарчаам гунаҳкорона чашм ба замин дўхт. Ў низ донист ва хис кард, ки табиат ҳам чон дорад ва озораш аз рўи мурувват нест. Ман андаке осуда шудам.

аз «*Машъал*»

Савол ва супориши

1. Табиат ҳам чон дорад-ро чӣ тавр мефаҳмед?
2. **Дилам ба ҳоли гул сўхт**-ро шарҳ дихед ва муродиф (вариант)-ҳои онро ном бубаред.
3. Барои ҳифзи табиат чӣ корҳоро анҷом медиҳед?
8. Матнро хонед ва муайянкунандаҳоро ёбед ва шарҳ дихед, ки дар баён чӣ нақшे доранд.

Зимистон бинокориҳои мардум хобида буд, Устоамак, яъне Устоҳоҷа дар ҳавлии беруни худ, дар зери айвончае дарсозӣ мекард, дарҳое, ки вай месоҳт, аз чӯби гучум буд. Ў тахтай чӯби гучумро чунон сайқал мезад, ки акси ҳар чиз ба тарзи хира бошад ҳам, аз вай намуда

меистод. Дар он тахтаҳои саҳт, ки онҳоро «таҳтаҳои оҳанин» номидан мумкин аст, бо қаламҳои пӯлодини гуногуни худ кандакорӣ мекард. Нақшҳои кандакории вай чунон нозуқ ва хушнамо буданд, ки гӯё наққошони забардаст бо қалами мӯин дар коғаз он нақшҳоро қашда бошанд.

Ӯ одами пешонакушода, хушзабон, хушмуомила ва як дараҷа шириңкор ҳам буд. Асло қалонгариро намедонист, аз қалону хурд забони хуши худро дареф намедошт. Худро бо ҳама баробар мегирифт. Ба ман ҳам, ки як бачаи хурдсол будам, бо назари ҷиддӣ нигоҳ мекард ва ҳар чизе, ки дар бораи кораш мепурсидам, ботафсил ҷавоб медод ва қӯшиш мекард, ки нозукиҳои санъати худро ба ман фаҳмонад. Кораш, ки ба назари ман хеле дилгиркунанда менамуд, ўро ҳеч дилгир намекард, аз сафед шудани рӯз то торикии бегоҳӣ аз болои кори худ намечунбид.

Садриддин Айнӣ

9. Дар бораи шахсе ё қаҳрамони асаре тавсифнома нависед ва аз муайянкунандаҳо бамавқеъ истифода баред.
10. Ҷумлаҳоро хонед ва муайянкунандаҳоро ёбед ва аз ҷиҳати таркиб муайян кунед.
 1. Аз байни мардуми бозорӣ садоҳои «Восеъ, Восеъ!» баланд шуд. (С.У.)
 2. Дехқонони мо барои ҳосили оянда боз ҳам баландтар таҳкурсӣ барпо намуданд. (С.У.)
 3. Дар бораи он ҳар хел гапҳо паҳн мешуд. (С.У.)
 4. Ҷашмони хираи Сайд об гирифта буд. (У.К.)

Муайянкунанда аз ҷиҳати соҳт сода ва таркибӣ мешавад. Масалан,

1. Отифа суханҳои беҳтаринро дар бораи муаллим гуфт.
2. Пас аз зилзила дар деҳа хабарҳои воҳиманок паҳн гашт.

Дар ин ҷумлаҳо «беҳтарин» ва «воҳиманок» муайянкунандай содаанд, зеро аз як қалима таркиб ёфтаанд.

Муайянқунандахой таркибӣ ба воситаи таркибҳо ифода меёбанд: Овози **аз ҳама форам** овози худи шумост. (У.К.) Дар ин чумла таркиби «**аз ҳама форам**» муайянқунандаи таркибист.

Баъзан муайянкунандаҳо тафсил меёбанд. Кӯлмакҳои **оби борони шабона боридагӣ** медурахшиданд ва абрчахои борики бухорро сӯи офтоб равона мекарданд. (П.Т.)

21. Баёния

Баёния як навъи муайянкунанда буда, предметро аз ягон ҷиҳат муайян ва таъин мекунад. Махсусияти баёния он аст, ки муайяншавандаро бо номи дигар ифода мекунад. Баёния ба саволи **қадом?** ҷавоб мешавад: **шоир** Турсунзода, Нарзиз осиёбон, Ҳасани аробакаш, амаки Ҳасан, **амир** Темур, Маннони **пахлавон**.

Баёнияҳо ду хел мешаванд: **изофӣ** ва **беизофа**. Баёнияти изофӣ бо бандаки изофӣ алоқаманд мешавад ва он ҳамеша баъд аз баёншаванда меояд: мӯйсафеди **тоҷик**, марди **дехқон**.

Дар баёнияти беизофа тарзи алоқа ҳамроҳӣ буда, воситааш оҳангӣ талаффуз мебошад. Он пеш аз баёншаванда: **амир** Абдулаҳад, **рафик** муаллим, **ака** Муқим) ва пас аз он (Садриддин Айнӣ, Абдуфаттоҳ **Кулолӣ**) низ меояд.

1. Ҷумлаҳоро нависед ва баёнияҳоро ёфта, ба зерашон хат кашед.
 1. Дӯстам Бахром аз ҳоли мо ҳабар гирифт.
 2. Ҳамсабақам Оҳистамоҳ маро баъди сию панҷ сол нашиноҳт.
 3. Ҷалили оҳангар белу каландхоро хушсифат тайёр мекунад.
 4. Дар бораи устод Айнӣ бисёр касон ёддошт навиштаанд. (Ф.М.)

5. Дар он маçлисҳо аз Аҳмади Калла ҳам гап мешуд.
(С.А.)

6. Падарам ба ману бародарам Азизхон аз паҳлавониҳои пештараи худ нақл мекард. (С.У.)

2. Чумлаҳоро хонда, баёниҳоро муайян кунед ва чиро
фаҳмондани онҳоро бо имлояшон шарҳ дидед.

1. Содиқамак аз рӯихат номи маро ёфта, бо қалам
ишорате гузошт. (С.У.)

2. Янгаам Каромат бо ёрии шавҳараш, модараш ва
мо дар ду дег таом мепухт. (С.У.)

3. Ман ин гапро ба Маҳмудҳочаи савдогар гуфтам.
(С.А.)

4. Комиссия дар ҳайати донишмандони бухорӣ бу-
дани Аҳмад Маҳдуми Доғиҷо, Қорӣ Абдулмаҷиди
Зӯфунун ва домулло Икромчаро зарур донист.

3. Баёниҳои зеринро истифода бурда, чумлаҳо тартиб дидед ва
имлои баёниҳоро шарҳ дидед.

Муаллим, хола, хоча, рафиқ, Акашариф, китоб, шоир
Мӯъмин Қаноат, рӯзнома, Шокири муаллим, Салим-
паҳлавон, Маҳдуми Гов, Ҳайти гург...

Таҳлили синтаксисии (нахвии) чумлаи дутаркиба

Нақшай таҳлил

1. Навъи чумла аз рӯи ифодаи мақсад: ҳикоягӣ,
саволӣ, амрӣ.

2. Навъи чумла аз рӯи тобиши ҳиссию муассирӣ:
хитобӣ ва ғайрихитобӣ.

3. Асосҳои грамматикий.

4. Сохтори чумла: тафсилӣ, хуллас.

5. Аъзоҳои чумла ва воситаҳои ифодаи онҳо: мубтадо
ва хабар, сипас аъзоҳои пайрави чумла, ки бар шарҳи
мубтадо ва хабар меоянд.

Намунаи таҳлил

Саидалй бо як гурӯҳ одамонаш дар сари ҳавзи калон нишаста буд. (С.А.)

Таҳлили шифоҳӣ

Ин чумла ҳикоягү ва ғайрихитобү аст. Асоди грамматикиаш Саидалы (мубтадо) ва нишаста буд (хабар). Саидалы мубтадо буда, бо исми хос ифода шудааст.

Нишаста буд хабар, хабари феълии таркибӣ, ба воситаи феъли нишаста ва ёридиҳандаи буд ифода ёфтааст. Бо як гурӯҳ одамонаш – пуркунандай бавосита, дар сарӣ ҳавз – ҳоли макон, калон – муайянкунанда мебошад.

Тахлили хаттī

М. пур.

ҳоли макон мұайян.

Саидалй бо як гурӯҳ одамонаш дар сари ҳавзи калон
хабар нишаста буд.

САВОЛ ВА СУПОРИШХОИ ЧАМЪБАСТИЙ

1. Фарқи чумла аз ибора дар чист?
 2. Аз рӯи иштироки асосҳои грамматикӣ чумла ба чанд гурӯҳ чудо мешавад?
 3. Чумлаи хуллас аз чанд асоси грамматикӣ таркиб меёбад?
 4. Чумлаи тафсилӣ аз хуллас чӣ фарқ дорад?
 5. Чиро мубтадо мегӯем?
 6. Хабар чист?
 7. Мубтадо аз ҷиҳати соҳт чанд хел мешавад?
 8. Хабарҳои феълӣ ба воситай қадом ҳиссаҳои нутқ ифода меёбанд?
 9. Хабарҳои номӣ ба воситай қадом ҳиссаҳои нутқ ифода мешаванд?
 10. Хабарҳои номӣ аз феълӣ чӣ фарқ доранд? Бо мисолҳо фаҳмонед.
 11. Кай дар байнин мубтадо ва хабар тире гузашта мешавад?
 12. Дар қадом ҳолатҳо байнин мубтадо ва хабар тире гузашта намешавад?
 13. Бо мубтадо мувоғиқат кардани хабарро чӣ тавр мефаҳмад?
 14. Фарқи байнин сараъзо ва аъзоҳои пайрав дар чист?

15. Аъзоҳои пайрави чумла кадомҳоянд? Оид ба онҳо маълумот дихед.
16. Пуркунанда чист ва бар чанд навъ чудо мешавад.
17. Пуркунандаи бевосита чист?
18. Кадом навъи исм агар пуркунандаи бевосита шавад, ҳатман пасоянди -ро мегирад?
19. Дар кадом ҳолат пуркунандаи бавосита бо пасоянди -ро меояд.
20. Пуркунандаи бавосита аз бевосита чӣ фарқ дорад?
21. Муайянкунанда кадом вазифаро ичро мекунад ва бо кадом ҳиссаҳои нутқ ифода мейбад? Мисолҳо оред.
22. Муайянкунандаи изоғӣ аз беизофа чӣ фарқ дорад?
23. Баёния аз муайянкунанда чӣ фарқ дорад? Бо мисолҳо маънидод кунед.
24. Имлои баёнияҳоро шарҳ дихед.
25. Ҳол бар чанд навъ аст? Ҳар кадомро ном бубаред ва мисолҳо оред.
26. Дар чумлаҳои содаи кадом аломатҳои китобат истифода мешаванд?

ЧУМЛАҲОИ СОДАИ ЯКТАРКИБА

22. Навъҳои чумлаи содаи яктаркиба

1. Чумлаҳои ҳар ду сутунро хонда, мубтадо ва хабари чумлаҳои сутуни якӯро муайян кунед. Дар чумлаҳои сутуни дуюм кадом сараъзоҳо ҳастанд?

<ol style="list-style-type: none"> 1. Ман китоб хондам. 2. Шумо пас аз ҳатми мактаби миёна ба Донишгоҳ дохил мешавед? 3. Салом китобро оварду барои намоиш ба раф гузошт. 4. Рақси Шарофат ҳамаро мутаассир кард. 5. Борон бошиддат меборид. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Китоб хондам. 2. Пас аз ҳатми мактаби миёна ба Донишгоҳ дохил мешавед? 3. Китобро меҳонанд, барои намоиш намегузоранд. 4. Ҳамаро мутаассир кард. 5. Шаб. Шамоли нофорам. Боронгарӣ.
---	--

Савол ва супориш

1. Кадом калимаҳо мубтадои ду чумлаи аввали сутуни дуюм мебошанд? Аз чӣ донистед?
1. Чумлаҳои сеом аз ҷиҳати маъно аз яқдигар чӣ фарқ доранд?
2. Ба чумлаи ҷоруми сутуни дуюм мубтадоҳои гуногун илова карда хонед. Мубтадояш муайян будааст?
3. Маънои чумлаҳои охирини сутуни дуюмро шарҳ дихед.
4. Аз чумлаҳои охирини ҳар ду сутун қадомаш хуллас ва қадомаш тафсилӣ?

Чумлаҳои сода вобаста ба асоси грамматикии ҳуд дутаркиба ва якторкиба мешаванд.

Чумлаҳои содаи дутаркиба бояд дорои ҳар ду сараъзо – мубтадо ва ҳабар бошанд, ҷонки онҳо барои фаҳмидани мазмуни чумла ниҳоят заруранд.

Чумлаи содаи якторкиба факат дорои як сараъзо буда, ба дигарӣ ниёз надорад, зоро бе он ҳам маънои чумла фаҳмида мешавад.

Чумлаҳои содаи якторкиба ба ду гурӯҳ чудо мешаванд:

а) чумлаҳои якторкибай сараъзоҳояш ҳабар: Шуморай охирини «Анбоз»-ро хонед. Ҷӯҷаро дар тирамоҳ мешуморанд. Ба китобхона бояд рафт.

б) чумлаҳои якторкибай сараъзоҳояш мубтадо: Субҳ. Ҳочагии «Навобод». Ҳонаҳои навбунёди зебо. Пайраҳоҳои мумфарш. Насими форам. Бӯи атргулҳо.

Чумлаҳои муайяншахс, номуайяншахс, умумишаҳс ва бешаҳс ба гурӯҳи чумлаҳои якторкибай сараъзоҳояш ҳабар ва чумлаи унвонӣ ба гурӯҳи чумлаҳои якторкибай сараъзоҳояш мубтадо дохил мешаванд.

2. Чумлаҳоро хонед ва гӯед, ки асоси онҳо қадом сараъзо аст, мубтадо ва ё ҳабар.
 1. Фикрармо ба вай гуфтам.
 2. Ҳайр, духтари дӯстдоштаи шумо: Мухаррама. Москва. 17 февраля соли 1940. (Ҳ.К.)

3. Ба гирдогирди гулзор райхон шинонда буданд.
(С.У.)
4. Оханро дар гармиаш мекӯбанд. (Зарб.)
5. Офтобро бо доман пӯшонида намешавад. (Зарб.)
6. Аввалҳои зимистон. Декабр. Ҳаво на хунуки хунук, на гарми гарм. (Х.К.)

3. Нақшаро хонед ва шарҳ диҳед.



4. Матнро хонед ва баъд ҷумлаҳои содаи онро аз рӯи иштироки сараъзоҳо муайян карда, дар сутуни якум ҷумлаҳои дутаркиба ва дар дуюм яктаркибаро нависед.

Шаб. Ҷӯи Мӯлиён. Моҳи тобон дар зери дарахтони қади роҳ ва рӯи деворҳои баланди чорбоғҳо аз нури худ пора-пора нақшҳои заррин андохтааст. Кӯшкҳо дар маҳтобшаб монанди нуқраи хом ҷилои сард медиҳанд.

Рӯдакӣ савора омада, дар сояи девори баланде қарор гирифт. Ин сӯ- он сӯ нигоҳ кард, гӯш андохт. Ҷилави аспро бо шоҳи дарахт партофт ва дар болои зин рост шуда, ба даруни чорбоғ назар кард. Бо як ҷаҳидан худро аз болои девор ба даруни чорбоғ партофт. Дар чорбоғ оромӣ ва сукут ҳукмфармо буд.

Сотим Улугзода

5. Порчаҳоро хонед ва ҷумлаҳои содаи яктаркибаро муайян кунед.

Шаби торику сард. Оғӯши кӯҳсор.

Табиат ҷим. Ҳама дар хоби ором.

Фақат сарҳадчию дарёст бедор.

Якумин-дам, дуюм-бесаранҷом.

Шаби гармои тобистон. Сарҳад.

Ниҳоят гарму дим мағзи қамишзор.

Чаҳон аз хоби ширин аст сармаст,
Фақат сарҳадчию Казбек бедор.
Абдусалом Декомтӣ

Чумлаи муайяншахс

1. Чумлаҳоро хонда, муайян созед, ки қадоме дутаркибаю қадоме яктаркиба.

1. Баҳор. Нури офтоб заминро метасфонад (В.Асрорӣ).
2. Фасли тирамоҳ. Табиат ба либоси тиллоранг печида буд. (Ф.Н.)
3. Аз пагоҳ то бегоҳ туро кофтам. Кучо мегардӣ? Пагоҳ ба саёҳат мебароем.

Чумлаи яктаркибае, ки иҷроқунандаи амал – мубтадо аз ҳабари он муайян мегардад, муайяншахс ном дорад. Ҳабари ин чумлаҳо дар шахсҳои якум ва дуюм ифода гардида, онҳоро аз бандакҳои феълӣ муайян кардан мумкин аст: Аз лаби бом ба деха нигаристам. Аз девори паҳлӯи чапи дарвоза ҷунин навиштаро хондам: «Дар ин ҳона Шоири Ҳалқии Доғистон Расул Ғамзатов ба дунё омадааст».

Аз ҳабари ҳар ду чумла – **нигаристам** ва **хондам** муайян мегардад, ки иҷроқунандаи амал шахси якуми танҳо «ман» мебошад.

2. Як мусоҳибае тартиб диҳед, ки дар он ҷумлаҳои содаи муайяншахс мавриди истифода қарор бигиранд.

Намуна: – Манучехр, ту имрӯз чӣ кор кардӣ? – Ман пагоҳӣ аз хоб ҳестам. Даству рӯямро шӯстам. Баъд аз ноништа ба модарам дар корҳои ҳона ёрӣ расонидам. Дар вақти холӣ ба лолачинӣ рафтам.

3. Матнро хонед ва чумлаҳои содаи яктаркибаи муайяншахсро ёфта шарҳ дижед.

Хурд будӣ, навозишат карданд. Хандидӣ. Завқидӣ. Қоҳ-қоҳ задӣ. Кӯдакона ноз кардӣ. Модар модарона бӯсид. Падар падарона саратро сила кард. Чашмонат лаҳча барин медураҳшиданд. Рухсорат себи сурх барин метобид.

Ҳаёт васиқаи балогатро ба дастат дод. Замини қуҳансол оғӯши худро ба ту боз намуд. Ситораҳо хандиданд. Офтоб пеш-пеши ту рақс кард. Замон аз ҷавлонгоҳи худ ҷой, давра шамшери бурро дод. Аср талаби қонуниашро пешниҳод намуд. Ҳақ дошт.

Давидӣ. Ҷаҳидӣ. Наъра задӣ.

Ин баҳори умрат, навбаҳори соли дураҳшонат буд.

Ҳаким Карим

4. Ба намуна нигоҳ карда чор шиор нависед.

Намуна: Бачаҳо, таърихи кишвари худро омӯзед!

5. Матнро хонед ва таассуроти худро мухтасар баён кунед.

Чумлаҳои яктаркибаи муайяншахсро ҷудо карда нависед ва шарҳ дижед.

Сафари водии Зарафшон аз шаҳри Самарқанд ва зиёрати хонаи устод Айнӣ ибтидо гирифт. Аз Душанбе то ба Самарқанд бо қӯмаки тайёра расидем. Самарқандиҳо бо гулу нону намак пешваз гирифтанд.

Аз фурудгоҳ ба Регистон ва аз он ҷо ба хонаи устод Айнӣ омадем. Ба останаи ин манзили муборак ва барои ҳар як фарди тоҷик азиз ва муқаддас бо як эҳтиром ва эҳсосоти қалбӣ ба мисли он ки ба зиёрати худи устод мерафта бошем, қадам биниҳодем. Ба назар чунин мепрасид, ки дару девори ин хона ба гӯши ҳар яки мо меҳонад:

Қадам бебоктар неҳ бар ҳарими чони муштоқон,
Ту соҳибхонай, охир, чаро дуздана меой.

Устод Мирзо Турсунзода ҳикоя карданد, ки чанд бор дар ин хона меҳмон буданд ва сари сӯҳбат шабонро рӯз кардаанд.

– Ин хона як ҳисса таърихи Тоҷикистон аст, шеъру ҳикоя ва қиссаву романҳои устод асосан дар ҳамин ҷо эҷод шудаанд: «Намунаи адабиёти тоҷик» дар ҳамин ҷо таҳтири хӯрдааст; таҳтири достони «Оби ҳаёт» низ дар ҳамин ҷо ба субут расида. Бисёр мардони бузурги та-маддуни ҷаҳон ин ҷо ба зиёрати устод омадаанд. Ҳар ... ва ҳар бутта гули ин манзил шоҳиди зиндаи рӯзгори ноҳамвori устод Айнист.

Мо, ҷавонҳо, ки аз паси устод қадам мезадем ва гӯшу ҳуш ба ҳикояташон доштем, аксаран, бори аввал вориди ин манзили муборак мешудем ва дар изтироб будем. Ба назар ҷунин мерасад, ки устоди бузург аз хонае ба истиқболамон бадар меояд.

Убайди Раҷаб

5. Порчаро ифоданок ҳонед ва гӯед, ки ҳабарҳои мисраъҳои дуюм ба шахси ҷандум даҳолат мекунад. Аз чӣ пай бурдед?

Офтобо, бори дигар ҳонаро пурнур кун,
Дӯстонро шод гардон, душманонро кӯр кун.
Аз паси кӯхе барову сангҳоро лаъл соз,
Бори дигар ғураҳоро пухтаву ангур кун.
Даштрову киштро пурхуллаву пурнур кун.
Офтобо, бори дигар сӯи мағриб боз рав,
Ҷумлаи сайёрапо бар ҳусни худ мағрур кун.
Эй рафиқи бедилону эй аниси ҳастагон,
Бедилонро чора созу марҳами ранҷур кун.

Ҷалолиддини Рӯмӣ

Ҷумлаи номуайяншахс

1. Ҷумлаҳоро ҳонед ва аз ҷиҳати таркибу мазмун муқоиса карда шарҳ дижед.

<p>1. Муаллим дар мактаб имрӯз бо мо сӯҳбат гузаронд.</p> <p>2. Дехқонон ба кишту кор тайёрӣ диде истодаанд.</p> <p>3. Аз деҳот ёрдамчиён меомадаанд.</p>	<p>1. Имрӯз дар мактаб бо мо сӯҳбат гузарониданд.</p> <p>2. Дар деҳот ба кишту кор тайёрӣ диде истодаанд.</p> <p>3. Аз деҳот барои ёрӣ меомадаанд.</p>
---	--

Савол ва супориш

1. Чумлаҳои яктаркиба ва дутаркиба дар кадом сутунҳо ҷой дода шудаанд?
2. Ба ичроқунандаи амал (мубтадо) ва ба ичрои амал дар кадом ҷумлаҳо диққат дода шудааст.

Чумлаҳои яктаркибае, ки дар он ичроқунандаи амал муайян нест, номуайяншахс ном дорад. Ҳабари ин ҷумлаҳо танҳо бо шумораи ҷамъ (шахси сеюм) ифода мейбад.

Дар ҷумлаҳои номуайяншахс на ичроқунандаи амал, балки худи амал муҳим аст. Мубтадои чунин ҷумлаҳо фақат тасаввур карда мешавад:

1. Шуморо ба идора даъват мекунанд.
 2. Дар боги мактаб боз дарахт шинонидаанд.
 3. Кӯчаҳои шаҳрро бо шиору оvezоҳо оро додаанд.
2. Ҷумлаҳоро нависед ва ғӯед, ки диққати асосӣ дар ин ҷумлаҳо ба ҷӣ нигаронида шудааст.
 1. Одамро «аз гул нозуку аз санг саҳттар» гуфтаанд. (Ю.А.)
 2. Матлабро ба Рисолат – модари Зебӣ фаҳмониданд. (С.У.)
 3. Мебоист шаб дар Тути буни Ҳайдар ҷамъ мешуданд. (С.У.)
 4. Занҳоро ба рақс таклиф карданд. (М.Х.)
 5. Ҳамон сол ба хоҳиши худаш Нодираро ба Институти кишоварзӣ гузарониданд.
 6. Фақат саду панҷоҳ грамм нони сиёҳу ҳамин кадар нони сафед медоданд. (Ф.М.)

3. Чумлаҳоро аз рӯи намунаи зерин ба чумлаи яктаркибаи номуайяншаҳс баргардонед.

Намуна: Бөгбонон ба ниҳолҳо об дода истодаанд – Ба ниҳолҳои боғ об дода истодаанд.

1. Дехқонон пахтачиниро сар карданд.

2. Кормандони техникий таъмириро ба охир расониданд.

3. Коргарони корхона дастгоҳи нав истехсол мекунанд.

4. Муаллимон иншоҳои талабагонро санцида баҳо гузоштанд.

5. Ноширон ба намоишгоҳ мераванд.

6. Телевизион баромади дастай ҳаваскорони ноҳияи моро намоиш дод.

4. Порчаҳоро хонед, чумлаҳои муайяншахс ва номуайяншахсро аниқ созед ва шарҳ дижед.

1. Мо имрӯз ҳуштутбозӣ кардем. Аз рафиқонамон як нафарашро доранд таъин кардем. Мо аз вай мегурехтим. Вай аз паси мо медавид. Ҳар касе ки ба даст афтад, вай доранд мешуд. Дорандай аввал бо ҳамроҳии дигарон боз медавид. Бозӣ ҳамин хел давом мекард.

2. Қисми асосии тири ин камонро аз чӯби дук ё заранг ва ё аз чӯби ҳаданг месоҳтанд ва дар нӯги ин чӯб ба дарозии чор ангушт пӯлоди сартезро мегузарониданд. Дар дунболаи он чӯб се дона шоҳпари уқоб мешинониданд.

Садриддини Айнӣ

5. Чумлаҳоро нависед ва гӯед, ки хабари онҳо дар қадом сиға ва замон ифода шудаанд.

1. Дар он ҷо суратҳои сарҳадчиёни қаҳрамонро овехта мондаанд. (С.У.)

2. Чор сол пеш маро ба иди Якуми Май ба Москав бурданд. (Р.Ч.)

3. Дар он замон ин шаҳрро Бухорои Шариф меномиданд. (Ҷ.И.)

4. Пӯлодро ҳамчун одами забондон дар завод ба тарҷумонӣ таъин карда буданд. (Р.Ҷ.)
5. Мехмонони аз Вахш омадаро дар рӯи палос нишонданд. (С.У.)
6. Кори ин устоди ҳунармандро бо хурсандӣ қабул карда мегирифтанд. (Р.Ҷ.)
6. Ҳикояро хонед ва шарҳ диҳед, ки лутфи ҳикояро чӣ тавр фаҳмидед.

Султон Маҳмудро дар ҳолати гуруснагӣ бодинҷонбӯраке пеш оварданд. Ҳушаш омад. Гуфт: «Бодинҷон таомест хуш». Надиме дар мадҳи бодинҷон фасле пардохт. Чун сер шуд, гуфт: «Бодинҷон саҳт (зарарнок) чизест. Надим боз дар мазаррати бодинҷон муболигате тамом кард. Султон гуфт:

– Эй мардак, на ин замон мадҳаш мегуфти?

Гуфт:

– Ман надими туам, на бодинҷон. Маро чизе бибояд гуфт, ки туро хуш ояд, на бодинҷонро.

Убайди Зоконӣ

Савол ва супорииш

1. Чаро таоми аз бодинҷон пухта ба Султон Маҳмуд хуш омад?
2. Надим бар чӣ асос бодинҷонро таъриф ва мазаммат кард?
3. Ҷумлаҳои яктаркибаи муайяншахс ва номуайяншахсро ёфта шарҳ диҳед.

Ҷумлаи умушишахс

1. Зарбулмасалҳоро хонед. Мазмун ва мавриди истеъмолашонро шарҳ диҳед. Гӯед, ки онҳо ба як кас ва ё ба ҳама тааллуқ доранд.

 1. Оҳанро дар гармиаш мекӯбанд.
 2. Бародари ман бошӣ, баробари ман бош.
 3. Кори имрӯзаро ба фардо магзоред.
 4. Ба гетӣ ба ҷуз тухми некӣ макор (Фирдавсӣ).

Ҷумлаи яктаркибае, ки амали он ба таври умумӣ ифода ёфтааст, умушишахс ном дорад.

Рӯзи нек ба рӯзи бад мадиҳед. (Зарб.)

Ранчи худу роҳати ёрон талаб. (Зарб.)

Дар чумлаи умушиҳаҳс хабар бо шакл ва шахсҳои гуногуни феъл ифода мешавад ва аз рӯи он иҷроқунандаро пайдо кардан душвор аст. Аз ин рӯ, аксарияти чумлаҳои умушиҳаҳсро зарбулмасалу мақолҳо ташкил мекунанд.

2. Ҷумлаҳоро нависед ва мавриди истифодаи онҳоро шарҳ диҳед.
Аз чӣ донистед, ки онҳо чумлаи умушиҳаҳсанд.

1. Бо одами тарсончак ба шикор нарав. (Зарб.)

2. Одамонро аз худ маранҷон. (Зарб.)

3. Аз паси аспи носанҷида нагузар. (Зарб)

4. Хондаатро магӯ, фаҳмидаатро бигӯ. (Зарб.)

5. Некӣ куну дар об андоз. (Зарб.)

6. Мехнат кунӣ, роҳат бинӣ. (Зарб.)

3. Байтҳоро хонед ва маънидод кунед. Гӯед, ки онҳо ба қадом шахс нигаронида шудаанд. Аз чӣ фаҳмидед?

Дар ҷавонӣ дор пионро азиз,
То азизӣ дигарон бошӣ ту низ.

Сар макун дар пеши дунёдор паст
Вар кунӣ, бешак, равад динат зи даст.

Фаридааддуни Аттор

Нигар, ту чӣ корӣ, ҳамон бидравӣ,
Сухан ҳарҷи гӯйӣ, ҳамон бишнавӣ.

Абулқосими Фирдавсӣ

Хунар омӯз, к-аз хунармандӣ
Даркӯшӣ кунӣ, на дарбандӣ.

Низомии Ганҷавӣ

4. Ҷумлаҳоро хонед ва муайян кунед, ки қадоме аз онҳо умушиҳаҳс ва қадоме бешаҳсанд.

1. Хондаатро магӯ, фаҳмидаатро бигӯ.

2. Ҳонаи дӯстон бирӯбу дари душманон макӯб.

3. Аз гунчишк тарсӣ, арзан макор.

4. Илм агар мебоядат, такрор кун, нон агар мебоядат, шудгор кун.

5. Моро дар он чо нағз пешвоз гирифтанд.

6. Онро тавқи гарданы құмрй мегүянд. (Р.Ч.)

Чүмлаҳои яктаркибаи умумишаҳс барои ифодаи ху-
лосаи таҷрибаи рӯзгор, расму одатҳо ва як катор
қоидаҳои ҳаётӣ низ истеъмол мешаванд. Дар ин ҳолат
онҳо шаклан ба чүмлаи муайяншаҳс ва номуайяншаҳс
монанд шаванд ҳам, дар асл умумишаҳсанд: 1. Дар мо
аз худ калонро шумо мегүянд. 2. Дар бемористон бо
овози баланд гап намезананд.

5. Ҷүмлаҳоро хонда, бо далелҳо собит кунед, ки онҳо умумишаҳ-
санд.

1. Дар назди калонсолон бисёр гап намеза-
нанд.

2. Ҳақиқатро надониста ҳарчи намегүянд.

3. Аз ноомади кор рӯҳафтода намешаванд.

4. То ба об надарой, шиновар нашавӣ.

5. Чунон кун зиндагонӣ дар замона,
Ки аз вай зинда монӣ ҷовидона.

Хусрави Деҳлавӣ

6. Машав ҳамроҳи кас ноозмуда,

Тафовут дон зи дидо то шунида.

Носири Хусрав

Ҷүмлаи бешаҳс

1. Ҷүмлаҳоро хонед ва муқоиса кунед.

1. Ман ба хона бояд
равам.

2. Вазифаи хонагиро
тайёр менамоем.

3. Мо ҳақиқатан аз
сӯзанӣ ҷашм қанда
натавонистем.

1. Ба хона бояд рафт.

2. Вазифаи хонагиро бояд
тайёр кард.

3. Ҳақиқатан аз сӯзанӣ
ҷашм қандан мумкин
набуд.

Савол ва супориш

1. Мубтадо ва хабари чумлаҳои сутуни якумро нишон диҳед.
2. Дар чумлаҳои сутуни дуюм кадом сараъзоҳо ҳастанд?
3. Ба хабарҳои сутуни дуюм мубтадо ёфтан мумкин аст?

Чумлаи яктаркибае, ки мубтадо надошта, онро аз мазмуни чумла ҳам фаҳмидан мумкин нест, бешахс меноманд.

Чумлаи бешахс аз он сабаб мубтадо надорад, ки вазифааш фақат таъкид кардани зарурияту имконпазирии ичрои амал мебошад: **Аз гузашта бояд ибрат гирифт. Машварати хубро бояд қабул кард. Офтобро бо доман пӯшида намешавад. Барои забондон шудан бештар навиштан лозим.**

Хабари чумлаи бешахс бо ду роҳ ифода мешавад: бо асоси замони гузашта ва калимаи «бояд»(Аз гузашта бояд ибрат гирифт) ва бо масдару калимаҳои «лозим», «даркор» ва ғайра (Барои омӯхтани забон бисёр машқ кардан даркор). Ҳамеша хабари ин чумлаҳо дар шакли таркибӣ меоянд.

2. Чумлаҳоро нависед, хабар ва аъзоҳои пайрави онҳоро ишора кунед.
 1. Аз паси корҳои бехуда набояд гашт
 2. Умри азизро ройгон набояд сарф кард.
 3. Нақшай кори фардоро имрӯз бояд қашид.
 4. Ҳамеша аз пайи кори нек ва мафиати ҳалқ бояд шуд.
 5. Суханони гаронбаҳоро набояд аз хотир баровард.
 6. Вафодорӣ зи моҳӣ бояд омӯхт. (Х.Д.)
3. Чумлаҳои дутаркибаи зеринро ба чумлаи бешахс гардонида на-висед. Намуна: Ман пагоҳ бояд ба китобхона равам. Пагоҳ ба китобхона бояд рафт.
 1. Ман бояд ин китобро хонам.
 2. Ту вазифаро дар вақташ бояд ичро кунӣ.
 3. Самад масъаларо бояд ба ҳама фаҳмонад.
 4. Мо ин ҳунарро бояд аз худ кунем.
 5. Ҳама бояд тарафдори сулҳ бошад.

4. Чүмлаҳоро хонед ва гүед, ки онҳо қадом навъи чүмлаи содаи яктаркибаанд. Ҳабарҳои феълиро аз рӯи навъ шарҳ дихед.
1. Ба зудио чолокӣ ҳудро ба канор қашидан даркор буд. (С.У.)
 2. Акнун он заминҳоро аз решай растаниҳои бегона тоза кардан лозим буд. (С.У.)
 3. Аз ҷароғи илму нури маърифат синаро пурнур мебояд намуд. (М.А.)
 4. Ҳақиқатро қатъ карда намешавад. (Зарб.)
5. Чүмлаҳоро хонед ва қалимаи «бояд»-ро истифода бурда ҳабарҳои онҳоро тағиир дихед. Оё дар маъно тағиироте ворид шуд?
- Намуна: Аз душмани пинҳонӣ бояд зиёдтар ҳазар кард.
1. Аз душмани пинҳонӣ зиёдтар ҳазар кардан зарур.
 2. Ҷӣ кардан даркор, ҷӣ тавр зистан даркор.
 3. Ҳозир фикри ҳамаро шунидан лозим.
 4. Дунёро бо ҷашми дил дидан лозим.
 5. Ба ин камбузҳо зудтар хотима додан даркор.
6. Хонед ва ҳабарҳоро ёфта шарҳ дихед. Чүмлаи охирро ба содаи дутаркиба баргардонед.

Бе заҳмату кор нон намебояд хӯрд,
Як луқма ба ройгон намебояд хӯрд.

Абулқосим Лоҳумӣ

Хоки пояшро набояд пок кард,
Пок аз он бояд ки акнун хок кард.

Мирзо Турсунзода

Воқифи вақти хеш мебояд буд. (Зарб.)

Чүмлаи унвонӣ

1. Чүмлаҳои ҳар ду сутунро хонед. Чаро чүмлаҳои сутуни якум дар сутуни дуюм шакли дигар доранд? Мулоҳизаатонро гүед.

Ҳомӯшӣ ҳукмфармо
буд.

Ҳомӯшӣ. Ҳама суханони
нотиқро гӯш мекарданд.

Акнун субҳ медамид.

Субҳи барвақт. Дехқонон ба сари заминҳои корам мераванд.

Чумлаи яктаркибае, ки амалро ифода накарда, фақат номи предмет ё ҳодисаero дар бар мегирад, чумлаи унвонӣ ном дорад.

Чумлаҳои унвонӣ дар шакли калима ва ё ибораи мустақил ифода гардида, ба предмет ишора мекунанд, ки амали минбаъда ба он тааллуқ дорад: а) **Тирамоҳ**. Ҳама ба ҳосилғундорӣ тайёри мебинанд; б) **Шаби торики зимиштон**. Имкони пеши поро дидан набуд.

Чумлаҳои унвонӣ бештар дар асарҳои саҳнавӣ ва дигар жанрҳои бадеӣ истифода мешаванд. Бо ёрии онҳо нависандагон ҷой ва замон, манзара ва вазъияти ҳодисаю воқеаро муҳтасар баён месозанд.

2. Порчаро хонед ва гӯед, ки чумлаҳои унвонӣ чӣ вазифаро адо кардаанд.

Бозори шаҳри Бухоро. Растан атторӣ ва дорувор-фурӯши. Фурӯшандай дорувор дар нимторикии дӯкон-чааш ба рӯи қолинча нишастааст, ҷашмони хоболуди вай аз зери пилкҳои гардгирифта ба равуои ахли бозор нигоҳ мекунанд. Дар як тарафи дӯкон дастёрҳои вай бо фурӯши доруҳо машғуланд.

Сотим Улугзода

3. Матнро хонед, ҷумлаи унвониро муайян карда, бо чумлаҳои бâъдина чӣ муносибат доштанашро шарҳ дидед.

Субҳи барвақт. Ҳанӯз дар роҳҳо мошин кам, шаҳр оҳиста аз хоб бедор мегашт. Занҳои ширфурӯш аз тарафи саҳро бо ҷобаҳои пуршири ба шаҳр меомаданд. Нонфурӯше як замбарғалтак нони гармашро ба тарафи ҷойхона мебурд. Болои нон бо дастарҳон саҳт пӯшидагӣ бошад ҳам, ҳаври он мебаромад. Бӯи нони гарм ба димоги Даврон расидагӣ барин шуд. Ба ёдаш

расид, ки баъди қаҳтии солҳои чанг, соли чилу ҳафт ё чилу ҳашт хоки сурх оварда, танӯри чанд сол боз вай-рона ва аз набудани орд бекораро таъмир карда, бори аввал нон пухта буданд. Даврон он нонро мебӯиду аз бӯяш сер намешуд. Ба нон зор буд, аммо кулчай модар додаро то хеле вақт нахӯрда, бӯй мекашид. Онро зуд хӯрда адо кардан намехост, зеро маълум набуд, ки бори дигар боз кай нон мепазанд...

Баҳром Фирӯз

4. Хонед, ҷумлаҳои унвониро ёбед ва тафсилоти онҳоро нависед.

1. Тирамоҳ. Вақти ҳосилғундорӣ. Дехқонон пахта чи-да ҷуворӣ қаллак намуда, меваҳои охиринро мегун-доранд. (Ч.И.)

2. Шаби моҳи август. Ҳавои тоза қабати дараҳтони сербарг ҳар ҷо-ҳар ҷо намоён гашта, аҷаб як намуди зе-бое медод. (аз «Садои Шарқ»)

3. Хомӯшӣ. Бачаҳо пинак мераванд. Шир-шири ҷарҳҳои мошин ба гӯш мерасаду бас. Дар рӯ ба рӯ ағбай Шаҳристон. Аз ним болои он дар таҳи абрӯ меги торик пинҳон аст. Гоҳ печутоб хӯрда, боло мераваду даруни абрӯ меғ аз назар гум мешавад. Боди серуне, ки аз арҷазорҳои ду канори роҳ мевазид, рӯи қасро лесида, фароғат мебахшид.

Баҳром Фирӯз

5. Ба ҷумлаҳои унвонии зерин ҷумлаҳои дутаркиба илова карда хонед, ки мазмунан алоқаманд бошанд.

Намуна: Ҳонаи кории Алломаи Адҳам... Бар болои сепоя кураи замин, дар девор ҳаритаи осмон, ҷадвалҳо, устурлоб овехта, дар тоқчаҳо китобҳо болои ҳам чида шудаанд...

1. Майдоне дар шаҳр. Ҳалқ. Донишмандон...

2. Пагоҳонӣ ...

3. Ҳавлии Рӯдакӣ. Дар айвон Рӯдакии нобино. Маҷ...

4. Бог. Гулзор, фаввора, ҳавзи мармар....

6. Ба чои нүқтаҳо чумлаҳои унвонии мувофиқ гузашта, порчаҳоро нависед.

1. Майдони начандон калон, vale чун кафи даст ҳамвор. Дар атроф – иморатҳои бузурги айвонҳошон пур аз нақшу нигор. (С.У.)

2. Дар деворҳои хона яроқу аслиҳои гуногун: шоғу шамшерҳо, найзаҳо ва сипарҳои хуршедтамга овехта шудаанд. (С.У.)

3. Як шогирди вай бо тарозуи хурдакаки ғалатисоҳт доруи хокаеро бармекашад. Шогирди дигараш дар ўғурча чизеро мекӯбад. (С.У.)

4. Моҳи тобон дар зери дараҳтони қади роҳ ва рӯи деворҳои баланди чорбоғҳо аз нури худ пора-пора нақшҳои заррин андохтааст. (С.У.)

(Яке аз хонаҳои Қасри султонӣ: Шаб. Ҷӯи Мӯлиён. Даруни қаср; Хонаи кории Абӯалӣ ибни Сино).

7. Ҳикояро хонед ва гӯед, ки хуласаи он дар қадом ҷумла баён шудааст. Ҷумлаҳои содаи яктаркибаи матнро муайян кунед ва шарҳ дижед.

Овардаанд, ки дар рӯзгори Нӯшервони одил ду мард биёмаданд ва бар дари боргоҳи ў биистоданд, яке бо овози баланд гуфт:

«Бад макуну бад маяндеш, то бадат н-ояд пеш». Ва яке гуфт: «Некӣ куну некӣ андеш, то нек бинӣ беш». Нӯшервон фармуд, то марди аввалро ҳазор динор оварданд ва бидоданд ва марди дувумро ду ҳазор динор доданд. Ҳавоссу надимони он ҳазрат суол карданд, ки ҳар ду калимаро як маънӣ буд, сила ва инъом эшонро тафовут аз чӣ афтод?

Гуфт: «Ин ҳама зикри нек гуфт ва он дигар бадӣ гуфт. Ва ҳеч некӣ беҳтар аз дӯстии некон нест ва ҳеч бадӣ бадтар аз дӯстии бадон нест».

Муҳаммад Авғӣ

23. Чумлаи пурра ва нопурра

1. Порчаро хонед. Гүед, ки дар кадом чумлаҳо сараъзоҳо ва ё аъзоҳои пайрав истифода нашудаанд. Оё набудани онҳо фаҳмидани маъноро душвор сохтааст?

Офтисер чизеро фикр карда истоду боз пурсишашро давом дод:

- Аз кучо?
- Аз Хучанд. Аз уезди Хучанд.
- Ҷои кор?
- Заводи паровозсозӣ.
- Ба Украина кай омадӣ?
- Яку ним моҳ пеш аз ин.
- Кӣ шуда кор мекардӣ?
- Оҳангар.

Пӯлод Толис

Савол ва супориш

1. Мазмуни матнро пурра фаҳмидед ё не?
2. Чаро чумлаҳои сеюм, панҷум, ҳафтум ва нӯҳум бо як калима ё ибора баён шудаанд?
3. Дар матн мусоҳиба ҳаст ва ё муҳокима?

Дар нутқ дар баробари чумлаҳои пурра чумлаҳои нопурра низ истифода мешаванд.

Чумлае, ки дар он ҳамаи аъзоҳои асосии чумла мавҷуданд, чумлаи пурра ном дорад.

Чумлае, ки дар он яке аз аъзоҳои асосии чумла зикр нашудааст, вале онро аз чумлаҳои пешин ва ё вазъияти нутқ фаҳмидан мумкин аст, чумлаи нопурра ном дорад: **Усмон ба дехаи Нимич ворид шуданашро надониста монд. Ибтидо ба хонаи холии бародар рафт.** (Д.Мирзо)

Чумлаи нопурра баъзан дар таркиби чумлаҳои мураккаб низ вомехӯранд: **Қорӣ Ишкамба ба роҳ даромад ва ман ҳам аз дунболи ў.** (С.А.)

Аз чумлаи дуюм ҳабар – даромад ихтисор шудааст, ки бисёр баҷост.

Истифодаи бамавриди чумлаҳои содаи нопурра боиси хулоҳангу мавзун ва муҳтасар гаштани баён мегардад.

2. Порчаро хонда, чумлаҳои нопурраро муайян созед. Сипас, шакли пурраи онҳоро нависед ва хонда, бо матни асл муқоиса кунед. Чиро пай бурдед.

Қозӣ хатро аз назар гузаронида:

- Бозор! – гуфт.
- Лаббай.
- Аз мулло Азимшоҳ яксаду сӣ танга қарздор шудӣ?
- Шудам.
- Ҳар вакт ҳӯҷаин талаб кунанд, ин пулро дар қозихона ба ин шахс месупорӣ?
- Хуб.

Садриддин Айнӣ

3. Чумлаҳоро хонед ва муайян кунед, ки кадом аъзоҳо зикр нашудаанд. Оё пурра кардани чунин чумлаҳо дар доираи ҳусни баён аст?
- 1. Падар пеш-пеш мерафт, писараш аз қафо.
 - 2. Қобил газета меҳонд, Одил журнал. (П.Т.)
 - 3. Морбозро мор мекушад, дорбозро дор. (Зарб.)
 - 4. Хиштгир хишташро мегираду лойгир лояшро. (Зарб.)
 - 5. Калтак ба гӯшт расад, сухан ба устухон. (Зарб.)
 - 6. Ҳар сухан ҷоеву ҳар нуқта мақоме дорад. (Зарб.)
4. Чумлаҳоро нависед ва гӯед, ки кадом чумлаи содаи таркиби онҳо нопурраанд. 4-5 мақоли ба инҳо монандро ба ёд оварда нависед.
- 1. Дӯст панд медиҳаду душман фанд. (Зарб.)
 - 2. Дӯст гирёнда гап мезанад, душман хандонда. (Зарб.)
 - 3. Дӯст ба сар нигоҳ мекунад, душман ба по. (Зарб.)
 - 4. Доно ба иморати сухан машғул аст, нодон ба иморати бадан. (Зарб.)
5. Порчаро хонед ва мавқеи асосии истифодаи чумлаҳои нопурра-ро шарҳ дидед.

- Номат чист? – гуфта пурсид.
- Ёдгор!
- Номи падарат?
- Бозор!
- Күчөй мебоши?
- Күлбай.
- Чанд сол боз ин чо ҳастай?
- Аз даҳ сол зиёд шуд.
- Чай кор мекардай?
- Сарбоз шудам, гурехтам, ба зиндан афтодам, боз гурехтам, боз ба зиндан ва обхона афтодам, окибат рӯзи инқилоб озод шудам.
- Бисёр хуб, хату савод дорай?
- Не.

Садриддин Айнӣ

Савол ва супориш

1. Ин порча аз кадом асари устод Айнӣ аст?
 2. Ду нафар ба ин монанд мусохибаero ташкил қунед ва дар ҷавоб аз ҷумлаҳои пурра истифода намоед. Шунидан чай гуна буд?
 3. Озодӣ ба кадом инқилоб нисбат дода шудааст?
 4. Аз рӯи ин порча оид ба тарзи баёни ҷумлаҳои тасдиқию инкорӣ чай гуфта метавонед?
 5. Ду ҷумлаи охирро бори дигар бихонед ва андешаатонро баён қунед.

 6. Дар мавзӯи «Ошнӣ», «Рӯзҳои истироҳат дар таътил» ва «Ташхиси фаъолият» мусохиба тартиб диҳед ва аз ҷумлаҳои нопурра истифода баред.
 7. Ҳикояро хонед ва муайян қунед, ки ҳикмати он дар чист. Сипас, ҷумлаҳои нопурраи онро ёбед ва шарҳ диҳед.
- Ноҳушовозе бо бонги баланд Қуръон ҳамехонд.
Соҳибдиле бар ӯ бигузашту гуфт:
- Туро мушоҳара чанд аст?
 - Гуфт:
 - Ҳеч.
 - Гуфт: – Пас заҳмати худ чандин ҷаро ҳамедиҳӣ?

– Аз баҳри Ҳудо меҳонам.

Гуфт:

– Аз баҳри Ҳудо маҳон!

Гар ту Қуръон бар ин тамат хонӣ,

Бубарӣ равнақи мусулмонӣ.

Саъдии Шерозӣ

Луғат

бонг – фарёд: овоз, садо

соҳибдил – покдил, аҳли маърифат

мушоҳара – маош, моҳона, музди кор

тамат – навъ, тариқ, равиш

8. Порчаҳоро бодиқкат хонед ва хулосаҳоятонро баён кунед.

Аз Афандӣ пурсиданд:

– Луқмаи ҳалол бо кӣ ҳӯрам?

– Бо фарзандон.

– Сипас бо кӣ?

– Бо хешу ақрабо, бо ҳамсоя ва душманон.

– Дар кучо панаҳ ёбам?

– Дар сояи дӯст.

– Чанд хатои ҷоҳилонро бахшиданд?

– Ҳафтаашро.

– Чанд хатои олимро бахшиданд?

– Ҳеч қадомашро.

– Чаро чунин бошад?

– Чунки ҷоҳил ҷоҳил асту олим-олим.

– Ба асри нав чӣ?

– Агар ақли солим ба ҳисси қайсар сарварӣ карда та-
вонад, хатое содир нашавад.

Чун ҳама ёвари инсон бошад,

Ба ҳама қитъа биҳишт ёфт шавад.

Абдулвайси Азиз

9. Порчаҳоро хонед ва шарҳ дижед, ки ҳикмати онҳо дар чист? Сипас ҷумлаҳои пурра ва нопурраи онро шарҳ дижед.

Луқмонро гуфтанд:

– Адаб аз кӣ омӯҳтӣ?

Гуфт:

– Аз беадабон. Ҳар чӣ аз эшон дар назарам нописанд омад, аз он парҳез кардам.

Подшоҳе порсоеро гуфт:

– Ҳечат аз мо ёд меояд?

Гуфт:

– Бале, вақте ки Ҳудоро фаромӯш мекунам.

Саъдии Шерозӣ

10. Ҷумлаҳои нопурраро ёфта шарҳ дижед ва онҳоро пурра намоед.

– Имрӯз кӣ омада буд?

– Ҳаткашон.

– Чӣ овард?

– Мактуб.

– Аз кӣ?

– Аз акаам.

11. Аз рӯи асарҳои хондаатон ва ё филми дидаятни мусоҳибае таҳия кунед. Аз ҷумлаҳои нопурра истифода баред.

12. Матнро хонед ва ҷумлаҳои нопурраро ёбед. Шарҳ дижед, ки дар ҷумлаи нопурра кадом аъзоҳои дар ҷумлаи пурра буда зикр нашудаанд. Ҷумлаҳои яктаркибай муайяншахсро низ муайян кунед.

– Ҳайр, – гуфт Маҳмуд симои ҷиддӣ гирифта, – кор карда истодай?

– Ҳа, кор карда истодаам.

– Дар кучо?

– Ҳайр, кори нағз-мӣ? – пурсид Маҳмуд.

– Дуруст, бад не.

– Кӣ шуда кор мекунӣ?

– Ҳозир шогирди чопкунанда. Ба даромаданам қариб як моҳ шуд.

– Чӣ, китоб ҳам чоп мекунетон?

– Ҳоло газета ва ҳар гуна фармонҳо. Китоб чоп на-мекунем. Одам кам.

– Хайр, табассум намуд Маҳмуд, – маро ҳам ба кор мегиретон.

– Ҳазл мекунӣ?

– Не-е! Аз ростӣ мегӯям.

– Ҳозир коргар чӣ қадар бошад, ҳамон қадар даркор. Биё як бор даромада бин, агар маъқул шавад, даромадан мегирий-дия. Кор кори бад не.

– Хайр як модаркалонам катӣ маслиҳат кунам. Аз бекорӣ дилам зиқ шуд, – гуфт Маҳмуд.

Пӯлод Толис

13. Саволу ҷавобро нависед ва ҷумлаи нопурраро ёфта, ба зерашон хат қашед. Гӯед, ки шакли пурраи он ҷӣ гуна аст.

– Зариф!

– Ҳа, Маҳмуд!

– Ҳар ду дasti яқдигарро фишурданд.

– Кай омадӣ? – пурсид Зариф.

– Дина.

– Хайр, Душанбе нағз будааст?

– Дуруст, нағз. Лекин боз шаҳри ҳудамонро ёд кардам.

– Ҳа, ба ҳар кас шаҳри таваллудшудааш нағз мена-мояд.

Пӯлод Толис

Таҳлили синтаксисии ҷумлаи содаи яктаркиба

Нақшай таҳлил

Таҳлили синтаксисии ҷумлаи яктаркиба мисли таҳлили ҷумлаи содаи дутаркиба сурат мегирад. Танҳо банди 4 такмил меёбад.

4. Сохтори чумла: а) дутаркиба ё яктаркиба; навъи чумлаи содаи яктаркиба.

Намунаи таҳлил:

Ба хона бояд рафт.

Таҳлили шифоҳӣ

Ин чумла ҳикоягӣ, гайрихитобӣ. Асоси грамматики-аш бояд рафт. Чумла сода аст, содаи яктаркиба. Сараъзои чумла ба воситаи феъл ифода ёфтааст. Чумлаи содаи бешахс аст. Чумла аъзои пайрав дорад (ба хона – ҳоли макон). Аз ин рӯ, ин чумлаи содаи яктаркибаи бешахси тафсилӣ маҳсуб мегардад.

Таҳлили хаттӣ

х.м.

хабар

Ба хона бояд рафт.

САВОЛУ СУПОРИШҲОИ ҶАМЪБАСТИЙ

1. Чумлаи дутаркиба аз яктаркиба чӣ фарқ дорад?
2. Чумлаҳои содаи яктаркибаро номбар кунед.
3. Дар қадом чумлаҳои содаи яктаркиба сараъзои чумла бо феъл ифода меёбад?
4. Чумлае, ки дар он танҳо мубтадо иштирок мекунад, чӣ ном дорад.
5. Чумлаҳои содаи яктаркиба аз рӯи иштироки аъзоҳои пайрав чанд хел мешавад?
6. Чумлаи номуайяншахс аз чумлаи муайяншахс чӣ фарқ дорад?
7. Хабари чумлаи бешахс бо чанд роҳ ифода меёбад?
8. Қадом чумлаи яктаркиба одатан дар аввали тасвири бадей барои нишон додани макон ва замони ҳодиса истифода мешавад?

24. Чумлаҳои чидааъзо

1. Чумлаҳоро хонед ва гӯед, ки қадом хусусияти онҳоро пай бурдед.

1. Як гурӯҳ созандагон бо наю чангӯ дойра ва дутору танбӯр як оҳанги рақсро менавозанд. (С.У.)

2. Дар зери девори қалъаи Бухоро пирамарди косиби пойлуч аз пеши нардбонҳо, аробаҳо, лошаҳои аспон, аз назди сарбозони гурӯҳ-гурӯҳ нишаста мегузарад. (С.У.)
3. Мо метавонем ба ту обу замин, ғулому каниз, ра-маю галаҳо бахшем. (С.У.)
4. Дар бъязе токчаҳо зарфҳои хурду калони гуногун-шакл ва даста-даста гиёҳи хушкро мебинем. (С.А.)
5. Ҳаёху, шавку ҷӯш, нидоҳои «оффарин»-у «шод бош»-и аҳли чодар ҳанӯз хомӯш нашуда буданд. (С.А.)
6. Дар миёни ӯрдugoҳ чодари рах-рахи сабзу сурху сафеди сипаҳсолор... назаррабост. (С.У.)
7. Аз ин ҷо овози суруду нағма, созу наво ба гӯш ме-расад.
8. Пурсупос ва сӯҳбати дӯстона сар шуд. (С.У.)
9. Ҷӯпонону дарахтбурон, гиёҳчинону сайёҳон хабар меоварданд. (Баҳманёр)
10. Ба диданаш меомадандуангушти ҳайрат мегази-данд ва мегуфтанд. (Баҳманёр)

Савол ва супориш

1. Чумлаи якум чанд пуркунанда дорад? Онҳо ба қадом савол ҷавоб мешаванд ва чӣ гуна алоқаманд шудаанд?
2. Боз дар қадом чумлаҳо пуркунанда чида шудааст ва қадом навъ аст?
3. Дар чумлаи дуюм қадом аъзои чумла чида шудааст? Ба қадом роҳ алоқаманд шудаанд?
4. Дар чумлаи панҷум қадом аъзои чумла чида шудааст? Дар байни аъзоҳои чида қадом аломат омадааст?
5. Ҳамаи чумлаҳоро як-як баррасӣ кунед.

Чумлае, ки яке аз аъзоҳо ва ё чанд аъзои он чида шу-дааст, чидааъзо ном дорад.

Аъзоҳои чида асосан ба як савол ҷавоб шуда, як ва-зиғаи синтаксисиро иҷро мекунанд: **Ҷамшед**, **Ҷамила** ва **Парвиз** мақола навиштанд.

Аъзоҳои чида баробарҳукуқ буда, яке ба дигарӣ тобеъ нест: Созандагон **бо наю чангу дойра ва дутору танбӯр** як оҳангари рақсро менавозанд. (С.У.)

Аъзоҳои чида бо ҳам бо ёрии оҳанг ва ё оҳангари пайвандакҳои пайвасткунанда алоқаманд мешаванд: **Ҷузҷонӣ ҳӯрчин дар китф, давон-давон ва ҳарсосзанон ба ӯ расида гирифт.** (С.У.)

Дар хат агар аъзоҳои чида пайиҳам ва бепайвандак омада бошанд, ба воситаи вергул чудо карда мешаванд.

2. Ҷумлаҳоро хонед ва хусусиятҳои аъзоҳои чидаро шарҳ дижед.

1. Созандагон бо наю чангу дойра ва дутору танбӯр як оҳангари рақсро менавозанд. (С.У.)

2. Ҷузҷонӣ ҳӯрчин дар китф, давон-давон ва ҳарсосзанон ба ӯ расида гирифт. (С.У.)

3. Абӯалӣ ва Ҷузҷонӣ дар майдон ҳозир шуданд. (С.У.)

4. Аз ин акси садо, аз ҳисси ғалабаи наздик кӯфти меҳнатҳои шабонрӯзӣ мебарояд, табъ меболад, ҷисму ҷон фараҳ меёбад. (С.У.)

5. Насими сахаргоҳӣ бӯи муаттари гулум сумбул, сабзаву райхонро ба димоғҳо мерасонад. (С.У.)

3. Матнро хонед ва ба оҳангари хониши ҷумлаҳои чидааъзо диққат дижед.

Дар Душанбе баҳор бо тамоми ҳусну таровати рӯҳафзо, дилфиребу ҷозибадори худ ҳукмфармо буд. Чор сӯ мешукуфт, меболид ва тобиши ранг ба ранг дошт. Дарахтон муғча мекушоданд, гул мекарданд, барг меёzonанд. Дар лаби ҷӯйборҳо сабза медамид, дар кӯталу теппаҳо табиат ва лола қолин мегустурд, камари кӯҳҳо қирмизӣ метобид ва қуллаҳои баланди барфин дар уфуки лочувард ҷодари азими оҳарии қуббадор афрошта буданд. Гоҳ-гоҳ борон меборид, борони нарми тару тоза ва ба ин зебоии табиат ҳусну таровати нав мебахшид...

Фотех Ниёзӣ

Савол ва супориш

1. Чумлаҳои чидааъзо ба матн чӣ муассирият бахшидаанд?
 2. Аъзоҳои чида чӣ тавр бо ҳам алоқаманд шудаанд?
 3. Чумлаҳои чидааъзоро нависед ва ба зери аъзоҳои чида хат кашед.
 4. Кадом аъзои чида тафсил ёфтааст?
-
4. Матнро хонда, чумлаҳои чидааъзоро муайян кунед. Гӯед, ки қадом аъзоҳои чумла чида шудаанд.

Ба замину боготу саҳроҳо нигаред, ҳар қитъа гӯё лавҳаи тасвирест, ки дasti қадом рассоми санъаткори сеҳрнигор бо камоли маҳорат оростааст! Рангҳои на-заррабо – сабз, зангор, сурх, зард, пистоқӣ, гулобӣ, бунафш, чигарӣ ва ҳоказо бо ҳам омехта шуда, тобишҳои гуногун пайдо мекунанд. Гулу гиёҳҳо ба ҳар сӯ тароват мепошанд. Садои ҷӯйчаҳо ва шар-шаҳро бо ҷаҳ-ҷаҳу гул-гули мурғони хушхон як шуда консерти форамештаскил мекунанд.

Ба бӯгу бӯстонҳо ки медароед, бар болои саратон, ба шоҳсори дараҳтони мевадор назар андозед. Ҳосили фаровон, аз ҳозир – аз гӯрагӣ сари онҳоро ҳам кардааст!

Баҳор шаҳрҳои Ватани моро ҳам бо либоси сабзи зумуррадӣ оростааст. Инро дар мисоли пойтаҳти Тоҷикистон – Душанбе дидан мумкин аст. Саҳаргоҳ, пеш аз ҳама насими форами кӯҳсори Варзоб ҷеҳраи шуморо навозиш мекунад.

Дар шимоли шаҳр назарaton ба қуллаҳои пурбарфи кӯҳ меафтад, ки бо шӯълаи офтоби нав тулӯъкунанда ба тарзи дилрабо медураҳшанд. Дар зери ҷодири сабзи табиии кӯҷаҳо гулфурӯшонро мебинед, ки даста-даста лолаҳои сурху зард ва дигар гулҳои рангоронро бо шабнами ҳанӯз напарида ва таровати бомдодиашон ба ишқбозони гул пешниҳод мекунанд.

Хулоса, баҳор дар ҳама ҷо нашъунамо мекунад ҳусни оламорои худ, санъати сеҳрангези худро намоиш медиҳад!

Баҳорро иди табиат номидан равост. Ин ид бо иди байналхалқии меҳнаткашон, бо рӯзи яқдилии коргарони ҳамаи мамлакатҳои дунё – Якуми Май дар як вақт меояд! Меҳнат ва табиат ба яқдигар саҳт вобастаанд. Табиат ҳарчанд бой ва зебо бошад ҳам, бе иштирок ва қудрати дасти меҳнат, сарвати мурда асту ҳусни бекора ва меҳнати инсон бе мусоидат ва созгории табиат саъий бесамара.

Абдусалом Дехотӣ

Савол ва супориш

1. Дар вақти хондани чумлаҳои чидааъзо чӣ оҳангро ҳис мекунед?
2. Дар кадом чумла муносибати табиату инсон баён шудааст?
3. Манзараеро тасвир кунед ва аз чумлаҳои чидааъзо истифода кунед.

5. Матнро хонед ва гӯед, ки чумлаҳои аъзоҳои чидадошта дар вақти хониш бо кадом ҳусусиятҳояшон фарқ мекунанд?

Аҳолӣ омадани ҳамдеҳаи номии худро шунида, ҷашм ба роҳи ў дӯхта будаанд. Ҷавонон, писарбача ва духтарбачагон дар либосҳои рангбаранги идона, қӯҳансолон бо ҷомаю саллаҳо ўро дар даромадгоҳи деха истиқбол карданд. Бачагони хурдсол давон-давон омада, «бобо, бобоҷон» гӯён устодро миёнагир карда, ба китфу гарданаш оvezон мешуданд. Қӯҳансолон – рафиқони бачагии Айнӣ – ўро ба оғӯш қашида воҳӯрдӣ мекарданд. Суратгирон ва режиссёри киностудияи республика рафиқ Кимёғаров, ки аз мо пештар ба он ҷо рафта, роҳи Айниро поида истода будаанд, серкор шуда монданд...

Дар ҳавлии пештараи падару модари Айнӣ, ки ҳоло ба сабаби пайдо шудани биноҳои нав дигаргун шуда будааст, дар хонаи қалони оростае зиёфат тартиб ёфт. Дар хона як чил кас – хешони домулло, мӯйсафедон, фаъолони ҳочагӣ, муаллим ва муаллимаҳо ҷамъ омаданд. Якчанд нафар пионерҳо дар гирду пеши устод ху-

дашонро ба ў ҷафс карда менишастанд. Пурсупос ва сӯхбати дӯстона сар шуд. Айнӣ бо мӯйсафедон айёми бачагии худро ба ёд оварда, дар бораи воқеаҳои гузашта тавре гуфтугӯ мекарданд, ки гӯё он воқеаҳо дирӯз рӯй дода бошанд.

Сотим Улугзода

Савол ва супориш

1. Дар бораи кӣ сухан меравад?
2. Чумлаҳои чидааъзоро муайян қунед.
3. Чумлаҳои чидааъзо чӣ вазифаро иҷро кардаанд?
4. Кадом аломатҳои китобат дар чумлаҳои чидааъзо истифода шудаанд?
5. Воситаҳои алоқаи аъзоҳои чида чихоанд?

6. Ба оҳанги хониши аъзоҳои чида диққат дода хонед. Воситаҳои алоқаи онҳоро шарҳ дихед.

Ба гетӣ ду чиз аст ҷовид бас,
Дигар ҳарчи бошад, намонад ба қас.
Сухан гуфтани нағзу гуфтори нек,
Нагардад кӯҳан то ҷаҳон асту рек.
Зи хуршеду аз бод в-аз обу ҳок
Нагардад табоҳ ному гуфтори пок.

Абдураҳмони Ҷомӣ

Афтодаам ба ҳоки мазаллат зи дурият
Зору фигору ҳаставу бемору нотавон.

Возех

Бехучраву бекӯяму бечомаву дастор,
Бенуқлу маю ҷангаму бемӯнису ғамхор.

Садриддин Айнӣ

Лугат

рек – некбаҳт

табоҳ – ҳароб, вайрон

мазаллат – ҳорию зорӣ

7. Матнро хонед, аъзоҳои чидаро ёбед ва шарҳ диҳед. Гӯед, ки аъзоҳои чида дар тасвир чӣ нақш доранд. Маҳалеро тасвир кунед.

Ҳирот дар сари роҳҳои тиҷоратӣ ва маданий меистод. Ба Ҳирот аз ҳар сӯ корвонҳо меомад: корвонҳои савдогарон, хунармандон, олимон, шоирон, арбобони давлат, ҳар гуна касон, соҳибони ҳама гуна касбу хунар. Дар байни инҳо касони бекасбу кор, ҷоҳталабон, мочароҷӯён, аз паи фоидай муфту осон давандагон низ кам набуданд.

Шаҳри калон тамоми инҳоро дар коми худ фурӯ мебурд, ҳазм мекард. Нуфуси шаҳр рӯз ба рӯз зиёд мешуд, ободию зебоии зоҳириаш торафт меафзуд.

Ҳирот баъд аз давраи ҳаробиҳо боз аз нав ҷон мегирифт.

Раҳим Ҳошим

8. Порчай манзумро ифоданок хонед ва гӯед, ки қадом аъзоҳои ҷумла чида шудаанд. Муайян карда, шарҳ диҳед.

Дашти васеу боғи латифу ҳавои хуш
Саҳрову ҷангали ҷаману кӯҳу лолазор;
Аз ҳар қанор ҷашма равон асту обшор,
Ҳар сӯ баланд замзамаву нолаву хурӯш...
Пошида донаҳои гуҳар абри навбаҳор,
Ҳамҷун арӯси ноз дараҳтони навҷавон.
Чатри сафеду сабзу гулобиву аргувон,
Бар сар қашида ҷилвакунон ҳар тараф қатор...
Биншаста буд шӯбонписаре най дар даҳон,
Зери дараҳти бед, лаби ҷӯи босафо.
Озода гирди ӯ барае ҷанд дар ҷаро
Бо сӯзи дил хурӯш ҳамекард най, ки ҳон
Устоди зуфунуни забардасти рӯзгор,
Яъне табиат аз шоҳи абрешимини баҳор
Нозук иёр бофта қолини маҳмалин,
Густурда, то ки ёр ниҳад пой бар замин.

Пайрав Сулаймонӣ

Луғат

зуфунун – соҳиб илмҳо ва маърифату фазилати бисёр иёр – маҳак, олати санчиш; арзишу қимат

Савол ва супориш

1. Мавзӯи порча ва нақши азоҳои чидаро шарҳ дихед.
 2. Шўбонписар ё чўпонписар? Кадоме дуруст?
 3. Байти сеюмро ба наср баргардонед.
9. Порчаро бо риояи оҳангига хонед. Кадом аъзоҳои чумла чида шудаанд?

Гўш кардам Шаркро,
Ҳам Нилро, ҳам Гангро,
Нармдил хоку замину пуртаҳаммул сангро,
Гўш кардам...
варзиши рӯди равон омад ба ёд.
Деҳаи ман дар Ҳисори Шодмон омад ба ёд.
Куллаҳои барфпӯши кўхсоронаш ба ёд,
Чашмаҳои нукрамонанди хурӯшонаш ба ёд.
Рӯди қишлоқи ман
аз оҳу сабуктар меравад,
Дар шаби маҳтоб сина пур зи ахтар меравад.
Кокулафшонанд мачнунбедҳо дар ин диёр,
Шўълаафшонанд сафҳои чарогони Ҳисор.
Мирзо Турсунзода

Савол ва супориш

1. Дар мисраи якум чиро мушохида кардед?
 2. Дар мисраи шашум қадом аъзои чумла тафсил ёфтааст?
 3. **Таҳаммул аз тааммул** чӣ фарқ дорад? Бо «**тааммул**» чумлае гӯед.
10. Ҷумлаҳоро нависед, ҳолҳои чидаро ёбед ва зерашон хат кашед.

1. Субҳ ва шом дар хонаҳои худ нону чой меҳӯрданд. (Ф.М.)
2. Офтоб роҳи худро дигар карда, хеле ба тарафи ҷануб рафта, аз болои кўхистони Тоҷикистон дур шуда

бошад ҳам, ба сабаби оромй ва софии ҳаво тобишаш асарнок буд. (С.А.) 3. Дар ошхона барои ошпазй ва обгармкунй дегҳои ҷудогона шинонданд. (С.А.) 4. Ман бо вучуди он ҳама мондагй ва бедорхобй шаби дароз хобида натавонистам. (С.А.)

Дар нутқи муқаррарӣ аъзоҳои чидаи ҷумла бештар бо як пешоянд ва ё пасоянд истеъмол меёбанд. Пешоянду пасояндҳо он гоҳ бо ҳар як аъзои чида такроран меоянд, ки ба таъсирнонтар намудани сухан эҳтиёҷе бошад.

Муқоиса кунед:

Ҳар чӣ ки ман медонам, аз
китобҳо, донишмандон ва
одамони кордида омӯхтаам.
Аввал китобу дафтар, сару
либос, дасту рӯятро бину
баъд гап зан.

Ҳар чӣ ки ман медонам, аз
китобҳо, аз донишмандон
ва аз одамони кордида
омӯхтаам.
Аввал китобу дафтаратро,
сару либосатро, дасту
рӯятро бину баъд гап зан.

Хиссачаҳои таъкидӣ ва инкорӣ бо ҳар як аъзои чида такрор шуда меоянд. Масалан: 1. Одам ҳам дар оила, ҳам дар байни рафиқон ва ҳам дар байни аҳли ҷамъият ҳулқу атвори нек бояд дошта бошад. 2. Сарбоз на аз сардии ҳаво, на аз шиддати борон ва на аз лойи роҳ тарс дошт. Ӯ бардамона пеш мерафт.

11. Порчаро хонед ва ба воситаи чӣ алоқаманд шудани аъзоҳои чидаро шарҳ дижед.

Эй хоча, чӣ мурғам ман, не кабкаму не бозам,
Не хубаму не зиштам, не инаму не онам.
Не хочаи бозорам, не булбули гулзорам,
Эй хоча, ту номам неҳ, то хеш бад-он хонам.
Не банда, на озодам, не мум, на пӯлодам,
Не дил ба касе додам, не дилбари эшонам.

Ҷалолиддини Румӣ

12. Матнро нависед ва пайвандакҳоеро муайян кунед ва шарҳ дижед, ки қадом аъзоҳои чидаро ба ҳам пайвастаанд.

Рахим Җалил ҳанұз дар айёми бачагй хондан ва на-виштанро дұст медошт. Ұ танқо мактаби ибтидой ва курси яксолаи педагогиро тамом кардааст. Вазъияти зиндагй маңбур кард, ки таҳсилро қатъ намуда, ба кори муаллимй машғул шавад. Вале ү мұхаббати ба хондан доштай худро гум карда наметавонист. Ҳар як дақиқаи вақти холии ү бо китоб хондан ва мутолия намудан мегузашт. Хондан ва мутолия намудани адабиёти бадей бисёртар диққати үро өзі менамуд.

13. Матнро хонед ва мазмұнашро нақл кунед. Құмлақои аъзоҳои чидадоштаро ёбед ва гүед, ки кадом аъзоҳои құмла чида шудаанд.

Борбад таронахои дилангезе дар Бадахшон шунида буд, ки «Бұлбулик» меномиданд. Ва ҳоло онро ба ёд оварда бовариаш қавй шуд, ки ниёғони мардуми форс таронагүиро аз булбұл омұхтаанд. Устоди хүнёгарон дар бораи хелҳои ҳайвонот ва сифати овозхое, ки онҳо мебароранд, низ фикр мекард. Ұ садои мор, сангпушт, калтакалос ва дигар ҳазандахоро ба хотир овард. Дар байни онҳо ягон овозхони хушадое наёфт. Баъд ба чорпоён гузашт. Ҳайфо, ки аз чорпоён низ яке ба парандагон баробар шуда наметавонад. На ҳамаи парандагон овози форам доранд. Масалан, мурғҳои хонагии поруттікүн хушовоз нестанд. Лошахұру дарандаҳои болу пардор низ. Хүнёгари хүнёгарони хушовоз булбұл аст, ки гулу бұстон, боғу чаманистонро дұст медорад. Ди-лангезу гүшнавоз аст хониши булбули хушовоз! Борбад бояд дар назди истеъдоди булбұл сари таъзим фуруд орад! «Бұлбуловоз» мегүянд маро мардум: Лаб фурӯй бандед, мұхлисони ман, ки шумо навои рұхпарвари булбули ҳақиқй, шоҳбулбулу чаманбулбули хурросониро нашунидаед! Чунин булбулон танқо дар чаманистони зебо ва гулистони дилрабо мешаванд!

Адаи Истад

Савол ва супориш

1. Ба андешаҳои нависанда розиед ән? Чаро?

2. Воситаҳои алоқаи аъзоҳои чидаро шарҳ дихед. Ҳамеша «у» «ва»-ро иваз карда метавонад?
3. Ҷумлаҳоеро, ки дар онҳо аъзоҳои чида бе пайвандак пайваст шудаанд, дубора хонед ва оҳанги қироати онҳоро шарҳ дихед.
4. Дар бораи овозхон ё навозандае, ки бароятон маъқул аст, иншое нависед.
14. Ҷумлаҳоро нависед ва зери аъзоҳои чида хат кашед. Гӯед, ки кадом аъзои ҷумла чида шудааст ва бар эзоҳи кадом қалимаҳо омодааст.
1. Тобистон ва тирамоҳи соли бисту сеюм дар дехаи мо воқеаҳои ғалатӣ рӯй доданд. (С.У.)
 2. Дар роҳи оҳани Тирмиз – Душанбе оташароба бо камоли ҳашамат ва шавкат ҳаракат мекард. (С.А.)
 3. Ба ин пурсишҳои ў бо забони хуш ва чехраи кушода ҷавоб медод. (С.А.)
 4. Ин мард ё девона аст, ё ки хоб диддааст, ё ҳар ду. (С.У.)
 5. Бо ман далерона, бетаъзиму тавозӯй гап зада буд. (С.У.)
 6. Ба димог бӯи бӯи барф, бӯи арча ва накҳати гулу гиёҳ мерасид.

15. Ба нақша диққат дихед ва мувофиқан ҷумлаҳо тартиб дихед.

1. _____, _____ ва _____ _____.
2. _____, _____, _____ _____.
3. _____ ____, _____ ва _____.
4. _____ ____, _____, _____.
5. _____ ё ..., ё _____.

16. Порчаҳоро бо риояи оҳанг хонед ва шарҳ дихед . Ҷумлаҳои аъзои чидадоштаро муайян кунед ва гӯед, ки воситай алоқаашон чиҳоянд.

1. Ҷаҳониён Фирдавсиву Ҳайёму Саъдиву Ҳофизу Мавлавиро писандиданд, сари таъзим бар бузургии эшон фуруд оварданд. Пеши ман ин он маъниро дорост,

ки чаҳониён забони порсиро писандиданд, сари таъзим бар бузургии он фуруд оварданд.

2. Забони порсиро Рӯдакӣ бо ашъори пурҳикмат, Фирдавсӣ бо «Шоҳнома», Хайём бо рубоиёт, Ҳофиз бо ғазалиёт, Мавлавӣ бо «Маснавии Маънавӣ», Саъдӣ бо «Гулистан»-у Ҷомӣ бо «Баҳористон» сиккай безаволӣ зада. З-ин рӯй, ҳеч тӯфоне маҳв онро натавонад кардан.

Зиҳӣ забони ҷовидони ман!

Абдурауф Муродӣ

Савол ва супориши

1. Аз порчай аввал ба чӣ ҳулоса омадед? Аз ҷумлаи дуюм чӣ маънӣ бардоштед?
2. Ҷумлаи аҳири порчай дуюмро чӣ тавр фаҳмида?
3. Кадом аъзои ҷумла чида шудааст ва бо кадом ҳиссаи нутқ ифода ёфтааст?
4. Ҳулосаи аз ҳар ду порча баровардаатонро муҳтасар нависед.

17. Порчаҳоро хонед ва маънидод кунед. Аъзоҳои чидаро ёфта шарҳ дихед.

Чаҳонпаҳлавон, он яли арҷманд,
Ба тегу ба ҳанҷар, ба гурзу каманд,
Ялонро сару синаву пову даст
Буриду дариду шикасту бубаст.

Абулқосими Фирдавсӣ

Зан агар оташ намебуд, ҳом мемондем мо,
Норасида бодаи дар ҷом мемондем мо.
Зан агар моро намебахшид умри бардавом,
Бе тахаллус, бе насаб, бе ном мемондем мо.

Мирзо Турсунзода

18. Ҷумлаҳоро хонед, пайвандакҳои пайвастқунандаро ёфта, вазифаҳои онҳоро шарҳ дихед.

1. Кӯчаю бозор, одаму олам ба назараш нағзу дилрабо менамуданд. (Р.Ч.) 2. Дар ин бозӣ ў ё мебурд, ё бой медод. (С.А.) 3. Ҳам падару модар ва ҳам пиразан ба тарафи ў тохтанд. (Р.Ч.) 4. Фирдавсии бузург на танҳо

қиссаву ривоятҳои мардуми Шарқро медонистааст, балки аз адабиёти атиқӣ низ огоҳ будааст. 5. Садои карнаю сурнай, доираю нағора ба фалак мепечид. (А.Д.) 6. Ҳама нофаҳмо, ноошно ва асроромез, аммо шавқангез, бисёр шавқангез, бисёр шавқангез буд. (С.У.)

19. Аввал порчаро хонда, ҷои вергулҳоро муқаррар созед, сипас нависед ва воситаҳои алоқаи аъзоҳои чидаро шарҳ дихед.

Ҳавлии Алибекро рӯбучин карданд. Роҳраву таги дарвозахона кӯчаи берунро об зада рӯфтанд. Шаб то рӯз нон пухтанд ҷой оростанд ош дам карданд.

Алибеку занаш ошпазу мулло ва чанд нафар назди-кон ба ҳаври аз зери табаки дам баромада ҷашм дӯхтаанд. Мардум бояд пеш аз кор ба оши наҳор оянд... Офтоб ба деги ош баъд ба ҷои маърака расид. Отashi таги дег ҳомӯш ва ҳаври он паст шуд, vale маърака нест.

Сорбон

20. Ҷумлаҳоро хонед ва мавқеи вергул ва пайвандакҳоро дар ҷумлаҳои чидааъзо шарҳ дихед.

1. Аз тоқи Заргарон, аз растаи Заргарӣ, аз байни мадрасаҳои Мирзо Улуғбек ва заргарон, аз гузарҳои Дегрезӣ, Мехчагарон, Калобод ва дигарҳо гузашта, ба гузари Ҷаъфарҳоҳа расидем. (С.А.)

2. Дар тоқҷаи болохона доира, танбӯр, дутор ва рӯбоб барин асбобҳои мусиқӣ буд. (С.А.)

3. Баъд аз вафоти падару модараш ҳавлӣ, замин, ҳайвонот ва асбобҳои дехқонии падарашро фурӯхта, ба шаҳр омадааст.

4. Порчаҳои абрҳои парокандай сафеду сурхи зарду бунафштоб ба осмони кабуд зинати рангоранг медоданд. (С.А.)

Калимаҳои хулосакунанда дар ҷумлаҳои чидааъзо

1. Ба калимаи додашуда чӣ номи умумӣ гузоштан мумкин аст? Он калима ва ибораҳоро, ки моҳияти ҷамъбастӣ доранд, ёбед.
 1. Баҳор, тирамоҳ, тобистон, зимистон...
 2. Нависандагон, шоирон, драматургон...
 3. Мӯза, туфлӣ, қалӯш, масҳӣ, кафш...
 4. Пиёз, сабзӣ, турб, шалғам, қашниز...

Калима ва ибораҳои хулосакунанда пеш ё пас аз аъзоҳои чида омада, онҳоро ба таври хулоса ё умумӣ нишон медиҳанд. Дар деворҳои хона яроқу аслиҳаҳои гуногун: шоғу шамшерҳо, найзаҳо ва сипарҳои хуршедтамға овехта шудаанд. (С.У.)

Калимаҳои хулосакунанда ва аъзоҳои чида ба як савол ҷавоб шуда, ба як аъзои ҷумла тааллуқ дорад: Сардорони бригадаҳои дигар: Салимамак, Шомуроди қаддароз, Юнусбобо ва дигарон аз Ҷамолиддин ҷашн намеканданд. (Ф.Н.) Дар ин ҷумла калимаи хулосакунанда ва аъзоҳои чида мубтадо буда, ба саволи киҳо? ҷавоб мешаванд.

Агар калимаи хулосакунанда пеш аз аъзоҳои чида омада бошад, пас аз он дунуқта гузошта мешавад: Соҳибони ҳавлий: як зан ва ду марди солхӯрда дар рӯи таҳтакати васеъ дар сари дастурхон менишастанд. (Ф.М.)

Агар калимаи хулосакунанда пеш аз аъзоҳои чида ояд, пеш аз он тире гузошта мешавад: Қасрҳо, кӯшкҳо, кӯҳҳо, саройҳо, корвонсаройҳо, растваҳо, бозорҳо, тимҳо, мадрасаҳо, китобхонаҳо, манораҳо, масҷидҳо – ҳама ва ҳама сӯхта хокистар гардида буданд. (С.А.)

2. Ҷумлаҳоро ба оҳангӣ хониш риоя карда хонед ва шарҳ дигед.

Калимаҳои хулосакунандай онҳоро ёфта, ба қадом аъзои ҷумла тааллуқ доштани онҳоро гӯед.

1. Падарам корҳои гуногунро иҷро мекард: бор мекашонд, ароба меронд, асбобу ускуна ва анҷомҳои мухталифи дар саҳни завод паҳну парешонгаштаро

гундошта тахт мекард, баъзе шабҳо ба посбонии анбор мерафт. (С.У.) 2. Аз ҳама гандатар се чиз аст: якум дуздӣ, дуюм ятимонро озор додан, сеюм баҳилӣ. (С.У.) 3. Ватанам, диёрам, ёру дӯстони ба ҷон баробарам – ҳамаи инҳо ба назари ман гӯё дар сурати ту намоён мешиуданд. (С.У.) 4. Ранги кабуди осмон, тобиши бунафшачаи кӯҳсор, ранги сабзи абрешиими сабзахо, сафедии қуллаи кӯҳ – ҳамагӣ ба ҳам омехта бо як наримию зебоӣ ҷашми кас, рӯҳи касро навозиш мекарданд. (С.Ш.)

3. Ба нақша бодиққат нигариста, ҷумлаҳо тартиб дидед ва ё аз асарҳои хондаатон пайдо кунед ва нависед.

1. ○: ○, ○, ○, ○ ва ○.
2. ○: ○, ○, ○, ○, ○.
3. ○: ○ ва ○.
4. ○ ҳам, ҳам ○, ҳам ○.

4. Ҷумлаҳоро хонед ва оҳангӣ талаффузро ба мушоҳида гиред.
Чиро мушоҳида кардед.

1. Дар ин ҷо аз кӯраҳо ва бӯтаҳои ғалатӣ дудҳои рангбаранг: сабз, зард, бунафш ва сиёҳ фавора мезаданд. (С.У.)

2. Дехқонони бисёре, зану мард дар сабаду қаҷоваҳо анвои меваҷот: ангур, нок, олу, себу зардолу, анору анцир, ҳарбузаю тарбузҳоро барои фурӯш ба лашкаргоҳ оварданд. (С.У.)

Калимаи хулосақунанда пеш аз аъзоҳои чида ояд, оҳангӣ маҳсуси хонишро талаб мекунад. Баъд аз калимаи хулосақунанда ист ҳатмист ва овоз бадоҳатан паст мегардад. Аъзоҳои чида бо оҳангӣ шумор талаффуз мегарданд. Дар ҳолати дигар, яъне баъди аъзоҳои чида омадан задай мантиқӣ ба калимаи хулосақунанда меафтад ва он оҳангӣ ҷамъбастӣ мегирад. Дар ин сурат пеш аз калимаи хулосақунанда ист мешавад.

5. Оҳанги хониши чумлаҳоро риоя карда хонед. Ва мавқеи гузоштани аломатҳои китобатро баъд ва пеш аз калимаҳои хулосакунанда шарҳ дижед.

1. Милтиқи шофдор, шоф, шашпар, сипару зирех, найза, шамшер, каманд – ҳамаи ин яроқҳои ҷангӣ дар девори ин хона овезон буданд. (С.А.) 2. Як аспи даванд, як уқоби дурбин ва як тозии бӯйгир – ҳамаи инҳо шаб то рӯзу рӯз то шаб чор тарафро дидбонӣ карда мегарданд. (аз «Афсонагӣ») 3. Манзараи якрангу дилгири биёбон: замини бегиёҳӣ заранг, теппаҳои рег, ҷараёни реги равон, буттаҳои тоқа – тоқа ва лучу үрёни саксавул ва тафбодҳои ҷонкоҳи дам ба дам вазанда машаққати роҳи мусоғирро садчанд афзун мекарданд. (А.Д.) 4. Рӯи кати Иванамак пур аз садбарги рангоранг: гулҳои аргувонӣ, сафед, зард, гулобӣ, ҳатто садбарги нодири сиёҳғом. (Ф.М.)

6. Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед. Дар вақти нақл аз калимаҳои хулосакунанда истифода бурда, вазифаи онҳоро шарҳ дижед.

Масалан: Лекин комедияҳои ҳалқӣ дар ҳама ҷо: ҳоҳ дар кӯҳистон бошад, ҳоҳ дар поин мавҷуд буд. Комедияҳои ҳалқӣ ҳоҳ дар кӯҳистон бошад, ҳоҳ дар поин – дар ҳама ҷо мавҷуд буд.

Тамошои саҳнагӣ ва театр бо шакли ҳозирааш то революция дар байни тоҷикон набуд. Лекин комедияҳои ҳалқӣ ҳоҳ дар кӯҳистон бошад, ҳоҳ дар поин мавҷуд буд.

Ҳалқи тоҷик, ки дар тӯйҳо, дар сайру тамошоҳо, ё дар меҳмонхонаҳо барои шабнишинӣ гун мешуд, як машгулияти вақтҳушӣ ва шабҳушии онҳо баъд аз музыка ва рақс тақлидчигӣ буд...

Тақлидчиён мактабдорро тақлид карда, бесаводӣ, бекифоятӣ ба болои ин дилсаҳтӣ ваҳшигӣ, гурусначашмӣ ва дигар сифатҳои ӯро фош мекарданд.

Яке аз муфтҳӯрон маддоҳ буд. Як мавзӯи муайяни тақлидчиёни тоҷик ана ҳамин маддоҳ буд. Тақлидчӣ бо қиёғаи яке аз маддоҳони маълум даромада, овоз, оҳанг

ва харакатҳои ўро тақлид карда, ҳам ўро, ҳам гуфтаҳои ўро масхара мекард.

Аз дasti тақлидчиёни халқӣ қозӣ, раис, амлокдор барин торочкунандагони мол ва ҳаробкунандагони аҳволи халқ ҳам намемонд. Тақлидчиён яке қозӣ, дигаре раис ва сеюмӣ амлокдор ё миршаб шуда ба болои асп мебаромаданд. Инҳо ба асп ба ҷои даврӣ (чули зарбағти асп) бӯрӯ, ё чипта, ба ҷои абзол (лаҷоми заррин) лух ва ба ҷои қӯтоси (пулаки тиллой) гарданбанд сабзимадони (гули бед) бедро зада савор мешуданд.

Инҳо «ман қозиам», «ман раисам», «ман амлокдорам» ё «миршабам» гуфта, ба онҳо тақлид карда гап мезаданд ва корҳои нолоиқ ва кирдорҳои бади онҳоро дар пеши мардум фош карда, онҳоро расво мекарданд.

Ин гуна корҳо қобилияти актёрӣ доштани халкро нишон дидҳад ҳам, ҳеч гоҳ ба ҷои тамошои саҳнагӣ ва театр намегузашт.

Садриддин Айнӣ

Савол ва супориш

1. Магар кори тақлидчиёно меписандед? Чаро?
2. Ҳадафи тақлид чист? Аз кучо фахмидед?
3. Нақли мухтасар оид ба тақлидгаре нависед.

Таҳлили синтаксисии чумлаи чидааъзо

Нақшай таҳлил

1. Навъи чумла аз рӯи ифодаи мақсад: ҳикоягӣ, саволӣ, амрӣ.
2. Навъи чумла аз рӯи тобиши эҳсосӣ: хитобӣ ва ғайрихитобӣ. 3. Асоси грамматикий.
4. Соҳти чумла: тафсилӣ, хуллас. Кадом аъзои чумла чида шудааст ва воситаи алоқаи байни онҳо (танҳо бо ёрии оҳанг ё оҳанг пайвандакҳо).
5. Аъзои чумла ва воситаҳои ифодаи онҳо: мубтадо, ҳабар, аъзоҳои пайрави чумла.

Намунаи таҳлил

Офтоб ба гулу гиёх, сангу шах ва буттаву дарахтони кӯҳсор гармӣ мебахшид. (С.Т.)

Ин чумлаи хикоягӣ. Асоси грамматикааш офтоб (мубтадо), мебахшид (хабар). Чумла сода ва дутаркиба аст.

Чумла аъзоҳои пайрав дорад: мебахшид (чӣ?) гармӣ, ба чӣ гармӣ мебахшид? (ба гулу гиёх, сангу шоҳ ва буттаву дарахтони кӯҳсор). Пас ин чумла тафсилист.

Дар чумла аъзои пайрав чида шудааст ва байни ҳам бо оҳангӣ талаффуз ва пайвандакҳои ва –у алоқаманд шудаанд.

Офтоб – мубтадо буда, бо исм ва мебахшид хабар аст ва бо феъл ифода ёфтааст.

Гармӣ – пуркунандай бевосита, ба гулу гиёх, сангу шах ва буттаву дарахтони кӯҳсор – пуркунандай бавосита буда, бо исм ифода шудаанд.

Таҳлили хаттӣ

Чӣ? Ба чӣ? Кадом дарахтон?

Офтоб ба гулу гиёх, сангу шах ва буттаву дарахтони кӯҳсор

Чӣ мебахшид? Чӣ кор мекард? гармӣ мебахшид.

Чумла сода, хикоягӣ, гайрихитобӣ, дутаркиба, тафсилий, дар он пуркунандай бавосита чида шуда омадааст.

7. Чумлаҳоро нависед ва аломатҳои китобати мувофиқро дар ҷояш гузоред. Ҷаро дар ҷумлаҳои дуюм ва шашум ба душворӣ рӯ ба рӯ шудед. Ин ҷумлаҳоро ва ҷумлаи ҷорумро таҳлили шифоҳӣ кунед.

1. Дар ин ҷо бazzозҳо чойфурӯшҳо ва шоҳифурӯшҳо дӯкондорӣ мекарданд. (С.А.)

2. Ба рӯи ҷизҳои ҳӯрданӣ ҳамеша тӯрҳои симини сиёҳ менӯшонид. (С.А.)

3. Шарифчонмаҳдум дар хушхатӣ хушсаводӣ шеър-фаҳмӣ ва маорифдӯстӣ дар байни муллоzодагони Бухоро қариб ягона буд. (С.А.)

4. Сафаралӣ то наздикии деҳа бепарво ва хомӯш сарҳам омад. (Э.Субҳон)

5. Пиру ҷавон зану мард ба кор часпида буданд. (Э.Субҳон)

6. Холи кунчи лабаш бо дандонҳои зичи сап-сафедаш ҷанг мекард. (Э.Субҳон)

САВОЛ ВА СУПОРИШҲО БАРОИ САНЧИШ

1. Ҷӣ гуна ҷумлаҳоро чидааъзо мегӯянд?
2. Аъзои чида бо ҷандроҳ ба ҳамдигар алоқаманд мешаванд?
3. Воситаҳои алоқаи аъзоҳои чида қадомҳоянӣ?
4. Пайвандакҳоро номбар кунед, ки аъзоҳои чидаро алоқаманд мегардонанд.
5. Махсусиятҳои аъзоҳои чидаро шарҳ дихед.
6. Чида шудани аъзоҳои ҷумла бештар хоси қадом услугуб аст?
7. Ҷӣ гуна қалимаҳоро ҳулосакунанда мегӯянд?
8. Қадом аломатҳои китобат пеш ва баъд аз қалимаҳои ҳулосакунанда гузошта мешаванд?
9. Оҳанги талаффузи ҷумлаҳои аъзои чида ва қалимаи ҳулосакунанда доштаро шарҳ дихед.

КАЛИМА ВА ИБОРАҲОЕ, КИ БО АЪЗОҲОИ ҶУМЛА АЛОҚАИ ГРАММАТИКӢ НАДОРАНД

Муҳотаб ва қалимаҳои туфайлий бо сараъзоҳою аъзоҳои пайрав алоқаи грамматикий надоранд ва аъзои ҷумла намешаванд, зоро ба онҳо савол гузоштан мумкин нест.

Ин қалимаю ибораҳо барои ба сӯҳбат дохил шудан, баён доштани ризоият, боварӣ, таассуф, муносибати шахс нисбат бо муҳити атроф ва гайра ёрӣ мерасонанд. Ин қалимаю ибораҳо ва ҷумлаҳо дар гуфтугӯ бо оҳанги даъват ва дар хат бо аломатҳои китобат ифода мейбанд.

Шоиро, аз сўхтан дорӣ хабар,
Пас, макун аз оташи сўзон ҳазар. (М.Т.)
Дар ҳақиқат ҳам, Шокирчон ба қавли худ вафо кард.
(С.У.)

25. Мухотаб

1. Чумлаҳоро хонед ва муқоиса кунед. Гӯед, ки ҳангоми хондани чумлаҳои сутуни дуюм чиро пай бурдед.

– Ту чӣ кор кардӣ?	– Карим, ту чӣ кор кардӣ?
– Ин шеърро Мавҷуда Ҳакимова навиштааст?	– Муаллим, ин шеърро Мавҷуда Ҳакимова на-виштааст?
– Соли оянда мо гурӯҳи сайёҳон ташкил мекунем.	– Соли оянда, дӯстони азиз, гурӯҳи сайёҳон ташкил мекунем.

Калима ва ё иборае, ки барои ба мазмуни чумла хитобан ҷалб намудани диққати мусоҳиб истеъмол мешавад, мухотаб ном дорад.

Мухотаб ба воситаи исм ва ё калимаҳои ба вазифаи исм омада ифода мейбад. Вай метавонад дар таркиби чумла ва ё берун аз он ояд: Биё, **ҷони бибиаш**, ана ин холаҳоят ба ту савғотӣ оварданд. (Р.Ч.)

Пушкин! Ту улфати пири ҷавон гардидаӣ. (М.Т.)

Мухотаб бо аъзоҳои чумла алоқаи грамматикий на-дошта, оҳанги маҳсуси талафуз дорад ва аз онҳо бо вергул ва ё аломати хитоб чудо карда мешавад: Росташро гӯй, **Ёдгор!** Ин чо чӣ кор мекардӣ? Писарам, **Пӯлодҷон**, аз ҳавз якта об биёр, чой кунам. (Р.Ч.)

Дар асарҳои бадеӣ мухотаб бо исмҳои ғайришахс низ ифода мейбад.

Эй баҳт, аҷаб маро Ватан додай ту,
Гулҳои умед аз ҷаман додай ту.
Ҳабиб Юсуфӣ

2. Матнро хонед ва ба расму оини мактубнависӣ диққат дихед.
Гӯед, ки чӣ гуна ифодаҳо дар нома ба вазифаи мухотаб меоянд.

Устоди мӯҳтарам Айнӣ!

Намояндагони Эрон ва мудирони рӯзномаҳо ва вакilonи маҷlis, ки омада буданд, беандоза аз судмандии «Намунаи адабиёти тоҷик» хурсанд буданд ва борҳо дар хусуси ин китоб ва заҳматҳои Шумо дар тараққии адабиёти тоҷикӣ баҳс карданд.

Мегуфтанд, ки ҳама кас дар Эрон орзӯи дидани ин китобро дорад. Ҷанд дастовез роҷеъ ба ҳамон китоб, ки яке аз онҳо пеши ҳудам пайдо шуд ва дигаронашро аз нашриёт гирифтам, барои Шумо мефиристам. Гарчи вакти онҳо гузашта, аммо чун роҷеъ ба Шумо буд, барои ҳудатон фиристодам. Ба хидмати дӯstonи мӯҳтарам Зеҳнӣ, Ҷабборӣ, дигар дӯston саломи фаровон мефиристам...

Бо салом, иродат ва ихлос, Лоҳутӣ

3. Мактубе нависед, барои барқарор кардани робита. Ба назар бигиред, ки ба кӣ муроҷиат менамоед.

Ба падар...

Ба бародарон...

Ба устод...

4. Агар сӯҳбати телефонӣ кунед, аз қадом мухотабҳо истифода мекунед. Он мухотабҳоро нависед.

5. Ҷумлаҳоро бо риояи оҳанг хонед ва мухотабҳоро муайян кунед.
Гӯед, ки бо қадом ҳиссаи нутқ ифода ёфтаанд.

1. Шоҳо! Ман тамоми хоки Ҳурросонро тай кардам!
(С.У.)

2. Барака ёбед фарзандонам, аз ин пеш ин гуна ҳосилро надида будам. (И.Ф.)

3. Дӯstonи азиз, ин чо бо ман бимонед.

4. Биёед, эй рафиқон, дарс хонем,

Ба бекорию нодонӣ намонем. (С.А.)

6. Чумлаҳоро аввал пурра, баъд бе мухотабҳо хонда, ба оҳанги талаффузи онҳо диққат дихед. Гӯед, ки илова кардан мухотаб ба чумлаҳо чӣ тобише дод. Чумлаҳои якум, чорум ва шашумро нависед ва мухотаби онҳоро аз ҷиҳати соҳт шарҳ дихед.
1. Нина, амакатро шинохтӣ. (Ф.Н.) 2. Ту худатро зик накун, Шодигул. (С.У.) 3. Шумо, Қосимака, ҳеч парво накунед. (А.Д.) 4. Ман аз вазидани ту, эй насими баҳор, ҳаловат мебарам. 5. Мактаббачагони азиз! Дар таҳсил саъӣ мебояд. 6. Чӣ гуна неъматҳои фаровон дорӣ, модари азиз – Замини Ватан! (А.Д.)

Мухотаб дар навишт аз дигар аъзоҳои чумла бо вергул ҷудо карда мешавад: Ин ҳавас не, **додари меҳруbon**, ин ишқ аст, ишқи қасб. **Шодигул**, ба модаратон гӯед, ки заҳмат накашанд. (С.У.) Моро ниҳоят шод кардед, **бобо**. Шумо, **рафикон**, ўро мешиносед. **Ҷиянам**, хафа нашав! Нихолҳоро лозим шавад, қӯҷат мекунем. (П.Т.)

Чунон ки аз мисолҳои боло мебинед, агар мухотаб дар аввали чумла омада бошад, пас аз он, агар дар оҳири чумла омада бошад, пеш аз он ва дар байни чумла омада бошад, аз ду тарафи он вергул гузошта мешавад. Аломати оҳири чумла бошад, мувоғиқи қоиди умумӣ гузошта мешавад.

Агар мухотаб дар аввал ва ё оҳири чумла омада, бо ҳиссииёте гуфта шавад, пас аз он аломати хитоб гузошта мешавад: Ватан! Ҳастии ман бо туст.

7. Порчаро бо риояи оҳанг хонед. Чумлаҳои мухотабдорро нависед, сараъзо ва аъзоҳои пайрави онҳоро ишора кунед.

Пуштаҳо чун киштиҳои монда дар гил хомӯшанд,
Донаҳо чун доғҳои монда дар дил хомӯшанд,
Зинда бош, уммеди ман!
Кӯҳу барзан тан ба сармои зимистон додааст,
Чашма дар чанголи як гӯё асир афтодааст,
Ханда кун, хуршеди ман!
Лонаҳо пурбарфу урён аст шоҳи навниҳол,

Зоғ меҳонад ба ҷои булбули ошуфтаҳол,
Ту марав, эй сабри ман!
Дил ба сони пуштаҳо пазмони нури офтоб,
Дар хаёли сабзазору нағмаҳои чӯи об,
Ту гузар кун, абри ман!
Мерасад бӯи хазону бӯи барф аз боғзор,
Шеъри ман аммо чу турна мепарад сӯи баҳор.
Зинда бош, эй навбаҳор!

Гулназар Келдӣ

8. Ҷумлаҳоро хонед. Бо иваз шудани ҷои муҳотаб дар оҳанги хониш тағиироте рух дод?

1. Қосим, ту дар кучо таҳсил мекунӣ? Ту дар кучо таҳсил мекунӣ, Қосим? Дар кучо, Қосим, ту таҳсил мекунӣ?

2. Саидалӣ Ашурев ба хонандагон дар бораи ғалабаи варзишгарони тоҷик дар мусобиқаи байналмилаӣ нақл мекард. Саидалӣ Ашурев, ба хонандагон дар бораи ғалабаи варзишгарони тоҷик дар мусобиқаи байналмилаӣ нақл кунед.

9. Матни даъватномаро нависед ва аз муҳотаб моҳирона истифода баред.

10. Порчаро хонед ва муҳотабҳои онро ёфта шарҳ дижед. Гӯед, ки онҳо ба ҷумла чӣ тобише додаанд.

1. Ай ҷӯяндагони зебоӣ! Вақтро бар ҳадар мадиҳед: зебоиро танҳо аз вожаву ибораҳои забони модарӣ метавон дарёфт.

2. Магасаки азиз! Аз паи хониши булбул машав ва аз ғинг-ғинг намон, ки хиёнат биварзӣ ба забони модарии хеш.

3. Забони модарии мо бонии фарҳанги мо, бонии таърихи мо, бонии миллати мо, бонии ҳастии мост. Акнун бияндешед, ки онро чӣ гуна пос бояд дошт, ай соҳибзабонон!

Абдурауф Муродӣ

Мухотаб метавонад ҳам бо як калима ифода гардад ва ҳам тафсил ёбад: **Писарам!** – гүён Абдулло худро ба тарафи вай мепартояд. (С.У.) **Дугонаи ҷоноҷонам Зайнаб**, ҳар ду мактуби ту ба мо расид.

11. Ҷумлаҳоро хонед ва муайян созед, ки мухотабҳо дар қадом ҷумлаҳо ба шахс ва дар қадом ба ғайришахс нигаронида шудаанд. Гӯед, ки мухотаб аз мубтадо чӣ фарқ дорад.

1. – Ғам маҳӯр, Шошо! – дилбардорӣ кард Бобуна. (Баҳманёр)

2. «Эй замини муқаддас, эй модари башар, эй гаҳвораи одаму олам! Бигӯй ки чаро кори ҷаҳон яксон нест?». (Б.Н.)

3. Магар нашнохтӣ, Собир! Ин Ёдгор, писари ака Бозор аст. (С.А.)

4. – Эй офтоб! Ту ба он фаҳр кардӣ, ки шоҳи табиат ҳастӣ. На! (П.Т.)

5. Дӯст дорам, модарам, бо ёди ту қишлоқро, - Рӯдҳои нуқрагину нилгун офоқро. (М.Т.)

6. Рафиқон! Корвон имшаб равон аст, Дили мискини ман бо корвон аст. (Салмон)

7. Дарахти бахти ман, акнун қалон шав, Сар афрозу ба сарҳо соябон шав. (М.Қ.)

12. Матнро хонед ва мухотабҳоро ёбед. Сипас ҳулосаatonро бо дусе ҷумла нависед ва аз мухотабҳои матн истифода баред.

Азизи ман, агар мазлум аз расидани золим бар ту пургӯй қунад, бояд ки дилтанг нашавӣ, зеро ки ҳоким ҳукми табиб дорад ва мазлум масобаи (мисли) бемор. То бемор тамоми дарди худро пеши табиб нагӯяд, аз ҳақиқати дарди ў муталлеъ нашавад ва аз дорулбаҳои (он дунё) адолат шарбати шифо ба зулмкашидагони рӯзгор натавонад дод. Овардаанд, ҳикоят, ки яке аз вузарои мозӣ (гузашта) бар шахсе гуфт, ки аз омад-шуди мардум ба танг омадаам. Он шахс гуфт:

– Эй вазир, болиши иззат аз пеш бардор ва аз маснади (вазифа) вазорат бархез. Ман зомин, ки туро касе озор надихад, дубора пеши ту як кас наёяд. Чунон ки гуфтаанд:

Қитъа

Пеши он кас, ки ихтиёраш ҳаст, халқе бе ихтиёр меоянд,
Дигар он ихтиёр рафт зи даст, бар дараш чй кор меоянд?

Самандари Тирмизи

Саволҳо ва супориш

1. **Ҳаким ҳукми табиб дорад, яъне чй?**
2. **Болиши иззат аз пеш бардор чй маъно дорад?**
3. Ба андешаи адиб розиед ё на?
4. Агар Шумо мебудед, ба мулук (подшоҳ) чй маслиҳат медодед.

13. Мухотабҳоро бодиққат хонед. Мухотабҳои зерин аз мукотибаи устод Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ интихоб шудаанд. Ҳангоми навиштани нома аз ин мухотабҳо истифода баред.
Устоди бузургвор, Садриддин Айнӣ! Рафиқи мӯҳтарам ва устоди муazzам, Садриддин Айнӣ! Фозили мӯҳтарам ва устоди азиз, Садриддин Айнӣ! Устоди мӯҳтарам, Садриддин Айнӣ! Устоди мӯҳтарам! Устоди мӯҳтарам ва азиз!
Рафиқи азиз, Лоҳутии мо! Рафиқи шафик, мӯҳтарам, Лоҳутӣ! Фозили мӯҳтарам, рафиқ Айнӣ! Рафиқи мӯҳтарам Айнӣ! Мӯҳтарам, рафиқ Лоҳутӣ! Рафиқи шафик, фозили мӯҳтарам Лоҳутӣ! Рафиқи азиз, мӯҳтарам устод Айнӣ! Рафиқи шафик, Лоҳутии меҳрубон! Рафиқ ва дӯстдори меҳрубон Лоҳутӣ! Рафиқи мӯҳтарам ва азиз, устод Айнӣ! Мӯҳтарам, рафиқ Лоҳутӣ! Устоди мӯҳтарам, Айнӣ!

14. Порчай манзумро ифоданок хонед ва мухотабҳояшро муайян кунед. Гӯед, ки онҳо ба шеър чй оҳангे бахшидаанд.

Хушӣ, охир? Бигӯ, эй ёр, чунӣ?
Аз ин айёми ноҳамвор чунӣ?
Ба рӯзу шаб маро андешаи туст,
К – аз ин рӯзу шаби хунхор чунӣ?
Аз ин оташ, ки дар олам фитодааст,
Зи зуди лашкари тотор чунӣ?
Дар ин дарёву торикиву сад мавҷ
Ту андар киштии пурбор чунӣ?
Манам бемору ту моро табибӣ,
Бипурс охир, ки эй бемор, чунӣ?
Манат пурсам агар, ту менапурсӣ,
Ки эй ширини ширинкор, чунӣ?...

Чалолиддини Румӣ

АЪЗОҲОИ ТУФАЙЛИИ ҶУМЛА

26. Калима ва ибораҳои туфайлий

- Хонед ва гӯед, ки калимаҳои ишорашуда чӣ тавр барои дигар шудани маъни ҷумлаҳо таъсир расонидаанд.

Хушбахтона, зимистони имсола ҷандон ҳунук намешавад.

Ба назарам, зимистони имсола ҷандон ҳунук намешавад.

Ҳатман, зимистони имсола ҷандон ҳунук намешавад.

Калима, таркиб ва ибораҳое, ки ба фикри баёншуда чӣ гуна муносибат доштани гӯяндаро нишон медиҳанд, аъзоҳои туфайлий ном доранд: 1. Мактуби ту, **ҳакиқатан**, маро хеле ҳурсанд кард. 2. **Ҳайрият**, ки Носир, ту он воқеаро фаромӯш накардай.

- Ин ҷумлаҳоро ифоданок бо риояи оҳанг хонед ва гӯед, ки дар қадоме аз онҳо гӯянда шубҳа дорад, қатъян тасдиқ мекунад ва ё ба таври oddī баён месозад. Вобаста ба мақсад калимаҳои гуногуни туфайлий истифода мешаванд.

Бародарам аз сафар бармегардад.

Яқинан, бародарам аз сафар бармегардад.

Албатта, бародарам аз сафар бармегардад.
Бешак, бародарам аз сафар бармегардад.

3. Чүмлаҳоро бо риояи оҳанг хонед. Гӯед, ки калимаҳои кадом сутун туфайлианд. Аз чӣ донистед?

1. Он вақт ба назарам аз Шумо дида одами нағзтар наменамуд. (С.Т.)	1. Имрӯз Устозокир, ба назарам, хеле парешонхотир менамояд. (Ю.А.)
2. Тир агар рост равад, бар хадаф аст. (Чомӣ)	2. – Рост, – гуфт бо оҳанги таассуф. (С.Т.)
3. Орзӯи аҳли башар хушбахтона зиндагӣ кардан аст.	3. Хушбахтона, дилаш аз андеша фориг шуд. (С.А.)

4. Матнро хонед, калимаҳои туфайлиро ёфта шарҳ дижед. Гӯед, ки онҳо чӣ вазифаро иҷро кардаанд.

Барои чӣ дар вақташ намегуфтӣ?

– Барои чӣ? – такрор кард ӯ ва ҳамон лаҳза гӯё ба худ ҷавоб дод: Аввалан, барои он ки гӯям, нагӯям фоида надошт. Ҷунки ҳирси молу пул дар рагу пайи шумо саҳт чой гирифта буд. Афсӯс ки ман инро дер фаҳмидам. Шумо ҳозир ҳам, албатта, ҳамон одамед. Не нагӯед... Дар ин синну сол дигар шудан душвор... Сониян, барои он ки дар ин ҳусус ба шумо гап заданро муносиб намедидам.


Саттор Турсун

5. Чүмлаҳоро хонед ва ба зери калимаҳои туфайлий хат қашед.
Тобиши маъно ва таркиби онҳоро шарҳ дижед.

1. Соҳибамак, аз афти кор, саҳт ранцид. (П.Т.) 2. Ба фикри ман, образҳои профессор ва писараш нағз баромадагӣ. (П.Т.) 3. Кас кори бадашро фаромӯш нақунад, ба хаёлам, хуб аст. (С.Т.) 4. Чунон ки дар боло қайд шуд, дарстайёркуни мо рӯзона дар хучраи Абдухалимҳадум ташкил мейeft. (С.А.) 5. Дарвоҷеъ, Дохунда кори намоёне кард. (С.А.) 6. Хушбахтона, ин орзумян на як бор, балки чандин бор ба вуқӯй омад. (С.А.)

На танҳо калима, балки таркиб, ибора ва ҷумлаҳо ҳам метавонанд туфайлий шуда оянд ва тобишҳои гуногуни маъноиро ифода намоянди.

6. Нақшаро хонед. Дар ҳусуси тобишҳои гуногуни маъноиро ифода кардани калимаҳои туфайлий мулоҳизаҳоятонро гӯед. Бо истифода аз калимаҳои туфайлий барои ҳар гурӯҳ дуҷумлай тартиб дихед.




7. Ҷумлаҳоро хонда, калимаҳои туфайлиро ёбед ва тобишҳои маъноии онҳоро шарҳ дихед!

1. Назар ба фикри ӯ, дар ин кор бояд дasti коргарони ӯ бошад.
2. Хайр, сафар ягон чиз дод? (У.Р.)
3. Дар баста нест, марҳамат, бифармоед, – садо доданд устод. (У.Р.)
4. – Э, афсӯс, сад афсӯс! – бо алам сар мечунбонданд амакам.
5. Қисса қӯтоҳ, мо пагоҳ ба тумани Ромитан мера-вем. (Р.Х.)

6. Назар ба қавли онҳо, Лутфулло Гўппон аз пагоҳӣ то вақти ҳӯроки пешин ва аз пешин то шом дам нағирифта каланд мезадааст. (С.А.)

8. Нақшаро хонед ва бубинед, ки қалимаҳои туфайлий нисбат ба фикр чӣ ҳаяҷону ҳиссииёти гуногунро ифода мекунанд.



9. Шаш ҷумла нависед, ки қалимаҳои туфайлии истифодашуда тобишҳои гуногуни маънӣ дошта бошанд.

10. Ба чои нуқтаҳо калимаҳои туфайлии мувофиқро гузашта, ҷумлаҳоро хонед ва чӣ тобиш доштани онҳоро шарҳ дижед.

1... шер ба мо зӯр ёрмандӣ кардӣ. (Ф.М.) 2. Ман,..., хурсанд: мисли пештара ба гап даромадӣ. (Ф.М.) 3. Мӯи сар ва ришу мӯйлаби ӯ, ..., саду панҷоҳ фоиз сафед шудаанд. (П.Т.) 4...., аз сӯҳбати мо ба худи Шумо низ суде ҳоҳад расид. 5. Ҳоло ин кор, «аз бекорӣ қадукорӣ» аст. (С.А.)

(ошно, ба қавли худаш, воқеан, чунон ки, навакак гуфтам, боракалло).

11. Ҷумлаҳоро нависед, калимаҳои туфайлии онҳоро ёбед ва аломатҳои китобатро дар мавқеаш гузоред.

1. Шумоён дар ҳақиқат ҷавонони хушбахтед. 2. Ба бахти мо мактаб аз ҳавлиамон он қадар дур набуд. 3. Ҳайр боқимондаашро пагоҳ ба шумо нақл мекунам. (Х.К.) 4. Ба фикри падарам имсол ҳавои тирамоҳ мисли тобистон гарм мешавад. 5. Гуфтагӣ барин таътили ту кай тамом мешавад? 6. Ӯ баръакс бо талабагон ҳамчун қалонсол бо қалонсол муносибат дорад.

12. Аз калимаҳои туфайлий истифода бурда, ҷумлаи «Ман имтиҳонҳоро бо баҳои панҷ месупорам»-ро чор маротиба бо тобишҳои гуногун нависед ва эзоҳ дижед.

Намуна: Бахтиёр дар муддати кӯтоҳ, ҳақиқатан, устоди кори худ шуд.

Бахтиёр дар муддати кӯтоҳ, ба бахти мо, устоди кори худ шуд.

Ҳамин тарик, Бахтиёр дар муддати кӯтоҳ устоди кори худ шуд.

Хулоса, Бахтиёр дар муддати кӯтоҳ устоди кори худ шуд.

13. Ҷумлаҳоро нависед, аъзоҳои туфайлиашонро муайян карда, ба қадом маъно омадани онҳоро шарҳ дижед.

1. Ниҳоят, навбати Зебӣ расид. (Ч.И.) 2. Ба ҳамин тарик, ҳар ду баромада рафтанд. (А.Д.) 3. Дар омади гап гуфта мондам-дия, ҳавотир нашавед. (Ф.Н.) 4. Ба

гуфти падарам, об хуни замин аст. 5. Чунон ки мегӯянд, дар кӯҳҳо алафзор бисёр аст.

14. Матнро хонед ва калимаҳои туфайлии онро муайян сохта, чой ва аломатҳои китобати онро шарҳ дижед.

Рӯзи якшанбе, бозори Конибодом серодам мешавад. Дар ин чо, ба қавли модари Шодӣ, гайр аз ҷони одамизод, ҳама чизро ҳаридан мумкин аст. Ҳозир, ки охирҳои моҳи сентябр аст, маҳсусан, растаҳои мевафурӯшӣ тамошобобанд. Дар ин чо, ба фикрам, намунаи ҳама гуна меваҳои хушлазати қишивари тоҷиконро, ки шӯҳрати умумиҷаҳонӣ пайдо кардааст, дучор карда метавонед. Масалан, анҷири анор, себу шафттолу, ҳарбузаву тарбуз, ноку биҳӣ, лимӯю афлесун, даҳҳо хел ангури сурху сафеду сиёҳро ғарам – ғарам рехта мондаанд.

Шодӣ сумкае дар даст, аввал ҷизе наҳарида, хуб тамошо карда гашт. Вай ба саломи шиносҳои бешумораш андаке сарашро ҷунбонида, алек мегирифт. Ӯ ба ҷойхонаҳои атроф, ки ҷавонон палави «дастӣ» мепухтанд, рафта, аз дasti мӯйсафедони шинос яқпиёлагӣ ҷой менӯшид. Вай, ниҳоят, ба растаи мевафурӯшӣ омад. Дар охир, ду ҳарбузai «Шакарпайванд»-ро интихоб намуда, ҳариду ба сумкааш андохта, роҳи ҳонаро пешгирифт.

Ҳамин тавр, ҳамаи одамоне, ки ба бозор меомаданд, дар ин чо ҷизу ҷорроҳои ба талаби худ мувофиқро ёфта мекариданд. Маҳсусан, барои онҳое, ки тӯй мекунанд, дар ин чо ҳама ҷиз ёфт мешавад. Охир ин бозор не, балки ярмаркаи қалонест, ки дар он ҳама ҷиз ҳаст. Агар дар бозор ёфт нашавад, ба фикрам, дар магазине, албатта, ёфтани ҷизи даркорӣ мушкил нест.

Абдумалик Баҳорӣ

Калима, таркиб, ибора ва ҷумлаҳои туфайлий дар нутқи шифоҳӣ бо ист, паст гаштани овоз ва зуд талаф-

фуз кардан ва дар нутқи хаттӣ бо вергул чудо карда мешавад.

15. Нақли муҳтасар дар бораи манзарае тартиб дихед ва дар он аз калимаҳои туфайлий истифода баред.

16. Ҷумлаҳоро нависед ва ба ҷойҳои лозима аломатҳои китоба-ташро гузоред.

1. Росташ ки дар вақти таҳсил дар мактаб дар ҳар мавзӯъ лексияҳои бисёре ва фоидабаҳше шунидем. (М.М.)

2. Баъзан ҳатто ғалла норасида зери барф мемонад. (М.М.) Ин ҷонаки ҷонам ҳонаи падари ман. (М.М.)

3. Ба гумони ман шайтонҳо аз даруни шӯълаи тилис-моте, ки болои сари мо истодааст, мебароянд! (М.М.)

4. Ташаккур ҳама чиз дар ин ҷо ёфт мешавад, – дарҳол ҷавоб дод устод. (М.М.)

5. Хушбахтона воҳӯрӣ бо интихобкунгандагон ба хубӣ анҷом ёфт. (М.М.)

17. Матнро ифоданок ҳонед ва калимаҳои туфайлиро ёбед ва шарҳ дихед.

Аз шунидани овози устод рангам қанд, дасту поям ба ларза даромад. Дарҳол ба устод нигаристам, устод ишора қард, ки ба наздаш равам, зуд рафтам, ба нишастан таклиф қард. Ягон боре ҳам дар қатори якум, иловава бар ин дар паҳлуи шахсони мӯътабар нишастанро ҳатто ҳаёл ҳам накарда будам. Аммо гардонидани сухани устодро камоли беадабӣ донистам, нишастам. Сӯҳбат сар шуд. Устод баланд-баланд гап мезад. Ба фикрам, на танҳо дар раёsat будагон, балки нисфи ҳозирон сухани ўро мешуниданд. «Дехотӣ,— гуфт устод, - достонатро ба ман оварда нишон дод, ҳондам». Аз ин ҳабари ҳуш хурсанд шудам... Устод иловава намуд: «Дар бораи соҳтмони азими Ваҳш манзума навиштан ҷуръати қалонест... Барои ту аз ҳаёти соҳтмон навиштан нисбатан

осонтар аст. Ҳамаи он воқеаҳои ациб дар пеши назари ту ба вучуд меоянд. Афсӯс ки шеърнавис нестӣ...».

Баъд устод гуфт, ки дар ин рӯзҳо китобат аз чоп мебарояд ва пурсиид:

- Ин китоби нахустинат будааст?
- Бале
- Муборак шавад! – дастамро самимона фишурда гуфт.

Mирсаид Миришакар

18. Матнро хонед ва мазмуни онро нақл кунед. Дар нақлатон аз ифодаҳои **ба фаҳми ман, аввал ин ки, хусусан, албатта, дуюм ин ки** истифода баред.

– Агар тӯйро дар Соктаре мекардед, ба фаҳми ман, ин қадар ҳарҷ намешуд, ин деҳаи мо – деҳаи гушнагон аст, дар ин ҷо сад дег ош пазед ҳам, боз сер намешаванд, – гуфт модарам ҳасраткуонон.

Аввал ин ки, – гуфт падарам, – барои зиёд ё кам шудани ҳарчи тӯй гушнагӣ ё ин ки серии тӯйхӯрҳо даҳл надорад, балки калонгир ё ки бечора будани тӯйхӯрҳо даҳл дорад: бечораро агар як чиз диҳанд, хурсанд шуда мехӯрад ва агар надиҳанд, ҳарчанд гушна бошад ҳам, талаб намекунад. Аммо калонгир, ҳарчанд сер бошад ҳам, ба пеши ў ба ҷои як табақ таом се табақ мондан лозим аст, вагарна «маро ҳурмат накардан» гуфта қаҳр мекунад. Ба фаҳми ман, агар мо ин тӯйро дар Соктаре мекардем, ҳарчи мо сечанд мешуд, боз калонони он ҷо, хусусан миракиён, аз мо розӣ намешуданд. Зоро онҳо ба тӯйҳои одамҳо рафта бисёр ҳурмат диданд ва ҳурмати онҳо ҳам иборат аз ин аст, ки ба пешашон бисёртар таом мекашиданд ва дар охир ҷома мепӯшониданд, ҳеч набошад, каллақанд медоданд. Албатта, мо ҳеч қадоми инҳоро карда наметавонистем.

Падарам баъд аз қадре ором гирифтан сухани худро давом кунонида гуфт.

Дуюм ин, ки ман баъд аз хонадор шуданам дар Соктаре ғайр аз хешовандони ҳудамон қариб тӯйи касеро

нахұрдаам. Аммо дар ин чо аз ҳар кадом хонаи ҳамин бечорагон, ки ту «гушнагон» гүфтій, ман як бор-ду бор түй хұрдаам. Бинобар ин ба ман лозим буд, ки ба ҳаминқо түй карда диҳам, хешовандон ва ошнохой соктарегиам бошанд, ба ҳамин чо меоянд ва омаданд.

Садриддин Айнӣ

Савол ва супориш

1. Мазмуни матнро дарк кардед? Ба шумо маъқул шуд ё не? Чаро?
2. Хадафи нависандаро дар чӣ мебинед?
3. Шумо ба расму одатҳо чӣ назар доред?
4. Ҷараёни ягон тӯйро ба хотир оварда, онро дар нақли муҳтасар баён созед.

19. Ҷумлаҳоро нависед ва калимаҳо – ҷумлаҳои туфайлиро муайян сохта, тобишҳои маъноии онҳоро шарҳ диҳед.
 1. Чунон ки дар «Мактаби қӯҳна» гуфтаам, падарам маро дар шашсолагӣ дар мактаби пеши масҷид гузошт. (С.А.)
 2. Чунки, аз рӯи қавли худаш, ў «Қоғия» –хон буда, бо ман «баробар» буд. (С.А.)
 3. Нихоят, бо дастони ларзонаш мактубро печонда ба бағал меандозад.
 4. Худоро шукр, ки шуморо ва ҳамроҳатонро сиҳату оғият боз ба манзил расонд.
5. Ҳамин тавр, он пагоҳ марсияи пурдарду алами Фирдавсӣ ба марги писараш ба вучуд омад.
6. Гумон мекунам, ки аслан ин фазилат ба паҳлавононе ҳамчу Баҳроми Ҷӯбина мероси ҷаҳонпаҳлавон Рустами Зол будааст. (С.У.)
7. Ҳар заҳмат як роҳат дорад, лекин, ба назари ман, дар дунё кори осон нест. (Ү.К.)
20. Муайян кунед, ки кадоме аз ифодаҳои зер калимаҳои туфайлианд ва кадоме не.

Ба андешаи ман, маълум, ногаҳон, хушбахтона, хушбахт, баъзан, хақиқатан, албатта, табий, ҳатман.

21. Муайян созед, ки аз ифодаҳои додашуда қадомашон қалимаҳои туфайлий нестанд.

1. Албатта, нохост, воқеан, афсӯс, ниҳоят, асосан, даррав, хайрият, хуллас.

2. Ба гумонам, аз афташ, афту андомаш, дар ҳақиқат, ҳақиқӣ.

3. Ба ҳамин тариқ, аз як тараф, ин тараф, он тараф, аз тарафи дигар, аз рӯи шунидам.

22. Калимаю ибораҳои туфайлии мувофиқ гузошта ҷумларо хонед.

Маро пайдо кардани аввалин китоби сарфу наҳви забони тоҷикӣ мӯяссар гашт.

Ифодаҳо барои истифода: хушбахтона, ҳамин тариқ, ниҳоят, воқеан, хайрият, ростӣ!

27. Аъзоҳои истиисноии ҷумла

1. Ҷумлаҳои ҳар ду сутунро хонда муқоиса кунед ва гӯед, ки аъзоҳои ба сутуни дуюм иловашуда чӣ зарурият ва вазифа доранд.

1. Мо аз хона баромада, ба ҳавлии бобоям рафтем.

2. Аз ҳавлии мо чанд хона онсӯтар дӯсти дери-наи падарам истиқомат мекард.

3. Ман ба рӯзномаи «Санъат ва адабиёт» аз аввал обунаам.

1. Мо – **падару писар** аз хона баромада, ба ҳавлии бобоям рафтем. (С.А.)

2. Аз ҳавлии мо чанд хона онсӯтар, дар **пахлӯи дӯкони собики усто Додобой**, дӯсти деринаи падарам –

Қаҳҳорамаки ширкорҷӣ истиқомат мекард. (С.У.)
3. Ман ба рӯзномаи «Санъат ва адабиёт» аз аввал (**ин рӯзнома чанд сол боз нашр мешавад**) обунаам.

Калима ва ибораҳое, ки ба аъзоҳои чумла илова ва алоқаманд гашта, маъни онҳоро равшану возех шарҳ медиҳанд, аъзоҳои истисной ном доранд: Мо, **талағон**, дар шабҳои барф такори рӯисаҳнӣ худро тарк намекардем. (С.А.) Ин амкакзодаҳои ман – **писарони амакам Исоҳон** буданд. (С.У.)

Вай дина, **баъди пешин**, ба назди гилкорон рафта, муддате корашонро тамошо карда истод. (Ф.М.)

Тавре ки мебинем, **талағон**, **писарони амакам Исоҳон** ва **баъди пешин** аъзоҳои истисной буда, аввалий мубтадо, дуюмӣ хабар ва сеюмӣ ҳоли замонро шарҳ додаанд.

Ба вазифаи аъзоҳои истисной на фақат калимаю ибораҳо, балки баъзан чумлаҳо ҳам омада метавонанд: Ҳайрат як ҷавони қадаш аз ман пасттари гарданқӯтоҳ, логарбадани сиёҳчехра, ҷашмаш сиёҳ буда, лекин, **ҷунони мегӯянд**, «рөг-рөг» мерафт, яъне ба ҳар чиз бо ҳайрат ва ҳомӯшона нигоҳ карда меистод. (С.А.)

Аъзоҳои истисной мисли сараъзо ва аъзоҳои пайрави чумла ба як оҳанг талаффуз нашуда, савти маҳсус доранд. Гӯянда аъзоҳои истисноиро нисбат ба аъзоҳои чумла нармтар ва бо фосилаи муайян талаффуз мекунад. Воситай забонии аъзоҳои истисной дар нутқи шифоҳӣ оҳангига талаффуз буда, дар нутқи ҳаттӣ бо вергул ва баъзан бо тире чудо карда мешавад.

2. Калимаҳоро бо риояи оҳангига талаффуз хонед ва шарҳ диҳед.

1. Дар тобистон, аксари рӯзҳо, дар бοғот яйлоқазори кӯҳистон ҷиҳати касби обу ҳаво рафта, чанде мемонад. (Мирзо Сироҷ) 2. Ман... дар вакти дарс аз домуллои худ – Мулло Абдусалом пурсидал. (С.А.) 3. Ман дар соли 1926 – дар 15 июн, дар Самарқанд – дар нашриёти давлатии Тоҷикистон... ба хизмати адабӣ даромадам. (С.А.) 4. Мо – маҷрӯҳонро, ба Когон – ба беморхонаи шаҳрӣ, бурданд. (С.А.)

3. Чумлаҳоро нависед ва ба зери аъзоҳои истиснӣ ҳат кашида, бар шарҳи кадом аъзои чумла омадани онҳоро маънидод кунед.

1. Зимистон бинокориҳои мардум хобида буд, Устоамак, яъне Устоҳоҷа дар ҳавлии беруни худ, дар зери айвончае дарсозӣ мекард. 2. Дар вақте ки мо ба Соктаре омадем, падарам ба модарам таъкид карда буд, ки ҳар чизе ки пазад, ба амакаш – Абдуллоҳоҷа аз вай як коса диҳад. 3. Дар он тараф – дар тарафи шимоли рӯд, бар болои хомаи пастаки рег ҷӯпонбачагон бо ҳам гӯштингирӣ мекарданд. (С.А.) 4. Ғулғулаи шаҳр – шаҳре, ки худро аз «чину ацинаҳо» мудофиа мекунад, дур гашта, торафт пасттар шунуда мешавад. (С.У.) 5. Хоча Исмати Бухорӣ (вафоташ соли 1425) дар замонаш шоири забардаст буд. (С.У.)

4. Чумлаҳоро нависед ва аломатҳои китобатро дар ҷояшон гузоред.

1. Даствисҳои қиматбаҳоро аз дӯстони худ ба орӣ (барои истифодаи муваққатӣ) мегирифтам. 2. Ин қитъа сар то сар аз шимол ба ҷануб ба растаҳо чудо карда шуда буд. (С.А.) 3. Онҳо зану шавҳар Сафияро духтар хонданд. (Ч.И.) 4. Мо ба соҳили дарёи Волга ба соҳили бузургтарин нахри Россия наздик шудем. (Ч.И.) 5. Дар ин хона – таваллудгоҳи инсон, Нигаҳ кардам ба рангоранг тифлон. (М.Т.) 6. Айёми хуби ҷавонии ман – баҳори умри ман - дар ин шаҳр гузаштааст. (Ч.И.)

5. Чумлаҳои ҳар ду сутунро ифоданок хонед ва гӯед, ки ифодаҳои ишорашудаи сутуни дуюм аз якум чӣ фарқ доранд.

1. **Мутаассифона**, то ин дам фаъолияти публистикии С.Айнӣ... ба қуллӣ омӯхта нашудааст. (А.М.)

1. **Мактабдор (муаллима-мон)** ба вай як коғазгир (тирезаи коғазӣ) карда, барои дар барфу борон надаридани он ба коғазаш равғани загир молида буд. (С.А.)

<p>2. Назар ба қавли падарам, Сайдимуродхоча падари ў – Сайдумархоча одами хату саводнок буда, аз ҳунархой дастӣ... дуредгариро хуб медонистааст. (С.А)</p>	<p>2. Ман аз ин шаҳр—макони балво баромада меравам. (Ҳ.К.)</p>
<p>3. Чунон ки дар мавридаш гуфта будам, ман бисёр меҳостам, ки даруни шахтаро бубинам. (С.Т.)</p>	<p>3. Дар ин мадраса ориятни шин (касе, ки худ ҳучрадор набуда, дар ҳӯраи каси дигаре нишинад) кам на буд. (С.А.)</p>

6. Ҷумлаҳоро ифоданок хонед ва алломатҳои китобати аъзоҳои истисноии ба исмҳои хос алоқамандро шарҳ дижед.

<p>1. Бобокалон,бародари қалонии ман, ба боғпарварӣ рағбати фаровон дорад.</p>	<p>1. Бародари қалонии ман Бобокалон ба боғпарварӣ рағбати фаровон дорад.</p>
<p>2. Дар рӯзи ҷашни Артиши миллӣ чун меҳмон, Саидамир Зухуров, генерал полковник даъват шуда буд.</p>	<p>2. Дар рӯзи ҷашни Артиши миллӣ чун меҳмон генерал-полковник Саидамир Зухуров даъват шуда буд.</p>

7. Ҷумлаҳои зерро дуруст хонед ва баъд нависед.

1. Саидалий, бародари хурдии ман, табиатро бисёр дӯст медорад.

2. Бародари хурдии ман –Саидалий табиатро бисёр дӯст медорад

3.Бародари хурдии ман, Саидалий, табиатро бисёр дӯст медорад.

8. Ҷумлаҳоро ифоданок ва бо риояи оҳанг хонед. Гӯед, ки қадом аъзои ҷумларо аъзоҳои истисноӣ аниқ меқунад. Дар онҳо чиро мушоҳида кардед.

1. Аз он тарафи қишлоқ, аз майдони кишт, овози трактор ба гӯш мерасид. (Ч.И.) 2. Ҳоким ба одамонаш фармуд, ки моро аз ҳам чудо карда, аз хона – аз пеши ў бароранд. (С.А.) 3. Ман бояд имрӯз ба қишлоқ – пеши

модарам биравам. (Х.К.) 4. Дар пеши дари ҳамсоя ба ақибаш, ба тарафи ялангии қишлоқ, назар андохт. (Х.К.)

9. Җумлаҳоро хонед, баёнияҳои истисноиро муайян кунед ва вазифаю аломатҳои исти онҳоро шарҳ дихед.

1. Дар зери хокҳои ин теппаҳо Панҷакенти қадим – шахри як вақтҳо маданий ва ободи сүғдиён зиёда аз ҳазор сол беному нишон хоб карда буд. (Ч.И.) 2. Оймулло мақоми ҳузноварро ба охир расониду ба уфар – ба мақоми шӯҳ ва рӯҳбахше гузашт. (Ч.И.) 3. Ин ақида ба ман аз бибихилифа – муаллимаи мактаби духтарон талқин шуда буд. (С.А.)

Баёнияҳои истисной барои возеху аниқ кардан ва чун муайянкунандша шарҳу эзоҳ додани ягон аъзои ҷумла хидмат мекунанд. Баёнияҳои истисной мазмунан бо муайяншавандай худ муродиф мебошанд ва яқдигарро иваз карда метавонанд: Ӯ ба устоди худ – Абдураҳмони Ҷомӣ муроҷиат карда, аз вай илтимос намуд (С.А.). Мочумъаи гузашта – шашуми май ба ин ҷо омада будем (Ч.И.).

Дар нутқи хаттӣ баёнияҳои истисной ба воситаи вергул ё тире ҷудо карда мешаванд.

10. Җумлаҳоро нависед, ба онҳо аз доҳили қавс баёнияҳои истиснои мувоғиқ ёфта илова кунед. Бо назардошти ҷойи баёнияҳои истисной аломатҳои китобати мувоғиқро гузоред.

1. Ширинтарин навъи харбуза бо даромадани нӯғи корд ҷарсос зада кафида ду бӯлак мешуд. (С.У.) 2. Ронанда ба бадии ҳаво нигоҳ накарда, мошинро босуръят пеш меронд. 3. Аммо Ғаний саросема нашуд. (Р.Ҕ.) 4. Ҳар дуяшон либосҳояшонро пӯшида ба роҳ даромаданд. 5. Ин кас муаллими синфҳои боло буданд. 6. Аҳмад ва Ҳалим ба ниҳолшинонӣ ёрӣ расониданд.

(зани малларангӣ сабзашм, гурги борондида, фамилияшон Мирмуҳаммадов, шакарпайванди сабзранги

рӯяш тӯрдор, модаркалону набера, ин ду ҷавони бағайрат).

11. Порчаҳои шеъриро хонед ва баёнияҳои истисноиро муайян со-зед. Тарзи хониши онҳо дар назм аз наср фарқ дорад ё не?

Такягоҳи мо – падару модарон!
Гавҳараки дидай мо – хоҳарон!
Ҳаст фронти дигаре ҷангӣ мо
Соҳаи меҳнат, ки қӯшунаш шумо.

M. Турсунзода

Ваҳш – дарёи зарфишону бузург
Зинату зеби Тоҷикистон аст.

M. Миршакар

Лоҳутӣ, он суханвари даврон, чу гуфтааст
Дурҳои ноб дар ғазали лоҷавоби сурх.

A. Ҳамдӣ

12. Ҷумлаҳоро хонед ва аъзоҳои истисноиро, ки вазифаи эзоҳдиҳиро доранд, муайян созед.

1. Дар он тарафи кӯча ҳавлии бобо Ҳидоят ва дар пешгаҳи он (кӯча пешбаста буд) ҳавлии Юсуф буд. (Ч.И.) 2. Боровиков бештарин вақтҳо бо вай тоҷикӣ гап мезад (вай дар давоми хидмати даҳсолааш дар Тоҷикистон забони тоҷикиро ёд гирифта буд). (С.У.) 3. Шайбонихон... меҳост Мовароуннаҳр (байни дарёҳои Сир ва Омӯ) ва Ҳурносонро ба даст дарорад. (С.А.) 4. Омӯзиши метеорҳо (ситораҳои паррон) аз нуқтаи назари илмӣ хеле аҷоиб аст.

Калима, ибора ва ҷумлаҳои истисноии эзоҳӣ маънои ягон аъзо ё мазмуни умумии ҷумлаи асосиро анику му-шахҳастар намуда, гоҳо шарҳи иловагие зам мекунанд.

Аъзоҳои истисноии эзоҳӣ аз баёнияҳои истиснӣ аз он ҷиҳат хеле фарқ доранд, ки бо муайяншавандай худ мазмунан муродиф нестанд: Автобус аз пайраҳаи сер-ҷанг ба роҳи қалон (асфалтпуш) баромад. Модар ба дуҳтарчааш ҳар рӯз ширбириинч, угро ва қабоб (аз

гӯшти гӯсфанд) пухта медод. Ман дар баҳрҳои Азоб, Сиёҳ, Каспий, Сафед (онҳоро аз ҳарита нишон медод) шино кардам, – гуфт баҳрнавард.

Аъзоҳои истисноии эзоҳӣ баъзан бо калимаҳои **яъне, маҳсусан, мисли, аз ҷумла** ва ғайра ҳамроҳ меоянд: Дар синфи мо шаш нафар хонанда, аз ҷумла Отифа, бо баҳои «аъло» таҳсил меқунад. Шаҳрҳои ҷумхурии мо, алалхусус, Душанбе хеле зебост.

Аъзоҳои истисноии эзоҳӣ дар навишт асосан бо қавс ва баъзан бо вергул ҷудо мешаванд.

13. Ҷумлаҳоро нависед ва зери аъзоҳои истисной хат қашида, вазифаашонро маънидод кунед.

1. Зариф бачаҳоро аз деҳа (ҳар ду ҳам бепадару модар монда буданд) дирӯз бо ҳуд овард. 2. Ногоҳ (ин дар пеши дӯкони китобфурӯшӣ буд) дидам, ки ҷавоне аз ман ҷашм намеканад. (А.Ш.) 3. Насри тоҷик (таъриҳӣ, илмӣ ва адабӣ) ҳанӯз дар асрҳои 1Х-Х ба вучуд омада буд. 4. Дар Бухоро магар моро фаромӯш кардед, ки барги сабз гӯён ягон савғотӣ (роҳовард) наёвардед. (С.А.)

14. Матнро ҳонед ва тақлидан шарҳи ҳоли ҳудро нависед. Аз аъзоҳои истисной огоҳона истифода баред

Ман, Сайдкарими Юсуфии Саъдуллозода, 31 январи соли 1965 дар деҳаи Шӯриёни ноҳияи Рӯдакӣ дар ҳонаводаи деҳқон таваллуд шудаам. Соли 1983 таҳсилро дар мактаби миёнаи рақами 104 ба поён расонида, ба факултаи шарқшиносии Донишгоҳи давлатии Миллии Тоҷикистон шомил шудам. Аз соли 1984 то соли 1966 дар сафҳои Артиш хидмат намудам. Баъди адои хидмати низомӣ таҳсилро дар факултаи номбурдаи Донишгоҳ идома додам ва онро соли 1990 ҳатм намудам. Аз моҳи сентябри соли 1990 то кунун дар омӯзишгоҳи соҳтмони ш.Душанбе ба сифати муаллими забону адабиёти тоҷик кор меқунам.

Дар умури иҷтимоии омӯзишгоҳ саҳми фаъол мегирам, узви кумитай иттифоқи касаба мебошам.

Падарам – Юсуфи Саъдуллозода нафақахұр аст.

Модарам – Гулрӯи Алидухт узви гурӯҳи паймонкории «Сабзазор» мебошад.

Ҳамсарам – Насибаи Хуршеддуҳти Раҳмонзода, соли таваллудаш 1968, дар дармонгоҳи шуморай 7-и ш.Душанбе ба сифати маъмури сабт кор мекунад.

Писарам – Чамшеди Сайдкарим Саъдуллоҳода, соли таваллудаш 1989.

Нишонии чойи зистам: ноҳияи Фирдавсӣ, деҳаи Шӯробод.

26 января с. 1991 Имзо
Хасани Ёрзод

НУТКИ АЙНАН ВА МАЗМУНАН НАҚЛШУДА

1. Җумлаҳои ҳар ду сутунро хонед ва муқоиса кунед. Ҷӣ фарқро пай бурдед?

Шикорчиён гуфтанд:
«Дар чангалзори наздик
сайдхои гуногуни зиёде
дида мешавад»

Яке аз шикорчиён гуфт:
«Дар чангалзор бузҳои
кӯҳӣ фаровон аст».

Ү пешниҳод кард: «Худи пагоҳ ба шикори мурғи даштӣ равед».

Шикорчиён гуфтанд, ки
дар чангалзори наздик
сайдҳои гуногуни зиёде
дида мешавад.

Яке аз шикорчиён гуфт,
ки гүё дар чангалзор
бузҳои кӯҳӣ фаровон бу-
дааст.

Ү пешниход кард, ки мо худи пагоҳ барои шикори мурғи даштӣ мерафтем.

Нутқ асосан бо ду роҳ нақл мешавад: айнан ва мазмунан. Нутқе, ки ба каси дигар тааллук дораду гүянда ё нависанда онро бе ягон тафийирот меорад, нутқи айнан нақлшуда номида мешавад.

Дар нутқи айнан нақлшуда тамоми хусусиятҳои грамматикию луғавӣ ва услубию оҳангнокии суханони гӯянда нигоҳ дошта мешавад.

Нүкте, ки аз забони каси дигар бо тағириоти چузъӣ ва мазмунан оварда мешавад, нутқи мазмунан нақлшуда номида мешавад.

Нутқи мазмунан нақлшуда дар шакли чумлаи мураккаби тобеъ, ки ҷузҳои он ба воситаи пайвандакҳо ва қалимаҳои дигар, ки вазифаи пайвандакҳоро ичро мекунанд, алоқаманд мегарданд.

2. Бо риоян оханг ифоданок хонед ва ба нутқи айнан нақлшуда ва мазмунан нақлшуда дикқат дихед. Дар кадоме аз ин чумлаҳо охангни таъкид ва шарҳдиҳиро ҳис кардед.

1. Бисёр ҳамдеҳагонам мегүянд: «Падарат пир шудаст, хоҳаронат бо рӯзгори худашон овора, ту биё бамуйсафед саробонӣ кун...». (С.Т.)

2. Бегохъ Қосимчон насиҳатомез гуфт, ки беҳуда бо он бача даст ба гиребон шудаам.

Ман ҳайрон шуда гуфтам:

— Охир, вай мана зад!

— Хайр чӣ шудааст? — маро тамом дар ҳайрат монанд гуфт Қосимчон. — Як мушт хӯрдӣ — хӯрдӣ — дия! Дар ҷойҳои мо мегӯянд, ки «Ман — маниҳо пешай шайтон бувад, ҳар кӣ ҳудро кам занад, мард он бувад».

Пълод Толис

28. Нутки айнан нақлшуда

1. Дониши пеш гирифтаатонро ба ёд оварда, аломатҳои китобатро дар чумлаҳои нутқи айнан нақлшуда шарҳ диҳед. Ҳангоми шарҳ додан ба нақша такя кунед. С.М. – сухани муаллифро мефаҳмонад.

C. M.	: «		!».	«		!»	-	C. M.
C. M.	: «		?».	«		?»-	C. M.	
C. M.	: «		».	«		»,	-	C. M.

Нутқи айнан нақлшуда дар нохунак гирифта шуда, калимаи аввали он бо ҳарфи калон навишта мешавад.

Агар нутқи айнан нақлшуда баъди сухани муаллиф ояд, пас аз он дунуқта ва пеш аз нутқи айнан нақлшуда тире гузошта мешавад.

Баъд аз нутки айнан нақлшуда ва пеш аз сухани муаллиф вергул ё аломати савол ва ё хитоб гузошта шуда, пас аз онҳо ҳатман тире меояд.

Муаллим аз ман пурсид: «Номи ту чист?».

«Иброҳим», – ҷавоб додам ман

2. Мисраъҳои дар поён овардашуда аз қадом шоиронанд? Пас аз муайян кардани муаллифони онҳо ҷумлаҳоे тартиб дихед, ки нутқи айнан нақлшуда ҳам баъди сухани муаллиф ва ҳам пеш аз он омада бошад.

1. Бани одам аъзои яқдигаранд.
2. Тавону бувад ҳар кӣ доно бувад.
3. Дӯстиро ҷустуҷӯ дорем мо.


Агар нутқи айнан нақлшуда ба ду қисм чудо шуда, дар байни он сухани муаллиф ояд, аз ду тарафи сухани муаллиф аломати вергул ва тире гузошта мешавад.


– Акаам «говзӯр» аст, – гуфт ӯ, – ба ҳамин сабаб ба ӯ Маҳдуми Гав лақаб додаанд. (С.А.)

3. Ҷумлаҳоро хонед ва муайян кунед, ки ба қадом нақшаҳо тааллуқ доранд. Аз рӯи тартиби нақшаҳо ҷумлаҳоро нависед.

1. «Аз кучо омада истодай ва ба кучо меравӣ?» – боз пурсидааст гамбусак. (аз афсонаҳо)
2. «Бечора Карим Девона! Охир, вай дар ин мавсими сол аз ин роҳҳои лағчонаки ҳавфнок чӣ тавр мегузарад», – дилсӯзона мегуфт ҳамсоя. (Ҳ.Н.)
3. «Аз кучо пайдо шудед, набудед-ку!» – ба Мустафо фаҳмонидани шудам, ки ҳозирраком омадаанд. (Сорбон)

« !» –  .

 », –  .

 ?» –  .

Агар нутқи айнан нақлшуда саволӣ ё хитобӣ бошад, дар он сурат ба ҷои вергул аломати савол ё хитоб гузашта шуда, дар нохунак оварда мешавад: «Ин пули ман аст, ин пулро ман худам ёфтам!» – аз дил мегузаронидам. (П.Т.)

«Ҷӣ гуфted, рафиқ муаллим?» – пурсиdam ман саросема шуда. (С.У.)

4. Ҷумлаҳоро нависед ва ба зери нутқи айнан нақлшуда хат кашида, ҷой ва аломатҳои китобати онро шарҳ диҳед.
 1. «Агар Қорӣ Ишкамба, – гуфт ӯ, – донад, ки ман ҳамроҳи худ як одами бегонаро гирифта омадаам, ба шубҳа афтода, дарвозаашро наҳоҳад кушод». (С.А.)
 2. Саъдии Шерозӣ «Чашми танги дунёдорро ё қаноат пур кунад, ё хоки гӯр» – гуфтааст.
 3. Ман дарвозаи он ҳавлиро қӯфтам ва дар дили худ гуфтам: «Агар ин ҳавлӣ – ҳавлии Қорӣ Ишкамба набошад ҳам, зарар надорад». (С.А.)
 5. Ҷумлаҳои зерро ба нутқи айнан нақлшуда баргардонед ва гӯед, ки чӣ тағйирот рӯҳ дод.
- Намуна: Падарам гуфт: «Писарам дониста кор кунед».
1. Норзода исроркорона гуфт, ки ҷомаи бомаслиҳат қӯтоҳ намеояд.
 2. Камандир фармон дод, ки зуд бароям.
 3. Овардаанд, ки дар қӯҳҳои шаҳри Ҳамадон ҳамдунагони бисёр буданд, ки он ҷо мақом доштанд ва эшонро сардоре буд. (аз «Ҳаким Санҷбод»)

6. Матиро хонед ва маънидод кунед. Чумлаҳои нутқи айнан нақлшудадорро аниқ сохта шарҳ дижед.

– Аз худат пурсам? Чанд моҳ боз наменамой... Мабодо бетоб – ку набудӣ?

– Не, додар, бетоб набудам. Лекин... пир шудаам. Худи ҳамин пирӣ баробари сад бетобӣ.

– Шикоят накун, падар, ту ҳоло чандон пир нестӣ, - гуфт мард ва даме сукут варзида, ба думбураҳои пешӣ пояш назар давонд. – Инҳо аз худат?

– Ҳо, – гуфт мӯйсафед, аз чӣ бошад, нигоҳашро каме гурезонда.

– Хайр... Чумча надорӣ?

– Не, додар, қариб як сол мешавад, ки ҳеч чиз натарошидаам, – кифоя. Танҳо ҳамин....

– Ба ман чумча даркор буд. Аммо дар наздат фақат думбура мебинам...

– Қиссаи дароз ин, – гуфт мӯйсафед ва бо лабханди маҳине гоҳ ба марду гоҳ ба думбураҳои худ нигариста илова намуд: – Ягонтааш форида бошад, бигир, арzon медиҳам.

– Раҳмат, падар, ба ман чумча даркор буд. Марди қунғузмӯйлаб хайрухуш карду калон – калон қадам партофта, аз дарвозаи бозор берун рафт.


Мӯйсафед оҳиста дар ҷояш нишаст.

Саттор Турсун

29. Нутқи мазмунан нақлишуда

1. Муайян кунед, ки дар қадоме аз ҷумлаҳо нутқ мазмунан баён шудааст. Фарқи ҷумлаҳоеро, ки бо қалимаҳои **ки**, **гӯё**, **чӣ** қадар алоқаманд шудаанд, шарҳ дижед.

Мирзо Турсунзода дар муҳокимаи повест хуб гуфтаанд: «Толис дар ҳазинаи сухан чун заргар бо ҷавоҳирот ҳунарномоиҳо кардааст». Мирзо Турсунзода дар муҳокима гуфта буданд,



2. Суратмаҷлис (протокол)-ро хонед. Қисмҳои онро муайян созед. Гӯед, ки чаро дар он нутқ асосан мазмунан оварда шудааст. Кадом феълҳо дар он бештар истифода гаштаанд?

Суратмаҷлиси №1

Чаласаи хонандагони синфи V111 мактаби миёнаи таҳсилоти умумии №34 н.Рашт
аз 20 сентябри соли 2006

Рӯзномаи маҷлис

1. Масъалаи ташкили рӯзномаи «Забоншиноси ҷавон»
2. Иниҳоби ҳайати таҳририя.

Шунида шуд:

1. Гузориши роҳбари умумӣ муаллими забон ва адабиёти тоҷик

Меликов X.

Баромад карданд:

Салимова С.(хонандаи синфи XI) оид ба аҳамият ва зарурати ташкили ҷунин як рӯзнома изҳори ақида карда гуфт, ки таъсиси он айни муддааст.

Тағоев С. (хонандаи с. 8 «а») таъқид кард, ки рӯзнома асосан бояд масъалаҳои имлою иншоро фаро гирад. Вай гуфт, ки рӯзнома агар ҳар моҳ ба нашр расад, ба мақсад мувофиқ аст.

Ҳакимов Т. (хонандаи с. 7 «б») пешниҳод кард, ки дар рӯзнома гӯшаи «шоирони ҷавон» ташкил гардад, то ки баъзе шеърҳои шогирдон дар он ба табъ расад.

Сайдова Қ. (хонандаи синфи 9 «а») зикр кард, ки чун соли гузашта рӯзнома ба бозиҳои шавқовари грамма-

тикӣ бештар диққат дода, дар ҳалли онҳо озмунҳо эълон намояд.

Меликов Ҳ. Ба ҳамаи хонандагон барои иштироки фаъолона ва пешниҳоду дархостҳои мушаххас, ки дар беҳтар гаштани сифати рӯзнома мусоидат мекунанд, изҳори миннатдорӣ намуд.

Мачлис бо назардошти фикру мулоҳиза ва пешниҳодот

қарор кард:

1. Рӯзномаи мактаб таҳти унвони «Забоншиноси ҷавон» ташкил ва нашри ҳармоҳаи он ба роҳ монда шавад.

2. Ҳайати таҳририи пешниҳодшуда маъқул дониста шавад.

*Раиси маҷлис:
Котиб:*

3. Ҳикояро хонед ва нутқи айнанро ёфта шарҳ дигед. Ҷумлаи охирро ба мазмунан баргардонед. Ҷаро нависанда бештар аз нутқи айнан истифода бурдааст?

Подшоҳе писареро ба адибе доду гуфт:

– Ин фарзанди туст, тарбияташ ҳамчунон кун, ки яке аз фарзандони хеш. Адиб хидмат кард ва мутақаб бил шуд ва соле чанд бар ӯ сайд карду ба ҷое нарасид ва писарони адиб дар фазлу балоғат мунтаҳӣ шуданд. Малик донишмандро муоҳазат карду муотабат, ки ваъда хилоф кардӣ ва вафо ба ҷо наёвардӣ!

Гуфт:

– Бар раъи худованди рӯи замин пӯшида намонад, ки тарбият яксон асту табоёй мухолиф.

Гарчи симу зар зи санг ояд ҳаме,
Дар ҳама санге набошад заррӯ сим.
Бар ҳама олам ҳаметобад Суҳайл,
Ҷое анбон мекунад, ҷое адим.

Саъдии Шерозӣ

Лугат

мутақаббил шудан – ба зимма гирифтан
мунтахӣ – интиҳоёбанда, анҷомёфта
муоҳазат - сарзаниш, танбех
муотабат - сарзаниш кардан
анбон - халтаи ҷармини сафарӣ
адим - ниёзманд, дарвеш

Савол ва супориши

1. Ҳикояро чӣ ном муносиб аст? Онро дар матн ҷӯед.
2. Ба андешаи адаб розиед? Андешаи шаҳсии Шумо?
3. Бо истифода аз мисраи дуюми қитъа чумлае тартиб дихед, ки дар он нутқ айнан бошад.
4. Порчаро хонед ва ҷумлаҳои нутқи айнан нақлшудадоштаро ёфта шарҳ дихед. Ҷумлаҳои якум ва дуюмро ба мазмунан нақлшуда баргардонед.

Шунидам, шеърро хуб меҳонед, достонхонии шуморо таъриф мекунанд, ҷаро боре назди ман наёмадед? – гуфт Фирдавсӣ.

Абӯ Дулаф шармгинона гуфт:

– Мехостам биёям... ҷуръат накардам, устод... ибо кардам...

– Ҷаро ибо? Бечо, бечо. Аммо айб ба Ҳушанг ҳам ҳаст, ки то имрӯз шуморо ба меҳмонӣ наҳондааст. Мегӯянд, шумо Рустаму Ашкобӯро аз ёд кардаед?

Оре, устод... Боз фасле аз Фаридуни Захҳок ҳам.

Фаридуни Захҳок? Оё ин достон дар дастраси шумо буд?

Аз кучо пайдо кардед?

– Устод онро ба ҷаноби Муҳаммади Лашкарӣ тақдим карда будаанд, он ҷаноб ориятан ба ман дода буданд, ки фаслеро аз ёд кунам.

– Пас он фаслро барои мо меҳонед, – гуфт шоир ва пурсид: – Мехонед?

– Ба ҷашм, устод, – қабул кард Абӯ Дулаф.

Сотим Улугзода

Савол ва супориш

1. Баъди ба нутқи мазмунан баргардонидан чӣ тағириоти чумлаҳоро хис кардед?
2. Чаро нависандা нутқро айнан ва бе дигаргунӣ меорад?
3. Бо истифода аз калимаи **орият** чумла тартиб дихед.

Дар асарҳои бадей дар вақти навиштани гуфтугӯи дува ё якчанд шахс (диалог) нутқи ҳар яке аз онҳо аз аввали сатр бо ҳарфи калон оғоз ёфта, дар аввали нутқи ҳар кас аломати тире гузошта мешавад ва аломати нохунак бардошта мешавад.

Танҳо бо нутқи айнан нақлшуда тамоми хусусиятҳои забонию оҳанги талафуз ин ё он шахси амалкунандаро дода метавон. Вале аксар вақт нутқ мазмунан оварда мешавад, зоро айнан овардан, аз як тараф, вақти зиёдро талаб кунад ва, аз тарафи дигар, айнан оварданни нутқ ҳамеша зарурате надорад.

САВОЛ ВА СУПОРИШ БАРОИ САНЧИШ ВА ҶАМЬБАСТ

1. Нутқи айнан нақлшуда чист?
2. Нутқи мазмунан нақлшуда аз айнан нақлшуда чӣ фарқ дорад?
3. Кадом аломатҳои китобат дар чумлаҳои нутқи айнан нақлшудадор истифода мешаванд?
4. Асосан чанд навъи дар нутқ истифода шудани нутқи айнан нақлшударо медонед? Бо мисолҳо шарҳ дихед.
5. Дар кадом ҳолатҳо аломати нохунак аз нутқи айнан нақлшуда меафтад?
6. Дар кадом услугуб бештар нутқи айнан нақлшуда истифода мешавад?
7. Равшантар баён кардани хусусиятҳои забонию оҳанги талафуз ва барҷастагии баён маҳсусияти кадом нутқ аст? Айнан ва ё мазмунан нақлшуда?
8. Ҷойи нохунак, дунуқта ва тиреро дар нутқи айнан нақлшуда шарҳ дихед.

ТАКРОР

1. Хонед вазифаҳои ҳар кадом қисми грамматикаро шарҳ дижед.

Синтаксис аз калимаи юнони «Syntaxis» гирифта шудааст ва маъни таркиб ёфтанд, сохтре дорад.

Синтаксис як қисми грамматика буда, ибораю чумла, қоидаҳои сохтани ибора, чумла, тарзу воситаҳои созмонии онҳоро меомӯзад. Наҳв (синтаксис) устухонбандии тарзи ифодаи фикр аст. Дар наҳв ду масъала; маъно ва тарзи ифодаи он, яъне қолиби ифодаи фикр, чои асосиро мегирад. (Хочаев Д.)

Морфология аз калимаи юонии «morphē» шакл соҳт ва «Logos» - мағҳум, илм гирифта шудааст. Илм дар бораи калима, шаклҳои тағйирёбии калима, роҳҳои ифодаи маъни грамматикӣ, инчунин дар бораи ҳиссаҳои нутқ ва роҳҳои калимасозии онҳо маълумот медиҳад. (Хусейнов X.)

Воҳидҳои морфологӣ барои сохтани чумла маводи соҳтмонӣ маҳсуб мегарданд. Ҳамаи ҳиссаҳои нутқ дорои вазифаи аввалияи синтаксисӣ мебошад. Масалан, исм ва ҷонишинҳо бештар ба вазифаи мубтадо ва пуркунанда, феълҳо ба вазифаи хабар, сифату сифати феълӣ ба вазифаи муайянкунанда ва зарфу феъли ҳол ба вазифаи ҳол меоянд.

Вале ҳиссаҳои нутқ дорои вазифаи дигар ҳам мебошанд. Масалан, исм ба вазифаи ҳамаи аъзои чумла меояд.

2. Матнро хонед ва гӯед, ки дар бораи чӣ гап меравад?

Агар таърихи баромади калимаеро аз касе шунида бошед, нависед ва пешкаши ҳамсинфон гардонед.

– Ациб, – гуфт Деҳотӣ. – Аммо калимаи Кобул чӣ маъно дошта бошад? Шояд ин аз забони автолиҳо бошад? – Кобулиҳо ҳикоя мекунанд, ки як вақтҳо подшоҳе ба шикор омадааст ва дар баландии Кобули имрӯза хонае дидааст, ки чор тарафашро об ихота кардааст. Подшоҳ фармон медиҳад, ки аз рӯи об пул андозанд.

Сарбозон аз коҳ месозанд. Подшоҳ ба воситай он ба ҷазира мегузарад ва фармон медиҳад, ки он ҷоро обод кунанд. Вақте ҷазира обод мешавад, номи онро Коҳпул мемонанд. Бо мурури замон «п» ба «б» мубаддал мешавад ва «ҳ» аз миён меравад. Лекин вақте ки аз як афғонӣ маъни Кобулро пурсидам, вай бо ин байт ҷавоб дод:

Аз номи диёри ман чӣ пурсӣ,—
Обест миёни гул ҷакида.

Mirсаид Мишиакар

Савол ва супориши

1. Матн аз ҷанд қалима ва ҷанд ҷумла иборат аст?
2. Ҷумлаи сеюм аз ҷанд ибора таркиб ёфтааст?
3. Чӣ гуна ҷойро ҷазира мегӯянд?

3. Матнро ҳавишта, ҷумлаҳои содаи онро аз ҷиҳати соҳт муайян қунед ва вазифаи алломатҳои китобати дар матнбуدارо шарҳ дихед.

Моҳи савр. Баҳори қӯҳистон бо ҳазор ранг таровату назокат одамро масти мебахшид. Дар ҷордеворҳои поёни ҳавлий шилҳа сабзида, ба қади одам баробар гашта, бӯи талхи ҷорӯби қабуд димоғро ба хориш меовард. Сари роҳҳо, қабати сангҳо гулу гиёҳ ҷӯшида буд. Оби рӯд ҳеле зиёд гашта, аз он ҳоло ҳарсавор мегузаштанд. Аз зовҳо парида шав-шув кардани он шабҳо ба гӯш монанди мусикии дилнавозе гоҳ баланду гоҳ паст расида, гучумакиёнро гӯё алла мегуфт.

Баҳром Фирӯз

Савол ва супориши

1. Оё баҳори қӯҳистонро мушоҳида кардаед? Бо мазмуни матн муқоиса қунед.
2. Ба матн боз ҷиҳоро илова карда метавонед?
3. Гулу гиёҳ ҷӯшида буд – ро шарҳ дихед?

4. Матнро ифоданок ҳонед ва ҳадафи онро шарҳ дихед.

Ҷони гап дар он аст, ки ба кори ҳайр пеш даромада, сарварӣ кардан аз дасти ҳар кас намеояд. Ин қабил одамон «ними нон роҳати ҷон» мегӯянду ғами фардо

надоранд. Гапи амаки Абдуфаттоҳ дуруст: «Вақте ки аз дарёи тезоб мегузарӣ, мӯлҷаргоҳро баланд гир, вагарна об мебараад». Аз кӯтоҳназарӣ онҳо як қадам онсӯтарро намебинанд, танҳо имрӯзро медонанду фаромӯш мекунанд, ки пас аз даҳ сол чӣ мешавад. «Ба ман бошад, мон ки пас аз сарам офтоб набарояд» мегӯянд. Лекин офтоб ҳамеша мебарояд, дарёи тезоб ҳамон равон асту равон.

Замони ба ним ҷав қаноат кардан гузашт. Инсон имрӯз ба уфуқҳои дур менигарад, ободиву осудагӣ меҳоҳад, замину замонро гулпӯш мекунад, меҳнату роҳат меҳоҳад, ба насли фардо мероси бузурге ҳадя кардан меҳоҳад. Инсоният имрӯз сайёраҳои осмонро ба каф гирифта истодаасту баъзеҳо ду пула кори заминиро ўҳда карда наметавонад. Ганҷ дар дасташону онҳо пушти кӯҳи Қоғро нишон медиҳанд. Э охир, ин бебарориҳо ба кӣ даркор?... Ногаҳон аспашро нигоҳ доштани амаки Абдуфаттоҳ риштai фикри Орзумуродро канд.

Бобо Насридинов

Савол ва супориши

1. Чумлаҳои содаи дутаркибаи матнро муайян кунед.
2. Чумлаи охирро таҳлили наҳвӣ кунед, ба зери аъзоҳои чумла хати муносиб қашед.
3. Ба андешаи дар матн баёншуда розиед ё не? Чаро?
4. Ашхосеро медонед, ки чунин фикр доранд? Мулоҳизаҳои Шумо барои ободонию пешрафти ҷомеа?

5. Матнро хонда, чумлаҳои аъзоҳои чида доштаро муайян кунед ва гӯед, ки қадом аъзо ҷида шудааст.

Дар он тарафи ҷӯйи Мазрангон ва канори деха майдони фароҳи нишебе буд, ки то лаби дарёи Зарафшон сарозер мерасид. Сар то сари ин майдонро ҷӯйчаҳои обартови Мазрангон, ҷӯйҳои осиёи боло ва осиёи поён, шоҳобҳои онон, заҳкашҳои хурду қалон, ки дар атрофи заминҳои корам дехқонони он сомон қандаанд,

фурӯ мегирифтанд. Шилдир-шилдири ин ҷӯйчаҳо бо шарроси новаҳои осиё ва ғурриши оби Зарафшон ба ҳам омехта, ба гӯшатон як мусиқаи мукаммали зеру бамдореро менавохтанд.

Киштҳои кунцид, лӯбиё, нахӯд, мош, харбуза, тарбуз хусусан шолӣ зинат бар зинати ин майдони сабзу хуррам меафзуданд. Заминҳои файрикорами ин майдон ҳам ҳолӣ намонда, сусҳои сурхчатобро, ки ширинмийяаш меноманд, то миёни одам расонда буд. Мурғони титав (тустовуқ), ки дар ҳеч ҷо аз дасти фарзандони одам дар амон нестанд, дар даруни ин сусзорҳои ғӯлӣ хона монда, тухм пахш карда, ҷӯча бароварда, бо хотирчамии тамом бачагони худро парвариш менамуданд.

Садриддин Айнӣ

Савол ва супорииш

1. Махсусияти оҳангӣ хониши чумлаҳои чидааъзо дар чист?
2. Аъзои чида бо қадом воситаҳо алоқаманд шудаанд?
3. Ҷӯи маҳаллатон (ё дидаатон)-ро шифоҳӣ тасвир кунед.

6. Матнро хонед ва нутқи айнан ва мазмунанро ҷудо кунед ва фарқи онҳоро шарҳ дигед.

Овардаанд, ки Амир Наср Аҳмади Сомониро муаллиме буд, ки дар он вақт, ки хурд буд, вайро таълим кардӣ ва ҷӯб бисёр задӣ.

Ва Амир Наср гуфтӣ, ки ҳар гоҳ ки ман ба султонӣ расам, сазои вай бикунам.

Шабе тафаккури айёми гузашта мекард. Муаллимаш ёд омад, ҳама шаб дар андешаи интиқоми вай буд. Ходимро бифармуд, ки аз бӯстон даҳ ҷӯби обӣ биёрад ва якеро гуфт: «Муаллимро ҳозир кун!».

Ходим рафт, то муаллимро ҳозир гардонад. Муаллим пурсид: «Султон чӣ мекард, ки маро ёд кард».

Гуфт: «Ғуломеро фармуд, ки биравад аз бӯстон даҳ ҷӯби обӣ биёварад ва маро гуфт, ки муаллимро ҳозир кун».

Ўро маълум шуд, ки дар банди интиқоми вай аст.
Дар роҳ, ки меомад, ба дари дўкони мевафурӯше расид
ва дурусте бидод ва аз вай обии хуб харид ва дар остин
кард.

Чун пеши Наср омад, амир чўбе баргирифт ва гуфт:
«Дар ин чӣ гӯй?».

Гуфт: «Саҳл аст».

Даст дар остин кард ва он мева берун овард ва гуфт:
«Зиндагонии подшоҳ дароз бод, калимае дорам».

Гуфт: «Бигӯй».

Гуфт: «Ин мева бад-ин латифӣ зодаи он чӯб аст».

Султон чун ин бишунид, бағоят биписандид ва расми
маоши вай то зинда буд, муайян гардонид. Баъд аз он
зиндагонӣ ба фароғат гузаронид.

Муҳаммад Авғӯ

Савол ва супориши

1. Ҳадафи ҳикоя дар чист?
 2. Магар ситонидани интиқом ё қасосгирӣ дуруст аст? Назари
шумо дар ин хусус?
 3. Ҷабри устод бех, ки меҳри падар ба мӯхтавои ҳикоя чӣ роби-
та дорад?
 4. Чӣ чиз устодро аз интиқом раҳонид?
7. Порчай шеъриро ифоданок хонед ва гӯед, ки аъзоҳои чида ба он
ҷӣ муассирияте баҳшидаанд.

Бо қаҳқаҳи мастанаю бо шеъру тарона,
Бо рӯҳияи ғолибу ошӯбгарона,
Бо тантанаи ақл карон то ба карона,
Чун рӯд ба сад ғулгула бигзашт ҷавонӣ,
Чун раъд ба сад валвала бигзашт ҷавонӣ.

Раҳ соҳт, раҳ омӯҳт, хато кард, хато сӯҳт,
Дил бурд, дил овард, дил омӯҳт, дил афрӯҳт,
Аз рафтаву аз омада бас таҷриба андӯҳт,
Мушкил зи ҳама мушкила бигзашт ҷавонӣ,
Масъули ҳама масъала бигзашт ҷавонӣ...

Лоиқ Шералий

8. Чумлаҳоро нависед ва чойи нутқи айнанро муайян сохта, алломатҳои китобати марбути онро шарҳ дижед.
1. Навой аз хеши Восифӣ пурсид: «Ҳарифе, ки муаммоҳои беномро меёбад, ин аст?». (А.Д.)
 2. Рафиқам шоири маъруф Пайрав Сулаймонӣ ба ман маслиҳат дода мегуфт: «Агар ба тасвирҳои олии шоирана ошно шудани бोshed, албаттa «Ҳамса»-и Низомиро хонед. (А.Д.)
 3. «Фикри шумо фикри нав не, – гуфт вай ба Нуралий. Ин масъала пештар ҳам чанд бор бардошта шуда буд. (С.У.)
 4. Андак истед, – гуфт Нуралий, – ҳозир масъаларо маълум мекунем. (С.У.)
 5. «Об омад, об омад!» – фарёд заданд дар соҳили канал будагон.
 9. Чумлаҳои яктаркибаи зеринро нависед қадом навъи чумлаи яктаркиба будани ҳар қадомро дар болояш нависед.
 1. Пагоҳӣ ба тамошои шаҳр рафтам. (С.А.)
 2. Бе шумо ҳамин ҳокро мекашонем, ҳамин ниҳолҳоро мешинонем. (Р.Ч.)
 3. Бо Фаттоҳ бо забони маҳсус гуфтугӯ бояд кард. (Ф.М.)
 4. Дохунда! Дастанатро аз остин барор! (С.А.)
 5. Дӯстиро чунин касе бояд, ки аз ӯ кори баста бикшояд. (Зарб.)
 6. Отashi андак тавон куштан ба об. (Аттор)
 7. Писару духтарони як падарем, Шӯълаи офтоби як сахарем. (М.Т.)
 8. Ду шаби дигаре набояд хуфт. (М.М.)
 10. Порчаро хонед ва аъзоҳои истисноиро муайян сохта гӯед, ки бар шарҳи қадом аъзоҳои чумла омадаанд.

Вақти ангурпазӣ расид, мо бо додарам ба дехai Маҳаллаи Боло – ба хонаи бобоямон баргаштем. Дар он ҷо – дар боги бобо чанд рӯз ангурхӯрӣ кардем. Чун моҳи мизон – аввали таҳсили мадрасаҳои Бухоро наздиқ расид, ки аввалҳои сентябр буд, барои ба шаҳр бар-

гаштан тайёрӣ дидам ва Қурбонниёз тагоиам маро бо бародарам ба шаҳр бурда монданӣ шуд.

Садриддин Айнӣ

11. Ҷумлаҳоро нависед ва ба зери калимаҳои хулосакунанда хат кашида муайян созед, ки кадом аъзои ҷумлаанд.

1. Қади навраста, рӯи ҳуҷаста, зулфи шикаста, абрӯи пайваста – ҳама ба яқдигар шинам, ҳама ба яқдигар зебанда афтида буданд. (С.А.)

2. Ин боди гарм ҳусусан ба наботот: ба растани ва меваҳо оғат меовард. (Ҷ. И.)

3. Муҳтасар пой то сарат рангин:
Зарду сабзу бунафшу қабуд.

Абдусалом Ҕехотӣ

4. Мо миқдори бисёри ашёи сӯхтусӯз: бензин, керосин, ангишт, молҳои саноатӣ ва ашёи нақлиётро сарфа кардем. (Ҳ.К.)

12. Ҷумлаҳоро хонда, аъзоҳои чидаи онҳоро муайян қунед ва шарҳ диҳед, ки кадом аъзоҳои ҷумла ҷида шудаанд.

1. Соро баъд аз ба як тараф кардани обҳои рӯи ҳавлӣ ва ҳушконидани сари оташдон ба ширбириңчпазӣ даромад. (С.А.)

2. Онҳо бар рӯи яҳ аз аспи ман ҳубтар ва ҷолоктар мегаштанд. (С.А.)

3. Басе нишастам бо акобиру аъён,
Биёзмудашон ошкору пинҳонӣ.

Абӯабдулло Рӯдакӣ

4. Ҷавобгарон рост ҳеста, нолону ларзон ба пешӣ дарича омаданд. (С.А.)

13. Матнро ҳонед, нутқи айнан нақлшуда ва аломатҳои китобати марбути онро шарҳ диҳед.

Дар вагон танҳо нависандагон монданд...

– Ҷӯстон, – гуфтам, – оё медонед калимаи **ҷакман** ихтисори чоқдоман аст? Калимаи **ҷароғ** ихтисори ҷарбу-роғ аст. Яъне равшании ҷарбу-

Ҳама хандиданд. Устод сар бардошта: – Чаро меканед, – гуфт, – дар ҳакиқат рөг маънои равшаний дорад. Барои ҳамин ҳам дар Бухоро «дар нимроғ» кушода шудааст, мегӯянд.

Баъд аз ҳамон рӯз ҳар боре, ки дар бораи таърихи қалимае баҳс мерафт, Абдусалом Деҳотӣ ба шӯҳӣ мегуфт: «Бо Миршакар баҳс накунед, вай ҳатто устод Айниро қоил карда буд».

Mirsaид Mirshakar

Савол ва супориш

1. Муаллиф устод гуфта киро дар назар дорад?
 2. Дар ин матн дар чӣ ҳусус гап меравад?
 3. Оё шумо таърихи баромади қалимаэро шарҳ дода метавонед? Ҳудро бисанҷед.
 4. Донистани таърихи баромади қалима чӣ аҳамият дорад?
14. Хонед ва хулосаатонро нависед.

Дар гӯши катибаи Тахти Ҷамshed доимо садо медод: «Ин мамлакат гирифтори лашкари душман ва дурӯғ мабод».

Шодравон Фаррухрӯз борҳо гуфта буд: дурӯғ аз лашкари душман хатарнок аст. Лашкари душманро метавон мағлуб кард, аммо мубориза бо дурӯғ мушкилиҳо дорад. Агар дурӯғ набошад, душман мамлакати ростири тасхир карда наметавонад. Шоҳи мамлакат чунин дурӯғе бар худ мегӯяд: – Ман аз шоҳи кишвари ҳамсоя донотар ва лашкамар низ тавонотар аст. Ва ин дурӯғ боиси ҳалоки ў, шикасти лашкару бадбахтии ҳалқаш мешавад.

Адаи Истад

15. Матнро хонда. Қалимаҳои туфайлии онро муайян кунед ва гӯед, ки чӣ тобишҳоеро ифода кардаанд.

Хайрият, ки Носир, ту он воқеаро фаромӯш накардай. Кас кори бадашро фаромӯш накунад, ба хаёлам, хуб аст. Чунки як рӯз не, як рӯз агар донад, ки ҳанӯз аз ёди одам набаромадааст, ногузир ҳама неку

бадашро ба тарозу гузошта, аз хусуси зиндагиаш фикр мекунад...

Ва баъди ин, агар дилаш кўр набошад, кўшиш мекунад, ки дигар ҳеч гоҳ хор шуда, ба пои касе нахалад... Оё ту, Носир, тасаввур мекунӣ, ки ҳамон кори кардаат чӣ пастие буд? Охир, пас аз чор сол ман онро бехуда ба хотират наовардаам. Ман бадкина нестам, Носир. Ман бо ин гапам гуфтан намехостам, ки «ана ту чӣ хел одамӣ!». Бовар кун, Носир. Маро ба ин худат маҷбур кардӣ, рафтори бадат маҷбур кард. Ба сарам омад, ки шояд он воқеаро ба ёд оварда, шарм қуниву аз дамат фароӣ. Аммо ту, баръакс, ҳаво гирифта ба таҳдид гузаштӣ...

Саттор Турсун

16. Матнро бодиққат хонед ва мазмунашро нақл кунед. Гӯед, ки қадом хислатҳои Борбад ба шумо писанд омад. Чаро? Мухотабҳои матнро ёфта шарҳ дихед.

Он шаб базми сурудҳои Борбад барпо гардид. Борбад аз муваффақияти кори худ шоду мамнун гашта, рӯхи тоза гирифт, сурудҳои дилангези худро дареф надошт. Ҳусрав баъди адои ҳар суруд ба шавқ омада «Зих!» мегуфт, ки маънои «Зинда бош!»-ро дорад. Ҳазинадор ба ҳар як «Зих!» гуфтани шоҳ ба пои Борбад ҳазор тангай зари сурҳро мерехт.

Саркаш дар поёни базм аз кардаи худ пушаймон шуда, аз Ҳусрави Парвиз ва Борбад узр хост. Ҳусрав Саркашро саҳт коҳиш кард, ки чунин нобигаи мусиқӣ, хушвожтарин андалеби Эронро аз ӯ пинҳон доштааст. Аммо Борбад, ки дар бисоташ бухлу ҳасад заррае на буд, гуфт:

– Шоҳо! Гуноҳи Саркаш бубахшоем, ки ӯ яке аз устодони созу овоз аст ва дар оянда низ бисёр хизмат ҳоҳад кард.

Ҳусрав аз покдилии Борбад хеле мамнун шуд ва гуфт:

Бори аввал мебинам ҳунарвареро, ки ба рақибаш кинае надорад. Ин шояд аз дарёдилӣ ва бузургии хиради ӯст. Борбад бошад ба хунёгарон рӯ оварда гуфт:

– Ҳар яки шумо дар ҳунари худ устоди моҳиред. Модигар якка суруд хонда, ба ҳамдигар рақобат намекунем. Китоби таронаҳои Аҷамро дастаҷамъ эҷод ҳоҳем кард. Ноҳиди Чангӣ равшангари роҳи мост!

Сарвари навозандагон Накисон Чангӣ бо фараҳмандӣ нидо кард: – Мо ҳама ғуломони туем! Ҳар чи гӯй, ҳамонро мекунем.

Борбад гуфт:

– Ба ман ғулом лозим нест. Эҷодгарони озодипараст заруранд, ки аз ҷорҷӯбаи мусиқии маҳали худ берун бичаҳад, то ки мо суруди ҷовидонаи Аҷамро бисозем.

Адаи Истад

17. Порчаро ифоданок ҳонед ва ғӯед, ки шоир ба қӣ муроҷиат кардааст, муайян қунед ва шарҳ дидҳед.

Эй қӯдаки деҳот! Қунун тарки хоб қун,
Паймой роҳи донишу дар бар китоб қун!
Бедонишӣ бас аст, ҳусусан дар ин замон,
Бархез баҳри рафтани мактаб шитоб қун!
Дониш ҷароғи роҳи саодат шавад туро
Аз ин ту шоми тираи худ маҳтоб қун...

Абдусалом Деҳотӣ

18. Матнро бодиқкат ҳонед ва ҷӣ нуктаэро дарёфтед. Ба андешаи муаллиф розиед ё на? Агар чизе илова карданӣ бошед, шифоҳӣ баён созед.

Поёни ғафлат ва таносоӣ низ муциби зиллату бадномӣ аст. Чунон ки таърихи шоҳ Султон Ҳусайнӣ Сафавӣ ба мо нишон медиҳад, бояд аз худо дарҳост қунем, ки суханони росту ба бегарази гайратмандони миллатро таъсире баҳшад, ки дар дилҳои бузургони миллат ва авлиёи давлат коргар ояд ва то об аз сар нағузашта, ба тадбири ҳалосии ватан бархезанд. Имрӯз начоти мо манут ба иттифоқи давлату миллат ва ҳусули мусовату адолат дар мамлакату ватани муқаддас аст. Аз даргоҳи худовандӣ ба камоли тазаррӯъ дарҳост менаомем, ки давлатро ба миллат меҳрубон ва миллатро тобею мутеи авомири фармони подшоҳ бидорад, ки буру

хасадро аз дили бузургони мамлакат дур дошта, ин дуоро аз бандаи гунахгор қабул фармояд.

Эй ҳамватанон зи хоб бедор шавед
В –аз мастии кибру ноз ҳушёр шавед.
Аз гафлату аз нифок дурӣ чӯед,
Дар ҳифзи ватан ба ҳамдигар ёр шавед.

Зайнулобиддини Мародай

Лугат

авлиён давлат – мансабдорон, бузургон
авомир – чамъи амр, фармон, хукм
манут – вобаста ба мақсад расидан, ба зист овардан
мусоват – баробарӣ; баробар будан
нифок – дурӯягӣ, макр
ҳусул – ба даст овардан; ба мақсад расидан.
гафлат – бехабарӣ, бепарвой

19. Матнро хонед ва гӯед, ки аз он чӣ нуктаро дарк кардед. Аnde-shai Шумо дар ин ҳусус?

Занак баъд пурсид, ки ман (Гурбахш Сингҳ) ба забони модарии худ ҳам чизе менависам ё не? Ман ҷавоб додам, ки асосан ба забони англisis менависам. Занак ранҷид. Баъд ба ман наздиктар омада, дасташро бар сарам гузашта, мӯҳоямро силакунон чун модаре, ки бар сари гаҳвора нишаста, қӯдақашро панд медиҳад, гуфт:

– Фаромӯш накун, чигарбанди Шарқ, забони англisis барои ту чун маъшуки дилдодаест, ки дар ноомади кор метавонад аз ту рӯ гардонад, ба тарафи дигарон ҷашмакӣ занад. Аммо забони модарӣ модари туст. Модар дар мушкилтарин дақиқаҳо ҳам фарзанди худро дар қӯча танҳо намегузорад.

аз ёддоштҳои Мирсаид Мишиакар

ИХТИСОРАХО

А.А. – Аълохон Афсаҳзод
А.Д. – Абдусалом Деҳотӣ
А.И. – Адаш Истад
А.Л. – Абулқосим Лоҳутӣ
А.М.—Абдуқодир Маниёзов
А.Ш. – Аминҷон Шукӯҳӣ
Б.Н. – Бобо Насриддин
В.А. – Воҳид Асрорӣ
М.А. – Муҳиддин Аминзода
М.Б. – Меҳмон Баҳтий
М.Т. – Мирзо Турсунзода
М.Х. – Муҳиддин Ҳочаев
М.Қ.– Мӯъмин Қаноат
П.С. – Пайрав Сулаймонӣ
П.Т. – Пӯлод Толис
Р.Ҳ. – Расул Ҳодизода
Р.Ҳ. – Раҳим Ҳошим
Р.Ҷ. – Раҳим Ҷалил
С.А. – Садриддин Айнӣ
С.У. – Сотим Улуғзода
У.Р. – Убайд Раҷаб
У.К. – Урун Кӯҳзод
Ф.М. – Фазлиддин Муҳаммадиев
Ф.Н. – Фотех Ниёзӣ
Ҳ.Қ. – Ҳаким Карим
Ҳ.Н. – Ҳабибулло Назаров
Ҷ.И. – Ҷалол Икромӣ
Ҷ.О. – Ҷумъа Одина
Ю.А. – Юсуф Акобиров

Сайдамир АМИНОВ

ЗАБОНИ ТОЧИКӢ

Китоби дарсӣ барои синфи 8

Муҳаррир: Сайдамир Аминов
Тарроҳ: Владимир Казберович

Ба нашриёт 5 июни соли 2007 супорида шуд.

Ба чопаш 6 июли соли 2007 имзо шуд.

Формати 60x90 $\frac{1}{16}$. Когази оффсет. Чопи оффсет. Чузъи чопии шартӣ 13.

Адади нашр 120.000 нусха. Супориши № 4.

Чамъияти маҳдулмасъулияти «Собириён»
734025, Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 37; e-mail: sobiriyon@yandex.ru